


**ГУЛБОГИ  
АДАБ**





**МИРЗО ТУРСУНЗОДА**

# **ГУЛЧИНИ АШЬОР**

**ДУШАНБЕ  
«МАОРИФ»  
2015**

**ББК 84 точик 7-5  
Т-89**

**Ҳайати мушовара**

Сайд Нуриддини Сайд, Худоӣ Шарифов,  
Маҳмадулло Лутфуллоев, Фарҳод Раҳимӣ

**Ҳайати таҳририя**

Абдулҳамид Самадов, Шарифмурод Исроифилниё,  
Бадриддин Максудов, Рустами Ваҳҳоб,  
Наҷмиддин Салоҳиддинзода

**Т-89.** Мирзо Турсунзода. **Гулчини ашъор.** Мураттиб  
Музаффар Холов, Душанбе, «Маориф» 2015, 208 сах.

Дар ин маҷмӯа достонҳои машҳури Шоири ҳалқии Тоҷикистон, Қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода «Писари Ватан», «Ҳасани аробакаш», «Чароги абадӣ», силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон», «Модарнома», «Ошёни баланд» гирд оварда шудаанд.

Хонанда аз мутолиаи ин китоб дарси хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, Ватану ватандорӣ, озодию озодагӣ, сулҳу сафо, зебоию сарбаландӣ меомӯзад. Бо тавсияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хониши беруназсинфии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишварамон нашр мегардад.

**«Мұхаббати поки устод Мирзо Турсунзода ба сарзамини ачдодій, обу хоки Ватан, бешубха, барои наслҳои зиёди миллат ҳамчун намунаи олии ибрат хизмат ҳоҳад кард. Шеъри Мирзо Турсунзода шеъри миллат ва шеъре барои инсоният аст. Тамоми зиндагии ў тимсоли хизмати содиконаи як фарди зиёй ба нафъи ҳалқу Ватани хеш мебошад.**

**Устод Мирзо Турсунзода воқеан Қаҳрамони Тоҷикистон аст. Мехри ў дар ошёни баландтарин – дили ҳалқ маъво гирифтааст ва ҳалқ хотираи неки фарзанди маҳбуби хешро то абад хифз ҳоҳад кард».**

**Эмомалӣ Раҳмон,  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон**

# ДОСТОНХО

## ПИСАРИ ВАТАН

Падар мезад нишаста назди фарзанд  
Варақ заррин китоби ҳикмату панд.  
Ба ў меҳонд дарси навҷавонӣ  
Саросар достони қаҳрамонӣ:  
Гаҳе аз мардии Фарҳод мегуфт,  
Гаҳе аз Хусрави бедод мегуфт.  
Гаҳ аз вичдони Лайлӣ гуҳарпок,  
Гаҳ аз фарёди Мачнуни чигарчок.  
Гаҳ аз Заҳҳоки Морон достоне,  
Гаҳе аз ҷанги Оҳангар баёне.  
Ба фарзандаш падар мегуфт такрор,  
Ки ин панди маро дар гӯши худ дор:  
Дар ин дунё ҳар он чизе, ки дидам,  
Ҳар он чизе, ки аз мардум шунидам.  
Сухан аз ишқу аз занҷир буданд,  
Зи шӯри ҳалқи бетақсир буданд.  
Шараф чизи таҷовузназир аст,  
Ҳар он кас, ки шараф дорад, кабир аст.  
Муқаддас дошт ҳар кас, ки шарафро,  
Набинад ҷабри зулми ноҳалафро.  
Барои баҳти ҳандону чунин рӯз  
Намудам ҷанг бо ҳасми ҷаҳонсӯз.  
Ба дастам буд теги партизонӣ  
Дурахшон чун ҷароги зиндагонӣ.  
Диёре, ки ба рӯйи туст ҳандон,  
Туро богое, ки мебошад гулистон.  
Замине, ки дар он по мегузорӣ,  
Ба он ту меҳри беандоза дорӣ,  
Пур аз ҳунҳои сурханду сиёҳанд,  
Ба ҷанги беамони мо гувоҳанд.  
Фақат куштам, задам, ҳун реҳтам ман,  
Паёпай ҳоки золим бехтам ман.  
Ту озодӣ, писарҷонам, ту озод!  
Туро мурғи саодат бол бикшод.

Ба нафъи ту равон дар чўй об аст,  
Замин зархезу дурафшон саҳоб аст.  
Барояд меҳр гарм аз қалби ховар  
Барои диданат чун меҳри модар.  
Шуда зикри забони халқ номат,  
Ба ҳар ҷо менамоянд эҳтиромат.  
Чаро номи ту Қодирпаҳлавон шуд?  
Ба меҳнат чунки зўри ту аён шуд.  
Туро имрӯз чўянвор тан ҳаст,  
Ду дasti кўҳкан, оҳаншикан ҳаст.  
Ту аз даврону даврон аз ту розӣ,  
Ватан дорад зи номат сарфарозӣ.  
Чи гул кардаст айёми ҷавонет!  
Чи хушбӯй аст боғи зиндагонет!...  
Ҳаёт он қадр неъматҳо расондат,  
Ки дигар ҳеч камбудӣ намондат.  
Бароят лек як ҷизи дигар кам,  
Ки онро орзу дорад падар ҳам.  
– Падар, гӯед то фахмида гирам!  
– Ту медонӣ, ки ман як марди пирам.  
Ҷавонона намояд гарчи рӯҳам,  
Вале чун офтоби нӯги кўҳам.  
Ҳамехоҳам, ки дар тӯят нишинам,  
Шаби домодиятре ман бубинам.  
Рухи шармини Қодир ногаҳонӣ  
Ниҳон шуд зери ранги аргавонӣ.  
Ҳаёлаш болу пар зад чун кабӯтар,  
Нишаст ошуфта рӯйи боми дилбар.  
Падар оё ҳабар ҳаргиз надорад,  
Ки дар колхози худ ў ёр дорад?  
Намедонад, ки ду дил бо як оҳанг  
Ба домони муҳаббат мезанад чанг?  
– Падар, монед ин гапҳои худро –  
Ҳаминро гуфт Қодир, хест аз ҷо.

## II

Арӯси оташинрухсори пирӯз  
Даме ки шуд ниҳон аз дидай рӯз,  
Чароги барқи Илич шуд фурӯзон,  
Мунаввар шуд хиёбони дех аз он.  
Ба дех аз ҳар тараф одам даромад,  
Замин, гӯё кафид, одам баромад.  
Гумон кардӣ сипоҳе аз дили дашт  
Пас аз ҷангे ба лашкаргоҳ баргашт.  
Гумон кардӣ, ки дарёе дамида  
Баромад обаш аз соҳил ҷаҳида.  
Сипаҳ буд ин – сипоҳи колхозӣ,  
Пас омад бо ҳазорон сарфарозӣ.  
Хурӯшонтар буд аз дарёи Ҷайхун,  
Ту худ донӣ, ки мавҷи он бувад чун!  
Сипаҳ шуд соҳиби фатҳи кабире,  
Ки буд он фатҳи фатҳи беназире.  
Баромад ҳалқи боазму ирода  
Ба каф асбоби нусратро ниҳода,  
Ки бар саҳрои хушку бенаму об,  
Ба чӯли солҳо афсурда аз хоб  
Барад оби равони нуқрасонро,  
Нишони зиндагии ҷовидонро.  
Ҳама баргашт аз кору ду кас нест:  
Ду ёри дил пур аз ишқу ҳавас нест.  
Ду қатра имшаб аз дарё ҷудо шуд,  
Ҷудо имшаб ду боз аз бозҳо шуд.  
Сухан меёфтам гар шоирона,  
Ба назм овардаме акси шабона.  
Шаби уммебахши ошиқонро,  
Рафиқи савумини ду ҷавонро.  
Ба зери машъали раҳшандаги моҳтоб,  
Замин метофт чун дарёи симоб.

Миёни күхҳои сар бар афлок,  
Чаманзорону боготи фараҳнок  
Кулоҳи сабз бар сар карда буданд,  
Зи шабнам чехраро тар карда буданд.  
Ҳама марду зани дех буд ба хона,  
Ҳама парандагон дар ошёна.  
На аз сӯе садое мебаромад,  
На зарби гашти пое мебаромад.  
Фақат як чуфтакак паҳлу ба паҳлу,  
Қадам оҳиста мезад лаб-лаби чӯ.  
Аз он ҳарду фақат меомад овоз,  
Фақат овози дилҳои пур аз роз:  
– Азизам, аҳди ман бишкастаний нест,  
Дилам аз банди зулфат растананий нест.  
Ману ту дербоз аст ошноем,  
Ҳаводорони майдони вафоем.  
Ту дар дех духтари бообруйӣ,  
Чаманро як гули хушрангу буйӣ.  
Ба меҳрат ҳар дилеро ошёнест,  
Ба уммедат, кӣ медонад, киҳо нест!  
Маро бе ёдат, аммо як нафас нест,  
Туро ошиқтар аз ман ҳеч кас нест.  
Дилам ганчинае бошад, ки дар он  
Чу ганҷе хуфта танҳо меҳри чонон.  
Дари ганчина имшаб нағз во шуд,  
Намедонам ба фикри ту чиҳо шуд...  
Саодат ном дорӣ, эй дилором,  
Маро ҳам кун саодатманд аз ин ном.  
Дилам бетоқат аз кори падар шуд,  
Ки акнун ў пайи тӯи писар шуд.  
Аз ин густохии ман гар наранҷӣ,  
Гар ин ҳарфи маро осуда санҷӣ,  
Ҷавобам дех, ки имшаб ман зи сахро  
Барам пеши падар онро чу савго.

Арӯс аз шарм дида бар замин дӯхт,  
Рухаш монанди оташпора афрӯхт.  
Чавобаш дод: – Қодирчон, чӣ гӯям,  
Ба ҷуз хурсандият ҷизе начӯям.  
Гирифта ёрро Қодир дар оғӯш,  
Ҷаҳонро кард аз шодӣ фаромӯш.  
Гумон мебурд, ки дар рӯйи олам  
Саодатноктар з-ӯ нест одам.  
Гумон мебурд, ки моҳу ситора  
Ба ӯ доранд бо ҳайрат назора.  
Гумон мебурд, ки ёрони дилҷӯ  
Муборакбод гӯяндаш зи ҳар сӯ.  
Падарро бо лаби пурханда мединид,  
Рақибонро ҳама шарманда мединид.

#### IV

Чавон аз кӯчаи қишлоқ мерафт,  
Гуселонида ҷуфташ тоқ мерафт.  
Қадам мезад ба қишлоқе, ки онро  
Чу модар дӯст медорад ба дунё.  
Дар он ҷо ёфт аз модар таваллуд,  
Дар он ҷо соҳиби ақлу хирад шуд.  
Дар он ҷо дид лутфи модарона,  
Ҳаёти пурхурӯши наврасона.  
Дар он ҷо дарс ҳонду илм омӯхт,  
Дар он ҷо решаҳои ҷаҳлро сӯхт.  
Дар он ҷо сарф ҳар гуна ҳунар кард,  
Намуди дехаи худро дигар кард.  
Дар он ҷо боги нав, гулзори нав соҳт,  
Биноҳои баланду равшан андоҳт.  
Чунин бо ҳисси фахри фотехона  
Қадам мемонд Қодир сӯйи хона.

# V

Баромад байрақи заррини хуршед  
Ба рўйи қуллаҳои субҳи уммад.  
Нидо карда ба меҳнат мардумонро,  
Талабгорони баҳти ҷовидонро.  
Ҳаёти шаҳру дех дар ҷӯш омад,  
Садои

Кӯш, ҷӯра,  
Кӯш!

омад.

Сўйи сахро назар андохтам ман,  
Дили худро ба сахро бохтам ман.  
Назар андохтам, то сер бинам,  
Рухи он мардуми чун шер бинам;  
Рухи марду занони пилтанро,  
Хунармандони сахрову чаманро.  
Занад то ин ки хирмани пахта чун кӯх,  
Барорад галла сар анбӯҳ-анбӯҳ,  
Анору себ то шаҳдоб гарданд,  
Тамоми меваҳо сероб гарданд,  
Замину обдорони хушиқбол  
Хурӯчи паҳлавонӣ карда дунбол.  
Ба сахро дұхтарони ҷашмоху  
Ҷавонмардони ҳандонрӯю хушгӯ  
Ба ҳамдигар гаҳе бо ҳар баҳона  
Ҳамегуфтанд байти ошиқона.  
Равон мешуд ба Қодир гоҳ-гоҳе  
Нигоҳи гӯшай ҷашми сиёҳе.  
Дар ин ҳангом пире ларз-ларзон  
Ба сўйи ҳалқ меомад парешон.  
Ба оташ ҳамчу испанди фитода,  
Чу пӯлоди дар оташ тобдода,  
– Ватан! – мегуфту сар то пой месӯҳт,  
Ватанро бо муҳаббат ҷашм медӯҳт.

– Ба олам ин чӣ бадаҳдӣ, чӣ пастӣ?  
Чӣ бешармӣ, чӣ расвоипарастӣ?  
Агар душман кунун паймоншикан шуд,  
Бибояд зидди ӯ дандоншикан шуд.  
Ҳазор афсӯс, ки бисёр пирам  
Ба монанди зи шаст афтода тирам,  
Вагарна зуд зин мекардам аспам,  
Дубора мегирифтам роҳи касбам...  
Илоҷе нест, мегӯям писарро,  
Ки гираад аспу шамшери падарро.  
Дар ин ҷо пир агар тадбир ҷӯяд,  
Ба ҷойи пир асои пир ғӯяд.  
Ба пеши ҳалқ марди қадҳамида  
Нишаста, хеста омад расида:  
– Писарҳоям! Ватан зери хатар шуд,  
Ба мо Гитлери нокас ҳамлавар шуд.  
Ҷавонони қавибозуи чун шер,  
Ба ҳифзи мамлакат гиред шамшер!  
Ба Қодир гуфт он пири ғазабнок:  
Нишин маҳкам ба аспи зӯру ҷолоқ,  
Ту ҳам бо дӯstonat рав ба майдон,  
Нишон дех қудрати худро, писарҷон!  
Далери ман, сазовори падар бош,  
Чу шамшери падар соҳибзафар бош!  
Писарҳоро даме хомӯш-хомӯш  
Нигаҳ карданд духтарҳои гулпӯш.  
Ки бар ҳар як нигоҳе буд ҳувайдо  
Адоват бар фашисти ваҳҳисимо.

## VI

Намоён шуд ба чашми субҳи шодӣ  
Сияҳабре чу шоми номуродӣ.  
Ки ҳасми фитнагар бишкаста паймон  
Шуда лабташнаи хун, гушнаи чон,  
Хӯҷум овард бо оташфишонӣ  
Ба тасхирӣ ҷаҳони комронӣ.  
Саҳаргоҳон баромад деви бадмаст,  
Ба болои сари мо тег бар даст.  
Ба рӯйи ин Ватан – ин баҳткавқаб,  
Ҳатар наздик шуд ҳар рӯзу ҳар шаб.  
Сипаҳсолори модар ҳашм афтод,  
Ба ҷанги беамон фармони худ дод.  
Рафиқон, дӯстонашро садо кард,  
Садо дар пешгирии бало кард.  
Садо аз пойтаҳт, аз Маскав омад,  
Садои раҳбари асри нав омад,  
Садои раҳбаре, ки рӯҳи ҳалқ аст,  
Шарики шодию андӯҳи ҳалқ аст,  
Садои раҳбаре, ки ҳалқ бо вай  
Намуда роҳи ҷандин фатҳро тай,  
Садои раҳбаре, ки дар дили ҳалқ  
Нишаста чун умеди комили ҳалқ.  
Ба одам гуфт ҳоки қишивари баҳт,  
Ки: «Гар ту дӯст медорӣ маро саҳт,  
Агар ҳоҳӣ, ки бо ман зинда бошӣ,  
Ҷавонбаҳту чу гул дар ҳанда бошӣ,  
Силоҳи ҷанг бар каф гиру бархез!  
Бидон инро фақат тадбиру бархез!»  
Ба одам гуфт ҳар кӯҳи азиме,  
Ки: «Ҳоҳӣ бо бузургон гар надимӣ,  
Агар монанди барфи қуллаи ман  
Даруни синаат соғ асту равшан,

Силохи чанг бар каф гиру бархез!  
Бидон инро фақат тадбиру бархез!»  
Ба одам гуфт оби мавчи дарё,  
Ки: «Эй, дар меҳнатӣ аз ман ту боло,  
Агар ки ту наҳоҳӣ ташна монӣ,  
Замин хушконию худ гушна монӣ,  
Силохи чанг бар каф гиру бархез!  
Бидон инро фақат тадбиру бархез!»  
Ба одам осмон гуфт: «Эй зафарманд,  
Наҳоҳӣ гар нафас гардад туро банд,  
Фазо хоҳӣ агар доманфароҳе,  
Сарафрозӣ кунӣ дар он чу коҳе,  
Силохи чанг бар каф гиру бархез!  
Бидон инро фақат тадбиру бархез!»  
Ба одам инчунин хуршед ҳам гуфт,  
Ки: «Натвонад касе меҳр аз ту бинҳуфт,  
Агар хоҳӣ, ки бошӣ ҷовидонӣ,  
Чу ман раҳшандарӯ дар зиндагонӣ  
Силохи чанг бар каф гиру бархез!  
Бидон инро фақат тадбиру бархез!»  
Шунид ин ҳарфро ҳар пиру барно,  
Бигуфто: –«Ман фидо гардам Ватанро».  
Намонд он кас, ки боз осуда бошад,  
Ба гафлат андаке ҳам буда бошад.  
Зи гарби СССР то кӯҳи Помир,  
Зи дарёи Сияҳ то Арктики пир,  
Суруди ҷангии мо дар ҳаво шуд,  
Замин аз пайи лашкар пурсадо шуд.

## VII

Баромад Қодир аз дех бо чавонон  
Қадам партофта чун марди майдон.  
Баромад ў чу аз як дехай хурд,  
Рах онро сўйи майдони калон бурд.  
Ба майдоне, ки баҳти насли инсон  
Чу гўй имрӯз афтодаст дар он,  
Ба майдоне, ки бо хун бояд он чо  
Ҳимоят кард чонона Ватанро.  
Ба рўйи ҳар чавон буд тозаю тар  
Ҳанўз он бўсаи падруди модар.  
Ба дasti ҳар чавоне як асар буд,  
Асар аз гармии дasti падар буд.  
Барои ёдгорӣ нарм бўсе  
Гирифта ҳар чавон аз ҳар арӯсе.  
Ба пеши чашми Қодир буд намудор  
Ҳанўз он чилваҳои қомати ёр.  
Саодат кокулашро тоб медод,  
Ҳанўз ў дидашро об медод.  
Ба ў гул дод дasti меҳрубоне,  
Ки буд аз рангу бўяш гул нишоне.  
Гумон мекард, ки дар рӯ ба рӯяш  
Ҳанўз он ёр дорад пурсучўяш.  
Ҳамепурсид: – Чун кўший ба ёдам?  
– Занам душман чунон ки ваъда додам.  
– Ба монанди чӣ мегардӣ аз ин роҳ?  
– Аз ин раҳ шер мегардам, на рӯбоҳ.  
– Дар ин чо ман чӣ сон шодат намоям?  
– Ба меҳнат зуд агар гириф ту ҷоям.  
Ба худ мегуфт Қодир, ки касам ҳаст,  
Чу кўхе такягоҳе дар пасам ҳаст.  
Суруди алвидой хонда мерафт,  
Қадамҳо чун баҳодур монда мерафт.

## **СУРУДИ ВИДОЙ**

Видоъ, эй даштҳо, эй лолазорон!  
Видоъ, эй нахру чӯҳои зарафшон!  
Видоъ, эй дӯстони беҳтар аз чон!  
Видоъ, эй дилбарам, рафтам ба майдон!

Маро беҳтар зи ту ёри дигар нест,  
Зи ман дар ошиқӣ ҷонбозтар нест.  
Ба майдони хунар аз мард будан  
Барои ошиқон беҳтар хунар нест.

Машав навмед, эй ҷононаи ман,  
Ки мегардам ба зудӣ чун Таҳамтан.  
Ватанро аз фашистон пок созем,  
Ба мову ту ҳалоиқ гӯяд аҳсан.

## **VIII**

Даруни бешаи анбӯҳраста,  
Ки буд аз дидаи бегона баста,  
Пас аз як ҷангӣ пуршиддат сипоҳе  
Ба хеш овард як муддат паноҳе.  
Агарчи буд рӯйи беша зебо  
Ба ҳангоми баҳори оламоро,  
Вале ҷандин ҷароҳат дар бадан дошт,  
Даруни сина доги сӯхтан дошт.  
Вай огоҳ аст аз боди муҳолиф,  
Шуда аз даҳшати ин ҷанг вокиф.  
Дилаш гардида субҳу шому бегоҳ  
Ҳазорон тири сӯзонро гузаргоҳ.

Ба чойи обҳои навбаҳорӣ  
Дар он ҷӯҳои хун гардида ҷорӣ.  
Таги ҳар як дарахти бешазорон  
Фритсу Гансҳо хобида бечон.  
Чу нӯги найза ҳар шоҳе ҳамида,  
Ба рӯйи синаи онҳо ҳалида.  
На аз парандae монда нишоне,  
На дар болои шоҳе ошёне.  
Фақат медид кас хокистареро,  
Ба ҳар ҷо сӯхта болу пареро.  
Гумон кардӣ, ки мисли шери бадҳашм  
Калон бикшода беша косаи ҷашм.  
Гирифта саҳт зери панҷаи тез  
Тани мурдори садҳо гурги хунрез.  
Ба сӯйи бешаи манзилгаҳи шер  
Равад гурге, ки аз ҷонаш бувад сер.  
Дар он ҷо партизан медошт маскан,  
Ки то гирад қасосашро зи душман.  
Талаб мекард хун монанди шамшер,  
Нафас чун оташею дар ғазаб шер.  
Ба гирди беша омад мисли занҷир  
Сипоҳи ҳасм бо сад гуна тадбир.  
Умеде дошт он ҳасми ғазабнок,  
Ки созад бешаро аз партизан пок.  
Ба уммедаш валекин норасида,  
Зи теги партизан шуд сарбурида.  
Сипоҳи мо ҳуҷум оғоз карда,  
Начоторанд баърақ боз карда,  
Ба Ғарб омад чу дарёи хурӯшон,  
Ба мисли раъдҳои барқафшон.

Гурӯҳи партизан – халқи зиреҳпӯш  
Сипоҳи Сурхро бинмуд оғӯш.  
Чу хуни як бадан бо он даромехт –  
Ту гуфтӣ ҷӯ ба дарёи қалон реҳт.  
Ба дарё реҳт, то ки сел гардад,  
Ба қудрат сели оҳанхел гардад.  
Даруни беша то фурсат расидан,  
Ба сӯйи субҳ то нуре дамидан,  
Саворони гвардейсӣ шаберо  
Ба сар бурданд назди партизанҳо.  
Сухан то рӯз гуфтанду нахуфтанд,  
Ҳар он чӣ гуфтани буд, хуб гуфтанд.  
Сухан гуфтанд аз ғолиб ва мағлуб,  
Сухан аз ишқи бемонанди маҳбуб.  
Ҷавоне з-он миён лабро кушода,  
Суханро чида обутоб дода,  
Ҳикоят кард бо ҷӯши ҷавонӣ  
Ҳадиси рӯзҳои қаҳрамонӣ:  
– «Чу сармои зимистон қаҳр ангехт,  
Сипоҳи барфро аз осмон реҳт,  
Ҳамон рӯзе, ки тӯфон тоб меҳӯрд,  
Замин дар зери яҳ сардоб меҳӯрд,  
Сипоҳи Сурхӣ мо чун бод барҳост,  
Ба душман ҳамла овард аз чапу рост.  
Париданд аз даҳони тӯпи сафдар  
Паёпай тирҳои оташинпар;  
Уқобон дар ҳаво парвоз карданд,  
Ба дағъии каргасон оғоз карданд;

Равон бас танк шуд чун күхи оҳан  
Ба тундӣ сӯйи истеҳкоми душман.  
Зи ҳар ҷониб далерони пиёда,  
Ба яҳ сарсинаи худро ниҳода,  
Саросар аз ғазаб лабҳо газиданд,  
Ба сӯйи душмани малъун ҳазиданд.  
Сари ҳар найзае гардид хунрез,  
Дами ҳар теги мо дар ҳар задан тез.  
Ҳама аз қайфи ҳамла маст будем,  
Ба гармӣ оташи пуршаст будем.  
Ба болои сари немиси ҳайвон  
Даме ки теги ман мекард ҷавлон,  
Офитсере нишони худ маро соҳт,  
Ба мисли дузд аз пушти сарам тоҳт.  
Дар ин ҳангом ҷовандози тоҷик,  
Кӯшода ҷанги худ шаҳбози тоҷик,  
Гирифт аз гардани ғафси офитсер,  
Чу буз андар рикобаш зад сарозер.  
Рӯҳаш бӯсида гуфтам, ки чӣ мардӣ,  
Маро гӯё дубора зинда кардӣ.  
Аз он дам ман ба ӯ ихлосмандам,  
Сари таслим дар пешаш фикандам.  
Ҳамон марде, ки ҳоло достон аст,  
Ҳамин биншаста Қодирпаҳлавон аст».  
Чунин бошад тариқи дӯстдорӣ,  
Ба ҳамдигар асосу шарти ёрӣ.  
Чунин бошад ҳатарро дур кардан,  
Ватанро, ҳалқро машхур кардан.  
Ватан вақте ки амри модарӣ дод,  
Баҷоорандагонашро шараф бод!

Ба Қодир баъд аз он гуфто чавонмард,  
Ки: - «Эй бо ман шарики шодиу дард!  
Ту бо ман дидай гармию сардӣ,  
Шикасту фатҳ дар ин роҳи мардӣ.  
Назар андоз сар то пайи манро,  
Нигаҳ кун оташи савдои манро,  
Ту бингар Украини меҳрубонро,  
Рухи зарду дили хунини онро.  
Ба роҳаш не ҳарос аз тир дорам,  
На тарсе аз дами шамшер дорам.  
Равад ин роҳи танг аз бешазорон  
Ба сӯйи Украини ҳамчӯ бӯстон.  
Зи хурдӣ ман ба ин раҳ ошноям,  
Фақат як сол шуд аз ӯ ҷудоям.  
Зи ман ҳоҳад, ки ҳар кас гардад огоҳ,  
Муфассалтар ба ӯ мегӯяд ин роҳ.  
Хабар дорад вай аз гулҳои боғам,  
Ба шаб дар хона аз равшан ҷароғам.  
Тавонад гуфтан аз ишқи чавоне  
Ҳикоятҳои ёри дилситоне.  
Ба қишлоқе, ки аз ҷангал аён аст,  
Ҳуҷуми бомдодиро нишон аст,  
Марина ном зебо духтаре буд,  
Ки бо ман меҳрбон як дилбаре буд.  
Зи рӯяш себҳоро ранг баста,  
Ба мӯяш қимати зарро шикаста.  
Ба хизмат чун маро даъват Ватан кард,  
Ба ман ин гуна ӯ ҷиддӣ сухан кард:

«Микола, рав ҳимоят кун Ватанро,  
Ки бе он ту нахоҳӣ ёфт манро.  
Агар хоҳӣ, ки худ нохуш набошӣ,  
Падарозору модаркуш набошӣ,  
Агар ту ишқро дорӣ муқаддас,  
Агар онро нигаҳ дорӣ зи нокас,  
Бирав, нобуд кун яғмогаронро,  
Фашистон – душманони молу ҷонро».  
Ман ин гапҳои ӯро чун шунидам,  
Зи то чун зарраи оташ паридам.  
Ба ӯ гуфтам, ки ман рафтам, ту хуш мон,  
Дар ин раҳ лозим ояд, медиҳам ҷон!  
Аз он дам то кунун як сол рафтаст,  
Ки маҳкам дорам ин милтиқ бар даст.  
Агарчи аз сад афзунаш бикуштам,  
Вале сустӣ набинӣ ту ба пуштам.  
Намедонам, ки ӯ имрӯз чун аст,  
Сари ӯро чӣ сон савдо фузӯн аст.  
Агар зиндаст, балки партизан шуд,  
Ба зӯри ё канизи ахриман шуд.  
Ба номӯсаш фритсе балки зад ҷанг,  
Далерӣ карду балки мурд дар ҷанг.  
Хулоса, эй рафиқи меҳрубонам,  
Ту мебинӣ, ки дар садҳо гумонам».  
Микола қиссаашро муҳтасар кард,  
Ба Қодир қисса чун оташ асар кард.  
Магар з-ин қисса он доманзаний кард,  
Ки ин аз сӯхтан барқафканӣ кард?  
Магар он боди тӯфоноваре буд,  
Ки ин дарёи пурҷӯши ғазаб шуд?

Магар он зилзила афканду чунбонд,  
Ки ин монанди кӯче пайкар афшонд?  
Магар он аз адсоват дод таълим,  
Ки бар шамшери худ ин кард таъзим?  
Пас аз таъзим гуфт: - «Эй дўсти ман,  
Ҳанӯз ин чон, ки боқӣ ҳаст дар тан,  
Ба майдон бинӣ аз ман тохтанро,  
Сари душман зи тан андохтанро.  
Пас аз ин қиссаҳо аз ақлу хушам  
Садои интиқом ояд ба гӯшам.  
Ба ҷавлон афканам аспи давандам,  
Кунам тай Украинаро бо самандам.  
Саманди хоназоди бузкаш аст он,  
Ба вақти раҳравӣ чун оташ аст он.  
Умедам ҳаст, ки то шаҳри Берлин  
Маро бо худ барад ў дар сари зин.  
Равад то бар сари Заҳҳоки Морон,  
Бигирад интиқоми додҳоҳон.  
Ба дашти Украина чун ёдгорӣ  
Ба ў хоҳам, ки пас ҳайкал гузорӣ.  
Ба ҷашмат дида ҳар дам аспи манро  
Ба ёдат оварӣ ҷангӣ Ватанро,  
Аз он бар дидаи озод дунё  
Нишони дўстӣ созӣ хувайдо,  
Ба рӯяш Тоҷикистонро ту бинӣ,  
Бинои аҳду паймонро ту бинӣ».

## IX

Саворон дар саҳар майдон гирифтанд,  
Сутурон роҳи пурчавлон гирифтанд.  
Микола сўйи дех чун барқ мерафт,  
Ба мисли офтоб аз шарқ мерафт.  
Зи шавқи интиқом аз ҷангҷӯён  
Равон буданд чун селе саворон.  
Гаҳе Қодир ба пешу гаҳ Микола,  
Ба тундӣ ҳар ду мисли боду жола.  
Микола дид он қишлоқи худро,  
Ки мегуфт: - «Эй ҳимояткор, тез о!  
Биё, ту тезтар, ки сӯхтам ман,  
Ба роҳат дидашоро дӯхтам ман.  
Биёю ҷамъ қун хокистарамро,  
Ба дастат пок қун ҷашми тарамро.  
Биё, оғӯши ман ҷавлонгахат соз,  
Аз он мурдор душманро барандоз,  
Биё, дар оstonам пой бигзор,  
Ки аз бегонаам безор-безор!...  
Биё, кӯтаҳ қун аз ман дasti онро,  
Ки то бинам руҳи ҳуррам ҷаҳонро.  
Биё, ки ў гулӯямро фушурдаст,  
Зи рӯям чун ҳазон рангам бибурдаст »...  
Даруни деха шуд ҷангӣ шадиде,  
Ки мислашро ҷаҳон ҳаргиз надидӣ.  
Ба паҳлу аспи Қодир хоб карда,  
Камингахро ба Қодир боб карда.  
Замин пур кард Қодир бо сару тан,  
Ба гирдаш гилзаҳоро кард хирман.

Микола асп ҳамчун шер меронд,  
Ба душман пурзафар шамшер меронд.  
Касе, ки хост хоки дигаронро,  
Кучо хоҳад саломат бурд чонро!  
Касе, ки буд монанди паланге,  
Гурехт аз шер чун рӯбоҳи ланге.  
Микола дехаи худро нигаҳ кард,  
Нигаҳ гӯё ба дашти сип-сияҳ кард.  
Ба ҷойи деха як вайронае дид –  
Сарои дарду мотамхонае дид.  
Баланд аз ҳар тараф ҷанг ғуборе  
Сутуни дудҳои сӯхторе,  
Ба ҳар ҷо дор медиду расанро,  
Ҳазорон ҷисми бегӯру кафанро.  
«Тамаддуноварони» олмонӣ  
Чунин бигзошта аз ҳуд нишоне...  
Ба дех омад начоторанд лашкар,  
Даромад офтобе, гӯйӣ аз дар.  
Гурӯҳи одамони зулмдида  
Ба ҷеҳра ашкии ҳурсандӣ ҷакида,  
Сипоҳи хешро оғӯш карданд,  
Шароб аз ҷоми меҳраш нӯш карданд.  
Микола ёри ҳудро ҷустуҷӯ кард,  
Даме бо ӯ ҳаёлӣ гуфтугӯ кард.  
Равон шуд, то ки ёбад меҳрубонро,  
Нишони беҳтар аз ҷону ҷаҳонро.  
Ба ӯ гӯяд ғами маҳҷурии хеш,  
Азобу ранҷҳои дурии хеш.  
Ба ӯ гӯяд, ки ҷангаш нотамом аст,  
Саманди интиқомаш дар лаҷом аст.

Ба ў гүяд, ки аз сагҳои хапгир  
Қасосатро кунун бо дасти худ гир.  
Ба ў гүяд, ки ҳамроҳам ба саф бош,  
Рафиқи роҳи пуршарьну шараф бош.  
Агарчи ёрро бисёр мекофт,  
Нишоне ҳам vale аз ў намеёфт.  
Канор истода пире гуфт:

– Фарзанд,  
Чӣ гум кардӣ, чиро мечӯйӣ, то чанд?  
– Марина дар кучо бошад, падарчон?  
Бароварда зи дил пир оҳи сӯзон,  
Бигуфто: - «Гӯш кун ин достонро,  
Бирав, оғаҳ кун аз ин дӯстонро,  
Ба дех овард гитлерчии мурдор  
Ҳаёти тираю ойини қуштор.  
Ба зоҳир одаму дарандаботин,  
Лабаш дар хандаю дил хонаи кин,  
Ба оташ зинда - зинда сӯҳт мардум,  
Накард ў фарқ пир аз тифли маъсум.  
Занони поки моро кард таҳқир,  
Пас аз он зад ба онҳо заҳми шамшер.  
Марина – духтари боору номус,  
Ба ҷаллодон нашуд таслиму побӯс,  
Лаби худ саҳт бо дандон газида,  
Ба сӯйи душманон омад давида,  
Гранатҳо чунон аз даст андоҳт,  
Ки даҳҳо қотилонро сарнагун соҳт.  
Бароварда баланд овози худ гуфт,  
Ки: «Ҷонамро наҳоҳам дод ман муфт!»

Ба пояш душманон занчир бастанд,  
Ду дасташро бибастанду шикастанд,  
Забони духтар аз ҳалқаш кашиданд,  
Дили пурорзуяшро дариданд.  
Тани пурзахми он оғӯшта дар хун,  
Се ҳафта монда буд аз хок берун.  
На ҳадди кас, ки гирад аз заминаш,  
На рухсат, ки касе гардад қаринаш.  
Тани покаш пас аз пӯсида гаштан,  
Ба мо доданд амри дафн кардан,  
Танаш кардем чо дар хоки мартуб,  
Ба дил меҳраш чу як фарзанди маҳбуб.  
Ба бедорӣ нишинам бо хаёлаш,  
Ба хобам зинда мебинам ҷамолаш.  
Ту ҳам аз бар намо ин достонро,  
Бирав, огаҳ кун аз ин мардумонро ».  
Микола бо рафиқи хеш Қодир  
Ба рӯйи қабри духтар гашт ҳозир.  
Сари хурмат ба поин ҳам намуданд,  
Адоватро адovat зам намуданд.  
Қасамро дар забон аз сар гирифтанд,  
Туфанги хеш маҳкамтар гирифтанд.  
Ба дил гуфтанд, ки вақти ҳисоб аст,  
Дуаспа марги душман дар шитоб аст.  
Аз ӯ ҳар кас чи қадре ки тавонад  
Бибояд интиқомашро ситонад.

## X

Бад-ин сон рӯзу шабҳои дарозе  
Ватанро Қодир аз худ кард розӣ.  
Далеронро ба майдон сарварӣ кард,  
Басе ҷанговарию сафдарӣ кард.  
Агарчи борҳо шуд арсааш танг,  
Валекин устуворӣ кард чун санг.  
Агарчи борҳо зери хатар шуд,  
Вале азмаш қавию зӯрттар шуд.  
Кадомин боз тарсад аз саҳобе?  
Кадом оташ бигирад роҳи обе?  
Кӣ дида қӯҳро, к-аз бод ларзад?  
Дили марде, ки аз ҳар ҳавф тарсад?  
Шавад меҳри Ватанро кас ҳуморӣ,  
Ба роҳаш кам шуморад ҷонсупорӣ.  
Дилаш ҳоҳад, ки бахшад як ҷаҳоне,  
Фидо созад замину осмоне.  
Наҳоҳад гуфт то ҳангоми мурдан  
Ба поён омад акнун хизмати ман.  
Ба вақти долузарби саф шикастан,  
Ба рӯйи ҳасм роҳи ҳамла бастан,  
Ба вақти ҷанг ҷонбозӣ намудан,  
Ба вақти деҳае озод кардан,  
Чудо шуд гарчи Қодир аз ду дида  
Зи ҳар ду дидай қиматхарида,  
Сари пурифтиҳори хешро паст  
Накарда сӯйи душман боз мечаст.  
Вале аз ноилочӣ кард итоат  
Ба дасти ҳоҳари ҷангии шафқат

## XI

Ту дар беморхона пахлавонро  
Кунун дар хоб бинӣ рӯ ба боло.  
Ду чашмаш гарчи ту пӯшида бинӣ,  
Дилаш бедору хун чӯшида бинӣ.  
Магар афтида дар баҳри хаёле?  
Магар овора дар дашти висоле?  
Магар кораш ба поён норасида  
Ба ногаҳ шуд нахи тораш бурида?  
Магар гум кард нӯги риштаи хеш?  
Дарав оё накард ў киштai хеш?  
Ки дар беморхона буд Қодир  
Ҳамеша тангдил, ошуфтахотир?  
Ба худ мегуфт, ки аз ҳар ду дида  
Ҷудо гаштам ба мақсад норасида,  
Ҳанӯз он ваҳшии заҳмӣ намурдаст,  
Аҷал онро ба гӯристон набурдаст.  
Ҳанӯз айёми ҷанг асту ҷидол аст,  
Ба душман вақти овардан завол аст.  
Вале аз дида ман маҳрум гаштам,  
Ба беморӣ ҷунин маҳқум гаштам.  
Дилам меҳост, ки бо ҷашми бино  
Расонам ман ба охир кори худро.  
Назар созам диёри хештанро—  
Руҳи шоду зафарманди Ватанро.  
Бубинам равнақи ояндаи ў,  
Ҷамоли ҳамҷу гул дар хандаи ў.  
Аз ин лаззат вале ман дур мондам,  
Ҷудо аз дидаи пурнур мондам.  
Намебинам дигар ман моҳпора,  
Нигори беҳтар аз тобон ситора.

Пас аз ин эҳтимол аст ин, ки дилдор  
Нагардад бо мани бедида ғамхор.  
Наҳоҳад гар маро, дигар чӣ созам?  
Чӣ сон шодӣ намоям, бо чӣ нозам?  
Маро, мумкин ки гӯяд, ту маибӣ,  
Ту аз наззора кардан бенасибӣ,  
Намезебад ба кӯрон ишқбозӣ,  
Миёни ошиқон гарданфарозӣ.  
Касе хоҳам, ки дар умри ҷавонам  
Маро ў бинаду ман дил ситонам.  
Касе хоҳам, ки бинад то чӣ гуна  
Миёни хубруёнам намуна.  
Касе хоҳам чу андозад назарро,  
Ба зери зулфи ман бинад қамарро.  
Муфассал нома бинвиштам ба маҳбуб,  
Ки то ҳоли маро донад зи мактуб.  
Дили ман рӯзу шаб уммевор аст,  
Ҷавоби он ба дасти баҳтёر аст.  
Агар гӯяд, ки банди аҳду паймон  
На дар ҷашм аст, балки дар дилу ҷон.  
Агар гӯяд, ки то ҳастию ҳастам,  
Ҳамон асту ҳамон аҳде, ки бастам.  
Шуморад хешро хушбаҳт Қодир,  
Ғами кӯрӣ равад он гаҳ зи хотир.  
Дар ин ҳангом ҷарроҳи ҳунарманд  
Ситода бар сари бемор ҳурсанд.  
Бипурсидаш зи лутфу меҳрубонӣ,  
Ки аҳволат қунун ҳуб аст, ё не?  
Ҷавобаш дод: «Ҳубам, ҳеч шак нест,  
Ҳанӯз аммо зи биноӣ дарак нест.

Ҳакими меҳрбон, бас ранҷ дидед,  
Барои ман азиятҳо кашидед.  
Масозед ин қадар худро чигархун,  
Ки дарди ман бувад аз чора берун.  
Дихед изнам, ба сӯйи хона гардам,  
Ки шояд з-ин алам бегона гардам».«  
Ҳаким аз таҳти дил хандидаю гуфт:  
– Ту, охир гум накардӣ дидаро муфт.  
Кунун ту қаҳрамони номдорӣ,  
Ба ҷашми мамлакат боэътиборӣ.  
Талаб дорад касе, ки некномӣ,  
Ҳазар дорад касе, ки аз ғуломӣ,  
Касе, ки ҷовидон созад шарафро,  
Азиз дорад зафароранда сафро,  
Ба монанди ту бояд мард бошад,  
Дар ин раҳ марди пасногард бошад.  
Бароят ман хате беҳтар ки хонам,  
Ту онро гӯш кун, осуда, ҷонам:  
«Салом, эй шоҳбайти шеъри шоир,  
Салом, эй достони ҳалқ, Қодир!  
Салом, эй пешоҳангӣ далерон,  
Сарофози сипоҳи ҷонсупорон,  
Сухан гарчи зиёд аз як китоб аст,  
Вале фурсат каму қўтоҳ ҷавоб аст.  
Ҷавобе, ки ба сӯйи ту равон аст,  
Ба мисли қосиде аз дўстон аст.  
Дилам гуфтасту онро ҳомаи ман  
Рақам кардаст дар ин номаи ман.

Сафар кардī ҳамон рӯзе, ки аз дех  
Ба Рустам кардамат монанду ташбех,  
Умедам буд, ки бо қаҳрамонӣ  
Намоён мекунӣ зарби ҷавонӣ.  
Зи дастат об ҳоҳӣ кард душман  
Агарчи ў бувад чун кӯхи оҳан.  
Қадам чун паҳлавонон мениҳӣ ту,  
Ба майдон доди мардӣ медиҳӣ ту.  
Чу оташ ҳасм агар гардад фурӯзон,  
Ба болояш равӣ чун оби тӯфон.  
Набояд душманат пушти ту бинад,  
Бибояд теги ту, мушти ту бинад.  
Чунон ҷангӣ, ки монӣ дар замона  
Ба ҳалқи ҳуд зи фарзандӣ нишона.  
Ту даъвои маро исбот кардӣ,  
Ба аспат шоҳи душман мот кардӣ.  
Шабу рӯз оғаҳам аз мардии ту,  
Ба назди марг аз хурсандии ту.  
Фиканда ҳуд дар оташхонаи ҷанг,  
Дар он овардай ту тоб чун санг.  
Ватан дар сӯзиш афтоду ту дидӣ,  
Ба ҷашмат ҷисми пурсӯзаш ҳаридӣ.  
Машав навмед аз бедида гаштан,  
Ки ҷояшро бигирад дидаи ман.  
Ту вақте ки ба пеши ман биёй,  
Чу нури тоза бар ҷашмам даройӣ.  
Агар ойӣ, ту бинӣ, ки ба ёдат  
Ҷӣ гуна корҳо карда Саодат.  
Тамоми рӯзҳоро нисфи шаб кард,  
Зи хешу дигарон меҳнат талаб кард.

Чунон имсол ҳосил шуд фаровон,  
Ки бинад кас дар он марги фашистон.  
Ба монанди ту мо ҳам чанг кардем,  
Барои фатҳи ту оҳант кардем.  
Падар мегӯядат, ки нек фарзанд  
Ман аз ту сад ҳазорон бор хурсанд.  
Ту фарзанди азизу арҷумандӣ,  
Ту чун аҷдодҳоят сарбаландӣ.  
Туғангат гарчи афтодаст аз каф,  
Басе ёрони ту рафтанд бар саф.  
Ҷавонони советӣ бешуморанд,  
Чу оби ҷашма поёне надоранд.  
Ба роҳи марг чун афтод бадҳоҳ,  
Саломат ӯ намегардад аз ин роҳ.  
Ту онро кардай заҳмину беҳол,  
Дигарҳо мекушандаш карда помол»  
Даромад Қодир аз шодӣ ба бозӣ,  
Ки аз ӯ ҳам падар, ҳам ёр розӣ.  
Бигуфто: - «Гарчи хира дидаи ман,  
Дилам шуд лек аз ин мактуб равшан»  
Ҳаким аз ҷайб миқрозе баровард,  
Ба Қодир баъд аз он гуфт: - «Эй ҷавонмард,  
Кунун ман дидаатро мекушоям,  
Туро озод аз ин ғам менамоям».  
Ҳама як фурсате ҳомӯш монданд,  
Нафасро бастаю беҷӯш монданд.

\*\*\*

Садои хандае аз таҳҳона  
Баромад то ба ҳафтум ошёна  
Магар як чуфт гул во шуд ба боғе?  
Магар афруҳт як қӯша чароғе?  
Ки Қодир гашта чун булбул газалхон,  
Чу парвона ба гирди хеш рақсон.  
Зи шодӣ хешро дар осмон дид,  
Ба рӯйи минбари саҳни чаҳон дид.  
Падид омад ба ҷашмаш ҷехраи рӯз,  
Ҷамоли офтоби оламафрӯз.  
Замин медиду боғу бӯстонро,  
Намуди каб-кабуди осмонро.  
Ба ҷашмаш боз дилбандаш аён шуд,  
Даҳони шаккаринхандаш аён шуд.  
Ба рӯҳсори ҳаким ў дидаро дӯҳт,  
Зи қасби меҳри он дилро барафрӯҳт.  
Сӯйи ҷарроҳи мумтозу хирадманд  
Нигоҳи ҷашми миннатдор афканд.  
Ба ў мегуфт, ки: «Эй марди оқил,  
Аз ин ҳикмат маро кардед қоил.  
Маро гӯё, ки аз нав зинда кардед,  
Ҷароғи баҳти ман тобанда кардед.  
Шумо гӯё бурида ҳораеро,  
Бурун кардед гавҳарпораеро.  
Ташаккур дасти қудратнокатонро!  
Сад аҳсан ақли ҳимматнокатонро!»  
Гирифта номаи маҳбуб дар даст,  
Зи ҷояш част ҳамчун барраи маст.  
Гирифта номаро бар дида молид,  
Зи маҳбуб, аз табиби хеш болид.

Ҳакимаш нимчиiddī гуфт: – Қодир,  
Ба сūйи дилбари худ роҳ баргир!  
Басе муддат, ки Қодир буд хуморӣ  
Ба рангу бӯйи садбарги баҳорӣ.  
Ҳавои васли чононро ба сар дошт,  
Рухи маҳбубро пеши назар дошт.  
Дилаш меҳост, ки чун боз ояд,  
Ба пеши ёр бо парвоз ояд.  
– Саодат! – гуфту Қодир кард сонӣ  
Нигаҳ сūйи намуди осмонӣ.  
Ба рӯйи осмони беканора  
Ҳазорон дид ў ҷуфти ситора.  
Ситора ҷуфту мо тоқем мегуфт,  
Ба васли ёр муштоқем мегуфт.  
Чунин андеша ўро роҳбар шуд,  
Ба сūйи мулк дар фикри сафар шуд.  
Вале афсонае омад ба ёдаш,  
Ки он афсона дарси тоза додаш:  
– «Замоне аждаҳое дар ҷаҳон буд,  
Ки аз ҷавраш ҳалоик дар фифон буд.  
Гаҳе дар гарбу гаҳ дар шарқ мезист,  
Даруни хуни ноҳақ гарқ мезист.  
Ба баҳри ашки мардум буд шиновар,  
Ба рӯйи кӯҳи сарҳо мезадӣ пар.  
Дам аз фарёди тифлон ҳод мекард,  
Дил аз қатли бузургон шод мекард.  
Ба ҳар самте, ки мегардонд ў рӯй,  
Иваз мешуд ба мотам шодии тӯй.  
Фурӯ мебурд зинда духтаронро,  
Ба рӯ гул, мӯйсунбул дилбаронро.

Ба чанги аждаҳо омад ҷавоне,  
Ҷавони номдору қаҳрамоне,  
Баромад барқ аз шамшерронеш,  
Садои гирдбод аз поймонеш.  
Ба зарби паҳлавон аждар фано шуд,  
Зи кулфат ҷони ҳар одам раҳо шуд». – Ба сӯйи Шарқ ояд мисли аждар,  
Фашисти одамихӯру ситамгар.  
Хатар омад зану фарзанди моро,  
Арӯсони ба ҷон пайванди моро.  
Саодат ҳам ба ҷашми интизорӣ,  
Зи ман дорад умеди ҷонсупорӣ.  
Чаро бефатҳ, сӯйи ҳона гардам?  
Ба номардӣ ҷаро афсона гардам?  
Раҳам бояд, ки сӯйи разм бошад,  
Зафар кардан ягона азм бошад.  
Бигуфто: - Эй ҳакими дӯстдорам!  
Агарчи ёд кардам ман диёрам,  
Дилам гӯяд, ки тарки азми дех кун,  
Ба ҷанг ою камони хеш зех кун.  
Ба майдон рав, ки ҳангоми набард аст,  
Ватан ёриталаб аз теги мард аст.  
Замони интиқоми худситонист,  
Барои ҳалқ вақти ҷонфишонист.

\*\*\*

Шабе рафту ба сӯйи Ғарби торик  
Равон шуд қаҳрамонфарзанди тоҷик.  
Ба болои саманди мисли қӯҳе  
Намоён буд үқоби пуршуқӯҳе.

1942

## ҚИССАИ ҲИНДУСТОН

*Аз аҳолии Ҳиндустон 60.000.000  
нафар ба кастаи «нафратзадагон»  
тааллук доранд.*

Маро рӯзе ҳикоят кард бобо,  
Ки бишнав, ҷони бобо, қиссаеро:  
«Замоне буд берун аз Самарқанд  
Ба ҷашми кас намоён қулбае ҷанд.  
Дар он манзил, ки дур аз дигарон буд,  
Махавҳоро ҷудоӣ аз макон буд.  
Намеафтод онҳоро гузоре  
На аз ёре, на аз ҳешу таборе,  
Намедиданд рӯзу рӯшнӣ  
Ба дунё гайри хорию ғадоӣ.  
Махав мегашт рӯзе гар намоён,  
Аз ӯ пиру ҷавон мешуд гурезон.  
Ҳамеша аз ҳалоиқ дур мегашт,  
Ба мисли зиндаи дар ғӯр мегашт.  
Агар ӯро кассе медид дар роҳ,  
Рафиқи ҳешро мекард огоҳ,  
Ки, эй ҷӯра! Ба атрофат назар қун,  
«Махав омад, махав омад, ҳазар қун».  
Махавкоса гаҳе дар дасти мискин  
Хабар медод бо овози ғамгин,  
Ки: - «Эй озодакас, бигрез аз мо,  
Нарас ҳаргиз, нарас ҳаргиз махавро!»  
Ту дигар дар Самарқанд инчунин кас  
Набинию наҳоҳӣ дид аз ин пас.  
Кунун ман худ бигӯям баччагонро  
Ҳикоятҳои ғамноки ҷаҳонро:  
Ба Ҳиндустон сафар кардам замоне  
Ман аз ин кишвари чун бӯстоне.

Бидидам дар паси кӯхи Ҳимолой  
Замини сабзи зебое саропой.  
Агарчи ганҷояш пурбаҳоянд,  
Валекин мардумони он гадоянд.  
Нагӯям ман дар ин як шеъри қӯтоҳ  
Зи ҳар чизе, ки мо гаштем огоҳ.  
Нагӯям ман на аз ҷодугаронаш,  
На аз ҷашмони тарсодухтаронаш,  
На аз осорҳои мармаринаш,  
На аз мумтозҳои нозанинаш,  
На аз раққосаи товусхиромаш,  
На аз овозхони хушкаломаш,  
На аз оҳуи қӯҳии рамандা,  
На аз қабки ғазалхони парандা,  
На аз фили сафеди қӯҳвораш,  
На аз горатгарони киштзораш,  
На аз рикшу на аз ҳиндӯи бадбахт,  
На аз оғову давлатманди дилсаҳт,  
На аз бабру палангӣ даҳшатангез,  
На аз ҳашму адватҳои хунрез.  
Ҳикоят мекунам бо қалби пуршӯр  
Ҳаёти мардумони зиндадаргӯр.  
Ба рӯйи қабри онҳо гул нарӯяд,  
Агар рӯяд, касе онро набӯяд.  
Ба олам қасби онҳо ҷойрӯбист,  
Факат занбаркашию сангӯбист.  
Фурӯ бар зери конҳо муфт рафтан,  
Ба ноҳун оҳану пӯлод суфтан,  
Ҳазор алфози бад ноҳақ шунидан,  
Лабони хеш бо дандон газидан.  
Чӣ нуқсон дорад ин мардум, ки ин сон  
Надорад қадру қимат мисли инсон?  
Надорад иллате, зулми замона  
Намуд онро ба бадбахтӣ равона.

Магар ин каста авлоди башар нест,  
Ки аз ў дигаронро ҷуз ҳазар нест?!  
Магар ин расм як расми қадим аст,  
Магар чӯҳра гунаҳкори азим аст?!  
Ки ў монад қадам гар дар хиёбон,  
Бараҳманро кунад хотирпарешон.  
Ба ў гӯянд, ки «Эй марди дарвеш,  
Палидӣ ту, палидӣ ту, наё пеш!»  
Чамарро дар миён як ресмонест,  
Ки ин аз бандагӣ ўро нишонест.  
Бараҳманро фитад гар сояи ў,  
Намояд шустушӯяш дояи ў.  
Чамар гирад агар дасти трамвай,  
Ҳазаромез гӯяндаш, ки «Ҳай! Ҳай!»  
Ҳазорон сол боз ин турфа мардум  
Зи ҳаққи зиндагонӣ гашта маҳрум.  
Ба ин ойину ин расми хабисӣ  
Чаро розист лорди англisisӣ?!  
Ба мулки ношиносе бо рафиқон  
Шудам як моҳ мисли дӯст меҳмон.  
Касе бо ман дар он ҷо рӯ ба рӯ шуд,  
Зи чону дил шарики гуфтугӯ шуд.  
Чаро сар то ба по ларзиду наншастан?  
Наяфшурд аз барои чӣ маро даст?  
Чу оҳуи биёбонӣ назар кард  
Ба ҳар сӯе, магар аз ман ҳазар кард?  
Ба ман ў гуфт бо овози хомӯш:  
«Намесозам туро ҳаргиз фаромӯш».  
Равон гаштем бо ҷандин васила  
Ба назди ҳиндувони ин қабила.  
Маро ҳаргиз наҳоҳад рафт аз ёд  
Рухи он мардуми мазлуми ношод.  
Сиришки дидаҳои ғуссаҳона,  
Дилитири маломатро нишона,

Дароз он дастхоero, ки дидам  
Ба сўйи одами ин мулки аъзам,—  
Ба сўйи одами озоди гетӣ—  
Саодатманд фарзанди советӣ.  
Бидидам дар паси қӯҳи Ҳимолой,  
Замини сабзу зархезе саропой.  
Агарчи ганҷояш пурбаҳоянд,  
Валекин мардумони он гадоянд.  
Барояд бо табассум гар зи хиргоҳ  
Хиёнаткори чамъият чу рӯбоҳ,  
Бирав ҳалқи ситамкашро ҳабар кун:  
«Махав омад, махав омад, ҳазар кун!»

1947

## **«МЕҲМОН»-И МАҒРИБӢ**

Ҳеч шунидӣ гапи садсоларо,  
Қиссаи деринаи Банголаро?  
Ҳеч шунидӣ, ки рухи осмон  
Чилва кунад лаълсифат дар чаҳон?  
Ҳеч шунидӣ ту, ки дар офтоб  
Об чу симоб хӯрад печутоб?  
Ҳеч шунидӣ ту, ки қӯҳи баланд  
Дар сари худ чатр кашад аз паранд?  
Об равад таг-таги яҳҳои пир  
Мисли ҷавоҳир зи дили ҳар адир.  
Лолаву себарга ба вақти сахар  
Ҳалқабагӯшанд зи лӯлӯи тар.  
Ҳеч шунидӣ, ки баланд аз сахоб  
Сайркунон лона гузорад уқоб.  
Ин ҳамаро бинӣ ту дар Ҳиндкуш,  
Дар сари қӯҳи абадӣ нуқрапӯш.  
Ҳеч шунидӣ, ки дараҳт аз бадан  
Бол барорад ба ҳавои чаман.  
Наҳл дар он ҷо ба сар андохта,  
Аз пари товус қулаҳе сохта.  
Гашта дар он ҷо ватани ҷонварон–  
Бойтарин сайдгаҳе дар чаҳон.  
Наъраи фил ояду бабру паланг,  
Савти хуши булбулакон ранг-ранг.  
Ҳаст замини захи пур аз магок,  
К-аз нами ў мешавад одам ҳалок.  
Маймуни посӯхта, думсӯхта,  
Кирми чу гавҳар ба шаб афрӯхта.

Ин ҳама дар бешай Ҳиндустон  
Воҳиманоканд ба пиру ҷавон.  
Гар биравй ту ба тамошои боғ,  
Мекунӣ аз бӯй муаттар димоғ.  
Ҳеч надидӣ ту чунин чормагз,  
Ҳеч бад-ин сон ананасҳои нағз.  
Гар ба гулаш дидай худ во қунӣ,  
Ёди руҳи духтари зебо қунӣ.  
Ҳеч надидӣ ту чунин оби рӯд,  
Мисли ҳуми нилгарӣ каб-кабуд.  
Зарду гулобӣ ҳашароти зиёд  
Бинию асло набарорӣ зи ёд.  
Ин ҳама дар домани Ганг аст, Ганг,  
Қиссаи шӯрафкани Ганг аст, Ганг...  
Накъл намоянд, ки аз Ғарби тор  
Кард сафар бандай кибру виқор,  
Дар бари худ карда либоси сафед,  
Ҷой ба дил дода умеди палид.  
Қувваи пурчозибаи ин диёр  
Кард дили мардаки ғарбӣ шикор.  
Неҳст ҳудуде ба таманнои ӯ,  
Туршии рӯ, бинии болои ӯ.  
Дағдагаи ӯ зи ҳад афзун бувад,  
Аз хиради одамӣ берун бувад.  
Дар дили ӯ ҳеч надорад асар  
Хубии ин мамлакати хокзар,  
Қуллаи хушманзараи Ҳиндкуш,  
Ҳар камару ҳар дараи Ҳиндкуш.  
Абри баланди сари ин кӯҳи пир,  
Лаззати парвози уқоби далер...

Меравад аз пайраҳай күчабоғ,  
Зинати он бөг накарда суроғ.  
Мегузараდ аз бари вайронаҳо,  
Мадрасаю обидаю хонаҳо,  
Мегузараდ ўнанамуда назар,  
Бо ҳаяҷони дилу шавқи басар.  
Ишқи гулу нолаи булбул асар  
Ҳеч надоранд ба ин раҳгузар.  
Омаду бар гардани хинду нишааст,  
Ҳар чӣ ки меҳост, гирифт ў ба даст.  
Пўсти рўбоҳу палангон гирифт,  
Ҳосили бечораи дехқон гирифт,  
Пахтаю абрешиму гандум гирифт,  
Нони даҳони ҳама мардум гирифт,  
Шираи ин бойзамиро кашид,  
Хуни дили халқи гадоро макид.  
Ҳукми вай имрӯз агарчи равост,  
Пояи ин ҳукм vale бебақост.  
Ҳеч надидӣ ту чунин мақбара,  
Қасру биноҳои ачиби сара,  
Гунбази он мадрасаҳои қадим,  
Шаъшааи обидаҳои азим...  
Нақшу нигори дару дарвозаҳо,  
Тоҷмаҳал рафта дар овозаҳо?  
Дидай дар зери замин зинаҳо,  
Софтар аз чеҳраи ойинаҳо?  
Меваи ширини ба монанди қанд,  
Сояи боғу чамани дилписанд?

Дидай оё ту ба чашми аён  
Мўъцизаи кишвари Ҳиндустон?  
Ҳеч магар дидай дар умри худ  
Боги мұааллақ чу гилеми кабуд?  
Санъати дар нозукӣ нозуктаре,  
Духтаракони ба мисоли парӣ?  
Мутриби мохир зи дили мириданг  
Мебарад оҳанги фигонро ба чанг.  
Сохта аз нуқраву зар косаҳо,  
Дурру зар овехта раққосаҳо.  
Кӯчаю бозор пур аз морбоз,  
Фолбину мардуми маймуннавоз,  
Дар талаби нон шуда ҷамъе ҳалоқ,  
Хастаю афтода гурӯҳе ба хок.  
Дида ман инро ҷигарам пора шуд,  
Ашк равон аз бари руҳсора шуд.  
Ин ҳама дар кӯчаи Калкатта буд,  
Шаҳри пур аз ҳарзаву сафсатта буд.  
Гарчи сари ҳалқ шуд аз ғам сафед,  
Пур бувад аммо дили ў аз умед.  
Пайкари он гарчи чу хокистар аст,  
Лек ниҳон дар дили ў ахгар аст.  
Гарчи ба горат равад ин сарзамин,  
Боз дар он ғанчи равонро бубин.  
Меҳнати дехқонписару коргар  
Аз ҳама ашёи ҷаҳон муфттар.  
Аз чӣ ҷавонон ҳама қоматхаманд?  
Аз чӣ надоранд сари худ баланд?  
Аз чӣ бувад шаҳр пур аз кӯру ланг?  
Аз чӣ сари мардуми мискин гаранг?

Ин магар афсонаи Бангола аст,  
Қиссаи бадбахтии садсола аст!..  
Мегузарад мағрибии худписанд  
Карда сару бинии худро баланд.  
Бозиқунон чўбасоро ба даст  
Шому сахар роҳ равад мисли масти.  
Дар сари ў нест ба ғайр аз ғурур,  
Дар дили ў мақсади айшу сурур.  
Бахри чӣ ин мағрибии дилсиёҳ  
Карда ҳарисона ба Машриқ нигоҳ?  
Бурд дилашро магар ин сарзамин,  
Бўйи хуши ин чамани нозанин?  
Ё ҳаваси дидани бўзинаҳо,  
Ё ба каф овардани ганчинаҳо?  
Нақл намоянд, ки аз Ғарби тор  
Кард сафар одами бенангут ор.  
Ном баровард ба сангиндилӣ,  
Тухми ситам коштану ҷоҳилӣ.  
Дар дили ў ҳеч надорад асар,  
Нолаю фарёди падар ё писар.  
Зинати боғу чамани дилфириб,  
Рӯйи гулу савти хуши андалеб,  
Қасру биноҳои қадими ў...  
Шўхрати дерини азими ў...  
Бо сари пурфитнаю бо карруфар  
Мекунад аз байни ҳалоиқ гузар,  
Мекунад ин гарбии рӯбаҳмичоз  
Дасти тамаъро сўйи ҳиндӣ дароз.

«Дурри гаронро ба кафи ман бинех,  
Зар бидеху зар бидеху зар бидех ».  
Мегузарад дуртар аз издиҳом  
Бе назари дикқату бе эҳтиром.  
Гоҳ намоён шавад ў чун сипоҳ,  
Гоҳ ба монанди гадоёни роҳ.  
Гоҳ чу як гурбаи пояндамуш,  
Гоҳ гурезанда чу муши хамӯш.  
Ҳар чӣ ки меҳост дар ин сарзамин,  
Пурра даровард ба зери нигин.  
Пӯсти рӯбоҳу палангон гирифт,  
Ҳосили сарпанҷаи дехқон гирифт.  
Нуқраю тилло зи дили кон гирифт,  
Тоқату ороми фақирон гирифт.  
Ҳукми вай имрӯз агарчи равост,  
Пояи ин ҳукм вале бебақост!  
Фурсати он аст, ки ин «меҳмон»  
Тарқ кунад кишвари Ҳиндустон.  
Чунки дар ин мамлакат ин зарпараст  
Ҳеч ба чизи дигаре дил набаст.  
Сар назад аз мағрибии бекарам  
Чизи дигар ғайри чафою ситам.  
Тир назад мағрибии дилсиёҳ  
Ҷуз ба дили халқ дар ин сайдгоҳ.  
Гарчи дусад сол дар ин хона монд,  
Боз ба ин оила бегона монд.  
Ҳукми вай имрӯз агарчи равост,  
Пояи ин ҳукм вале бебақост!

1947

## РҮДИ ГАНГ

Дар шаби тор оби рӯди Ганг  
Буд бо акси Каҳкашон ҳамранг.  
Ё ба ҷашми ту ҷилвагар мешуд  
Мисли шамшерҳои занголуд.  
На ба рӯйи касе нигаҳ созад,  
На зи кас рӯйро панаҳ созад.  
Асрҳо дар замини Ҳиндустон  
Гашта ҷорӣ ҳамӯшу гӯшгарон.  
Меравад сӯйи баҳр бо сари ҳам,  
Гӯй дорад ба дӯш қӯҳи алам.  
Гуфтам: - эй Ганг, аз чӣ ҳомӯшӣ,  
Аз чӣ дарёсифат намечӯшӣ?  
Сар ба саҳро ниҳодай, ҷунӣ,  
Ё ки дар ғам шарики Мачнунӣ?  
Нафасат аз чӣ гарму сӯзон аст,  
Рег пеши дами ту бирён аст?  
Ку насими баҳории ҷаманат,  
Зинати богоу лолаю суманат?  
Ку ҷаманзори сабзпӯши ту,  
Савти мурғони пурхурӯши ту?  
Ё нуҳуфтӣ даруни сина магар  
Орзуро чу донаҳои гуҳар?  
Ё шарикӣ ба дарди ҳамватанон,  
Мехӯрӣ ғам барои Ҳиндустон?  
Рози дилро ниҳон макун аз ман,  
Аз барои савоб, о ба сухан!  
Омадам ман ба назди ту меҳмон  
Аз шукуфта диёри тоҷикон.  
Ту равонӣ ба ҳар дари хона,  
Бар дари ошною бегона.  
Ба ҳавои ту сабзаи намнок  
Дар лаби ҷӯй сар қашад аз хок.

Ба ҳавои ту чашмаҳои соф  
Синаи кӯҳро қунанд шикоф.  
Дар ҳавои ту абр гирён аст,  
Дашти беоб синабирён аст.  
Ба гумонам, ки гаштай ҷорӣ,  
Ту на аз чашмаҳои кӯҳсорӣ,  
Балки аз оби ҷашми гирёнӣ,  
Араку ашкҳои дехқонӣ.  
Дар дилат ҷойи донаҳои гуҳар  
Мурдаҳоянд гашта хокистар.  
Мардумонат агарчи дехқонанд,  
Дар замини ту ҳӯшачинонанд.  
Кардаанд одамони бадкирдор  
Як пули оҳанин ба дӯшат бор.  
Рӯзу шаб аз сарат қунанд убур  
Корвонҳо ба сӯйи Ғарби дур.  
Ҳар вагоне, ки меравад лабрез,  
Шояд аз баҳри туст ғамангез,  
Ё магар дидай, ки бемузде  
Дили ту канда мебарад дузде.  
Мебарад ҳусни навбаҳоратро,  
Вопасин тухми киштзоратро,  
Мебарад шири модарони туро,  
Ризқи бечора кӯдакони туро.

\*\*\*

Ҳар чӣ бошад, бузург рӯд астӣ,  
Ҳиссаи баҳри бехудуд астӣ.  
Рӯдворона зиндагӣ кун!  
Ҷӯш зан,  
Ҷӯш зан,  
Ҷавонӣ кун!

1947

## БОГИ МУАЛЛАҚ

Дидаам дар Бомбай боги муаллақ чун биҳишт,  
Бо қалам тавсифи онро кай тавонад кас навишт.  
Бог сабзу акси он рӯзу шабон дар об сабз,  
Дар даруни об гӯё шуълаи маҳтоб сабз.  
Дар лабони хубрӯён ханда ҳусни дигар аст,  
Чилваи ин боғ ҳам дар нозуқӣ нозуктар аст.  
Рӯбаҳу оҳуву фил аз навдаҳо сабзидаанд,  
Чонварон дар баргҳо тасвири худро дидаанд.  
Бофта қолини сабз аз сабзаҳо дасти хунар,  
Бар руҳи ҳар барг шабнам медураҳшад чун гуҳар.  
Дидаам ду боғ ман, ду гунбази сабзу қабуд,  
Дар баландӣ он якею в-он дигар дар об буд.  
Ногаҳон аз Ғарб омад киштии бегонагон,  
Гашт вайрон акси боги сабз аз ин бори гарон.  
Ё ба хинду инглисҳо меҳруbonӣ мекунанд?!  
Обҳои хоки онро посбонӣ мекунанд?  
Ҳаргиз ин сон нест, ҳаргиз! Нест ин сон, ҳеч гоҳ!  
Балки биншастаст мисли доғ дар руҳсори моҳ!  
Ин чӣ найранг аст, ки дар зери боги дилписанд –  
Дар халичи Бомбай байроқи Амрико баланд?!

1947

## ТАРА - ЧАНДРИ

Ба обу ранги нав Бедил чу омад дар чаҳони назм,  
Аз ўхсни дигар омӯҳт боғу бӯстони назм.  
Сухан меронд сарбаста, ниҳон медошт маъниро,  
Ба мисли донаи гавҳар, ки пинҳон аст дар дарё.  
На муфтӣ буд, на мулло, на бетавфиқ рӯҳонӣ,  
Фақат мекард бар дунё нигаҳ бо ҷашми инсонӣ.  
Сано бар Комде гӯён, суруде аз Мадан хонон,  
Ба тори назми худ овард ишқи поки ин ёрон.  
Ба рақси Комде шайдо, ба овози Мадан мафтун,  
Навишт ин номаи ушшоқ шоир бо дили пурхун.  
Ба мисли Комде дар ҳусну дар санъат ҷаҳонгирӣ  
Ту, эй раққосай даврон, Тара-Чандри, Тара-Чандри.

Дили точику ҳинду чун ду шамъи анҷуман афрӯҳт,  
Ба дөғи ин ду шамъи анҷуманафрӯз Бедил сӯҳт.  
Чу дидам дар диёри ту ҳазони бӯстонеро,  
Намудам ҷустуҷӯ аз Комде дар он нишонеро.  
Чу дидам дар сари қӯйи ту биншаста губореро,  
Дар он аз Комде ҷустам нишони ёдгореро.  
Ба вақти рақси мавзунат, ба ҷашмони пурофсунат  
Кабӯтар дар ҳаво, оҳу ба сахро гашта маҷнунат.  
Ба вақти ҷарҳардонат, ба гирди пойи печонат  
Намояд ҷилва дар ҷашмам пари товус ба домонат.  
Ба зери анбарин зулфи сиёҳат чун қамар дидам,  
Дар он аз офтоби Комде гӯё асар дидам.  
Агар ҳуршед буд Комде, ту монанди маҳи бадрӣ,  
Ба рӯйи осмони худ Тара-Чандри, Тара-Чандри.

Ғазал мегуфту дур месуфт Ҳофиз – шоири Шероз,  
Суханро дода дар васфи шумо, ҷодугарон, пардоз.  
Дили точику эронӣ муҳаббатгоҳи Ҳофиз шуд,  
Суруди ошиқон ҳамсuxбати дилҳоҳи Ҳофиз шуд.  
Дилу ҷонро фидо кард ў барои ҷашми ҷодуе,  
Ба зулфони суманбӯе, ба ҳолу ҳатти ҳиндуе.  
«Агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро,  
Ба ҳоли ҳиндуяш бахшам Самарқанду Бухороро».

Бигӯ, моҳи нави ҳинду, чӣ сон чун зарра пайдо шуд –  
Ҳамон холе, ки дорӣ дар миёни абрувони худ?  
Наёвардам на дому донаи ҷодугарони ту,  
На зулфони сиёҳи ту, на холи абрувони ту.  
Маро овард дар пеши ту ёди дӯстони ман  
Ҳаёли дӯстони давлати пуршаъну шони ман.  
Ман аз мулки саодатманд – мулки тоҷикон оям,  
Ба мисли аввалин бӯи баҳор аз бӯстон оям.  
Ман аз рақси ту мафтунам, зи ҳолат лек маҳзунам,  
Тара-Чандри... Тара-Чандри... макун ин қадр афсунам!

Чӣ хол аст он, ки дар тоқи ду абрӯят кунад бозӣ,  
Чӣ хол аст ин, ки Ҳофиз шуд ба ҳар қурбоние розӣ?  
Магар дар осмони ҳусн моҳи тирае дорӣ,  
Магар худ Зуҳраву чун Муштарӣ ҳамширае дорӣ?  
Магар дар хонаи абрӯи худ ганҷе ниҳон дорӣ,  
Ки мисли мор зулфони ба гирдаш посбон дорӣ?  
Марам аз дӯст чун оҳу, ба ман сирри дилатро гӯ,  
Тара-Чандри, Тара-Чандри! Ту, эй бозингари ҳинду!

Агар бо рақс бархезӣ, ҳавои форам ангезӣ,  
Зи боги санъати ҳалқат ба гирди хеш гул резӣ.  
Ба ҷунбиш мавчи дарёй, ба лағзиш реги саҳроӣ,  
Хунарманду хунарпеша зи сар то ноҳуни пой!  
Сабук чун парниёни ту, бех аз оби равонӣ ту,  
Ба каф дурри гаронӣ ту, ба тан ҷонӣ ту, ҷонӣ ту!  
Матарс аз шӯлаҳои аввалини субҳи озодӣ,  
Маларз аз боди даҳшатноки тӯфон мисли шамшоде.  
Умеду орзуи ҳалқи худро дар дилат ҷо кун,  
Дили пурҳасрати онро ба мисли гунчае во кун.  
Ту, эй фарзанди маҳбуби диёру қишвари бебаҳт,  
Сияҳашму сияҳабрӯ, сияҳмӯ, духтари сарсаҳт!

1947

## ДАР ЁДИ КАС

Нақш бандад солҳо дар ёди кас  
Дашти бепоёну фарёди ҷарас.  
Раъду барқу гиряи абри баҳор,  
Мавчи баҳру фикри дурии канор.  
Мерасад гоҳо ба ёди одамӣ  
Роҳати ҷон - бӯстони хурраме.  
Месарояд булбули ширинахан  
Рӯзу шаб бо як забон дар он ҷаман.  
Дар ҷаҳон кардам сафар ман борҳо,  
Зиндагӣ санҷидаам бисёрҳо –  
Дидаам ҳар гуна ҳалқу қишваре,  
Мамлакатҳои аҷоибманзаре.  
Дидаам, ки олам аз баҳру бар аст,  
Ҳислати ҳар қишвар аммо дигар аст.  
Мерасад дар ёди кас беихтиёр,  
Мулки зебое чу рӯйи навбаҳор.  
Дар назар ӯ ҷилва созад гоҳ-гоҳ  
Аз ақиби пардаи абри сиёҳ.  
Дар миёни мардуми ин сон диёр  
Дӯстӣ якбора гардад барқарор.  
З-ин сабаб балки намудам ҷо ба дил  
Ёди ёроне, ки кардандам гусел...  
З-ин сабаб ҷо кардаам дар ёди худ,  
Манзари шаҳрею дарёи қабуд.  
Ҳалқай майдони он аэродром,  
Дидаҳои пурумеди издиҳом.  
Қарнҳо гар зинда монам дар ҷаҳон,  
Ман ба ёди худ нигаҳ дорам аён  
Чехраҳои тираи ғамнокро,  
Синаҳои чок-чоки покро,  
Дастафшону ҳаросон дӯстро,  
Ҳайкали аз устухону пӯстро.

Мо шудем аз ҳашт боги як чаман –  
Ҳашт республикаю аз як ватан,  
Мехмона кишваре, ки халқи он  
Умрҳо аз бахт мечүяд нишон.  
Мехрубон будем мо бо яқдигар  
Мисли фарзандони як модар, падар.  
Мо ҳама гуфтем дар чандин забон:  
«Меравем акнун ба сўйи хонамон!»  
«Дўст» гуфтам, чун бидидам, ки шумо  
Дида бикшодед ғамгингтар ба мо...  
Хубтар кардам нигаҳ ман сўйи дўст,  
То барам бо худ нишон аз рўйи дўст:  
Сўйи он рухсору чашмони сиёҳ  
Бо муҳаббат менамудам ман нигоҳ.  
Дида дидам, чун ҷароги мурдае,  
Рўй дидам, чун гули пажмурдае.  
Гуфтам: аз чӣ богатон тороч шуд?  
Ё ки марвориди рўйи тоҷ шуд?!  
Ҳалқи онро кӣ чунин хораш намуд?  
Дар парешонӣ кӣ водораш намуд?  
Ҷустучӯ кун боғбонро, зуд ёб,  
То назар созад ба ин боги ҳароб,  
То дарахти хушкро аз бун канад,  
Пистаҳои пучро дур афканад.  
То бирӯёнад дарахти дигаре,  
Шоҳи нав рӯёнаду барги таре.  
Чун бигуфтам: «дўст», ту гуфтӣ ба ман:  
«Нест қиматтар ба дунё з-ин сухан.  
Кай шавад рӯзе, ки пайвандем мо?  
Шодмон мисли шумо хандем мо?  
Кай шавад рӯзе, ки дар чандин забон  
Мо ҳам орем аз дилу ҷон «хонамон?!»  
Узви як хона ҷаро мо нестем?  
Аз чӣ ҳоло бо шумо мо нестем?

Нест дар мулки шумоён золиме,  
Не фақири не гадо, не ҳокиме.  
Соҳиби зебоватан гардидаед,  
Ҳокими боғу чаман гардидаед».  
Гуфтию бурдӣ дами худро фурӯ...  
То даме ки бо ту будам рӯ ба рӯ.  
Шуд вазон боди фараҳноки баҳор,  
Як умеди нав ба дилҳо кард кор.  
Дар лабони хушку бенам шуд падид  
Ғуссаи садсолаи қасношунид.  
Дар бари руҳсора аз ҷашмони тар  
Рехт мисли жола ҳуноби чигар.  
Дар фазои тира овози ҷаҳон  
Рафт то авчи Сурайё барқсон:  
«Мо ба монанди шумо ҳоҳем шуд,  
Дур аз ҷавру ҷафо ҳоҳем шуд!»  
Паҳн шуд дар қишвари андӯҳгин  
Аз дили пурҷӯш овозе чунин:  
«Доимо овар ба ёдат рӯйи мо,  
Ҷашми уммедат макан аз сӯйи мо,  
Мешавад рӯзе, ки аз зери саҳоб,  
Аз пайи шаб мебарояд офтоб!»  
Мурғи пӯлодини мо пар боз кард,  
Корвони турнаҳо парвоз кард,  
То барад моро ба оғӯши Ватан –  
Дар ҷаҳон ноёб мулки хештан.  
Дӯстон монданд дар аэродром  
Бо дуруди дӯстию эҳтиром.  
Дурам, аммо ёди ёрон мекунам,  
Ёди он ҷашмони гирён мекунам.  
Мекунам ёди дили садрешро,  
Мефиристам ман суруди хешро...  
Гар ту пурсӣ: дар кучо ин қишвар аст?  
Дар қадомин нуктаҳои меҳвар аст?

Дар кадомин соҳили дарё бувад?  
Гӯямат, ки дар дили ман чо бувад!  
Гар ту пурсӣ: роҳ ҷандирӯза аст?  
Ин гапи дирӯза ё имрӯза аст?  
Гӯямат, ки роҳ наздик асту бин  
Дидаамро бо ду ҷашми тезбин.  
Ҷашми ман гӯё, ки мечӯяд мудом  
Сояи он дӯстонро субҳу шом.  
Номи онҳо аз дилам ояд ба лаб  
Ҳам ба бедориу ҳам дар хоби шаб.  
Мешавад шаҳре, ки дидам ҷилвагар  
Дар назар чун сӯхта рӯйи қамар.  
Дар фазо мегардад аммо ин садо:  
«Мешавем озод монанди шумо!  
Доимо овар ба ёдат рӯйи мо,  
Ҷашми умmedат макан аз сӯйи мо!»

1948

## САЙЁХИ ҲИНД

*Ба ту, хонандаи азиз, аз нав  
Менамоям муроҷиат, бишнав.  
Бо хаёли диёри Ҳиндустон  
Ҳиндуи номуроди рӯйи ҷаҳон,  
Кишивари мардуми ҷигарпора,  
Ҳалқи бехонумони бечора,  
Хоби шабҳои хуши ҳаром кунам,  
Қиссаи хешро давом кунам.*

Кӯдаке мегашт бо қуттии худ  
Дар хиёбони лаби баҳри қабуд.  
Метавонистӣ, ки дар ҷашмони ӯ  
Пай барӣ аз мақсади пинҳони ӯ.  
Медавид он ҳар тараф бо ҷустуҷӯ,  
Сӯйи ҳар як раҳгузар оварда рӯ.  
Оғаҳӣ медод симои писар,  
Қ-омадаст ин ҷо вай аз мулки дигар.  
Ӯ нарезондаст хуни ноғи худ  
Дар ҳамин шаҳри лаби баҳри қабуд.  
Гашт маълумам, ки афғонбаччаест,  
Содаю гумроҳу нодон баччаест.  
Гашт маълумам, ки меҳмон омадаст,  
Меҳмон аз мулки афғон омадаст.  
Гуфтам: – «Эй сайёҳи ҳинди кобулий,  
Кӯдаки хурдию дар ҳукми гулӣ.  
Ҷисми хурдатро ба пушти Ҳиндкуш  
Кӣ ҳаво дод, аз чӣ мегардӣ ҳамӯш?  
Ё туро баҳти сиёҳат рондааст?  
Боди афғонӣ магар паррондааст?  
Баҳри чӣ кардӣ, ту, эй наврасписар  
Аз сари кӯҳи Сулаймонӣ гузар?  
Ё қасе гуфтат, ки дар Ҳиндустон  
Ризқи инсон аст чун оби равон?

Ҳар чӣ меҳоҳӣ, ту пайдо мекунӣ,  
Нозу неъматҳо муҳайё мекунӣ?  
Мекунӣ пур доманат аз ҷормагз,  
Аз банаҳою апелсинҳои нағз?  
Меравад дар ҷӯйҳояш ҷойи об  
Дар тамоми фаслҳо ширу шароб?  
Балки овардӣ ту ҳангоми сафар  
Ҷаннати афсонавиро дар назар?  
Хостӣ ё аз ҷаҳонгардон шавӣ –  
Навҷавон сайёҳи Ҳиндустон шавӣ?»  
Ин замин кардаст аз даври кӯҳан  
Фикри оламро асири хештан.  
Дар фироқи он Сикандар шуд кабоб,  
Бобуру Темурҳо хоку туроб.  
Кард Да Гама ба рӯйи баҳрҳо,  
Чун ҳубоби хонабардӯше шино.  
Лордҳои англисӣ дер боз  
Рафтую доранд монанди «мизоч».  
Хуб медонам, ки сӯйи ин диёр  
Номадӣ монанди қавми судхор.  
Номадӣ, то ки ҷаҳонгирӣ кунӣ,  
Зулми нав баҳшию ҷонгирӣ кунӣ!  
Номадӣ, то хуни ҳиндуро ҳӯрӣ,  
Бахти бад орию нафъи сад барӣ.  
Омадӣ, ёбӣ ту нони хешро,  
Зинда дорӣ ҳурд ҷони хешро,  
Гушнагӣ партофтат бе ҳайру хуш,  
Дар паси кӯҳи баланди Ҳиндукӯш.  
Эй ҷаҳонгарди ҷавони кобулӣ,  
Қӯдаки ҳурдию дар ҳукми гулӣ.  
Бачагон бояд, ки дар ин синну сол  
Баҳраҳо гиранд аз фазлу камол;  
Баҳраҳо аз давлати умри ҷавон,  
Аз навозишҳои ҳандон модарон;

Бахраҳо аз рӯзгори пурумед,  
Аз шукуфтанҳои иқболи сафед.  
Дар диёри аъзами пуршони ман  
Эҳ, чӣ хушбахтанд фарзандони ман!  
Мешавад ояндаи онҳо аён  
Пеши чашми ман чу дунёи калон!  
Бахти ту дар ин диёри бепаноҳ  
Худ сияҳ буд, боз бадтар шуд сиёҳ.  
Дар хиёбон улфати ғам мешавӣ,  
Пеши пойи нокасон хам мешавӣ.  
Мекунӣ бо рангу бори хеш пок,  
Мӯзаҳои баҳтдуздонро зи хок.  
Аннаеро чун худой медиҳанд,  
Назр гӯё бар гадое медиҳанд.  
Хонадонеро ту бо ин аннаҳо  
Менамай «сер» гӯё доимо.  
Ҳам падар, ҳам модари бекори ту  
Чашм баста дар раҳи бозори ту.  
Мисли ту сайёҳи хурди номурод,  
Дар ҷавонӣ ман надидам рӯзи шод.  
Мешунидам аз падар шабҳои тор  
Мисли ту афсонаҳои бешумор.  
Ӯ ба ман мегуфт: –«Дар самти ҷануб  
Кишваре бисёр зебоясту хуб.  
Сурати он мамлакат дигар бувад,  
Обҳояш нукра, хокаш зар бувад.  
Пасттар ҳар сол гардад офтоб,  
Як қади найза ба рӯйи хоку об»  
Ман қунун аз мулки ҳуррам омадам,  
Чун вакили ҳалқи аъзам омадам.  
Омадам, дидам туро бо ҷашми ҳуд  
Дар хиёбони лаби баҳри қабуд.  
Медавӣ, бо ҷашми пурнам медавӣ,  
Пеши пойи нокасон хам мешавӣ.

Мекунӣ бо рангу бори хеш пок,  
Мӯзаҳои баҳтдуздонро зи хок.  
Эй ҷаҳонгарди ҷавони кобулий  
Кӯдаки ҳурдию дар ҳукми гулӣ.  
Ҳайфам ояд, ки ту дар ин синну сол  
Мондай бебаҳра аз фазлу камол.  
Дузди баҳти ҳалқҳо минбаъд боз  
Пойи ҳудро сӯйи ту созад дароз.  
Хоки пояшро набояд пок кард,  
Пок аз он бояд, ки акнун хок кард!

1948

## ТОЧМАҲАЛ

Дар лаби рӯди Ҷамна дидам ман  
Қасри монанди моҳ нурафкан.  
Ёдгори қадим – мақбарае,  
Пурхашам, дилпазир манзарае.  
Ҳар касе, ки ба ў назар андохт,  
Соате чашми худ мунааввар соҳт.  
Дасти инсон ба бурчи ин кишвар  
Машъал афрӯхтааст аз мармар.  
Ба гумонам, ки осмон шуда паст,  
Бар замин ё маҳи фалак биншаст,  
Ё самову замин тагурӯ шуд,  
Моҳ ду паллаи тарозу шуд,  
Ё дар ин мулк ҳалқи бечора  
Рух қунад равшан аз ду маҳпора,  
Ё магар Агра<sup>1</sup> – шаҳри вайронা  
Гашта бо моҳи пурра ҳамхона,  
Ё дили шаҳр солҳои дароз  
Сўзад аз дасти нозанин Мумтоз<sup>2</sup>  
Ё ки аз «ишқу меҳри» Шоҳиҷаҳон<sup>3</sup>  
Шуълае монда ҳанӯз нишон.  
Рост гӯям, на ину на он аст,  
Ҳама осори дасти инсон аст.  
Ҳалқ афрӯҳт аз ҳунар машъал,  
Номи онро гузошт Тоҷмаҳал.  
Аз лаби Ҷамна бар ту ин матлаб  
Ба канори васеи баҳри Араб.  
Рав, ҳикоят намой аз Бамбай,  
Аз пурошӯб кӯчаҳои вай.

<sup>1</sup>. Агра – шаҳрест, ки дар он мақбараи Тоҷмаҳал воқеъ шудааст.

<sup>2</sup>. Мумтоз – зани бемаҳал вафоткардаи Шоҳи ҷаҳон. Тоҷмаҳалро шоҳ ба хотири ў созондааст, ки қабри Мумтоз дар он чост.

<sup>3</sup>. Шоҳиҷаҳон – шоҳи сулолаи Темуриёни Ҳинд (қарни XVII)

Бин, ки горатгарон ба макру фиреб  
Шуда меҳмони Бамбай аз Мағриб.  
Сохта дар канори баҳри қабуд  
Меҳмонхонае ба майли худ.  
Номи онро ниҳода Точмаҳал,  
«Мекунад он ҳаёти ҳиндур ҳал».  
Бамбайи бекарори пурғавғо  
З-ӯ иваз шуд ба маркази савдо.  
Маркази дахлу фитнаҷӯйӣ шуд,  
Ҳар кафандузду мурдашӯе шуд.  
Байнӣ савдогарони вискинӯш  
Меравад рӯзу шаб ҳариду фурӯш.  
На фақат мондаанд дар савдо  
Буду нобуди ҳалқи ҳиндуро  
Најақӣ карда шираи норанҷ  
Цустучӯ мекунанд симу ганҷ.  
Гарбию осиёии судхӯр,  
Ҳар ду бардошта сар аз як гӯр.  
Як тараф қадбаланд америкой  
Истода чу турки яғмой,  
Як тараф англиси бадбунёд  
Мекунад фитнаҳои нав эҷод.  
Чанд аз ҳиндувони оқипадар,  
Зарҳаридони қувваи доллар,  
Дар миён чун гуломи ҳалқабагӯш  
Монда шаъни диёри худ ба фурӯш.  
Монда ҳам хуну чони ҳиндуро,  
Ҳам сафед устухони ҳиндуро.

\*\*\*

Дар канори васеи баҳри қабуд,  
Шаҳри Бамбай ситода ноҳушнуд  
Меҳмонхона ё ки «Точмаҳал»  
«Менамояд ҳаёти ҳиндур ҳал».

Меравад рӯзу шаб бад-ин минвол  
Ин хариду фурӯши ҷоху ҷалол,  
Аз канори ҳаличи баҳри Араб  
То ба он сӯйи баҳрҳо ҳар шаб,  
Киштиҳо мераванду меоянд,  
Ҳеч аз рафтую наёсоянд.  
Баҳр мешӯраду намедонад,  
Ки чӣ гуна таронае ҳонад.  
Мевазад бод кӯр-кӯрана  
Ҳам сӯйи дӯст, ҳам ба бегона.  
Зистан мурда- мурда дар олам  
Чӣ қадар мушкил аст бар одам...  
Дар ҷаҳон насли одам одамвор  
Зиндагӣ мекунад фақат як бор.  
Гар наҳандад ба рӯйи ту ватанат,  
Гар напошад гул аз сарат ҷаманат,  
Гар надонӣ фарогати меҳнат,  
Лаззати обу нони беминнат,  
Гар надонӣ, ки савти булбул чист,  
Рангу бӯйи шукуфтани гул чист,  
Гар надонӣ, кӣ мекашад нозат,  
Ба кӣ таъсир дорад овозат,  
Гар надонӣ, ки ёвари ту кист,  
Чун граждан ҳуқуқҳои ту чист,  
Қас нагӯяд, ки комронӣ кард,  
Зиндае буду зиндагонӣ кард...  
Ман, ки ҳастам граждани СССР,  
Узви хушбахти ҳонадони кабир,  
Тобеи давлати ҳақиқатдӯст,  
Адлҷӯянда то ба ҳуну пӯст –  
Дида рӯзи сиёҳи ҳиндуро  
Сӯхтам ман ниҳон зи сар то по...  
Ватанам, қишварам ба ёд омад,  
Ёди дунёи ҳалқи шод омад.

\*\*\*

Боз дидам манораҳои Кремл,  
Нурафшон ситораҳои Кремл.  
Ман шунидам садои соати он,  
Хондани Гимни пуршаҳомати он.  
Ман бидидам, ки гирди раҳнамо  
Гирд бинشاста халқҳои мо  
Менамоянд дар дили Москав  
Маслиҳат аз вазифаҳои нав.  
Дар миёни бародарон хандон  
Як нафар аз вакили тоҷикон  
Мерасонад бузург ҳоҳиши халқ  
Чун депутат ҳамаи ҳоҳиши халқ.  
Аз дили халқ ҳар чӣ меояд,  
Давлати мо ҳамон бифармояд.

\*\*\*

Лек дидам чӣ гуна дар Бамбай  
Маслиҳат мекунанд пай дар пай.  
Байни савдогарони вискинӯш  
Меравад рӯзу шаб ҳариду фурӯш.  
Ҳиндуи побараҳна дар паси дар  
Мекунад пурғазаб ситода назар.  
Ӯ ҷавобан ба ин ҳариду фурӯш  
Кард овози ҷархҳо ҳомӯш.  
Зиндагӣ бозмонд аз ҳаракат,  
Муҳтасар гум шуд аз замин баракат.  
Гуфт: – «Ин аст зӯри коргарӣ,  
Дар раҳи баҳт ҷаҳди ранҷбарӣ.  
Косаи сабри мо, ки лабрез аст,  
Ғазаби мо чу теги дамтез аст.  
То кай овози мо надорад асар  
То ба кай мо ғуломи фармонбар?  
Дар лаби ҷӯю ташнаи обем,  
Ёр дар хонаю намеёбем».

То кай ин чаҳдҳо амал накунанд,  
Рӯдҳо роҳи худ бадал накунанд.  
Тира то кай ситораи баҳт аст,  
Ганҷ дар хона, диданаш саҳт аст.  
Нашавад сер ҷашми дунёдор  
Ҳеч аз симу ганчи бемиқдор.  
Аз қадим аст ин масал машҳур  
Дар миёни ҷамоаи музdur:  
«Ҷашми дунёпастро танҳо  
Мекунад сер ҳоки гӯри сиё (ҳ)».  
Душмани пурфирибӣ дерина,  
Ки ба рӯяст мисли ойина,  
Боз гӯям, ки ман ғуломи туам,  
Мефурӯшад ба дигаре он дам.  
Бояд онро зи мулк пеш қунем,  
Фикри осудагии хеш қунем.  
Қадами «ворисони» Шоҳиҷаҳон  
Канда гардад зи ҳоки Ҳиндустон.  
Душманон рафта дӯston оянд,  
Бо дили соғ меҳмон оянд.  
То қушоям ба наздашон шодон  
Нозу неъматнисор дастархон.  
Ту фурӯзанда бод чу як машъал,  
Дар лаби рӯди Ҷамна, Тоҷмаҳал!

1948

## ДАР ОРЗУИ ОШЁН

Ба умри худ магар дидӣ касеро,  
Ки аз рӯйи замин безор бошад?  
Ба фикри осмони бегубору  
Қадамнорас сари қӯҳсор бишад.

Кунад парвоз монанди уқобон,  
Ба ҳар ҷо, ки дилаш хоҳад, нишинад.  
Дигар ҷавру ҷафои золимонро  
Ба дӯши худ на бардорад, на бинад.

На дигар бинаду сӯзад ба додги  
Замини зерипогардидаи худ,  
Дили ҳунину пурдоги фақирон,  
Тани бо дарду ғам печидаи худ.

Сафар кардам ба Ҳиндустон, дидам  
Басе ин гуна мискин одамонро,  
Ба гӯши хеш дар ҳар ҷо шунидам  
Суруди орзу, уммедашонро:

«Чаро дар кишвари худ ошёне  
Ҳама парандагон доранду мо не?  
Уқобон дар фазои қӯҳсорон  
Барои худ ҷаҳон доранду мо не?»

Чу ояд шаб, намедонанд онҳо  
Сари худро кучо монанду хобанд,  
Ба зери сар дар он шабҳои торик  
Чӣ сон хишту кулӯҳеро гузоранд.

Дарахти сершоху барги манго  
Тамоми рӯзу шабҳо соябон аст,  
Ба болои сари онҳо чу симурғ  
Пари худро кушода посбон аст.

Хама дехқону фарзанди заминанд,  
Валекин дар замин چое надоранд,  
Барои зистан дар рӯйи дунё  
Тамоми умр маъвое надоранд.

Ба шаҳр оянд агар, дар ҳеч шахре  
Ба рӯйи худ дари бозе набинанд;  
Ба ғайр аз толеи пасту сари саҳт  
Дигар ёрею дамсозе набинанд.

Замин саҳту баланд аст осмон ҳам  
Тамоми шаб ситора мешумуранд;  
Ба ғайр аз хорию зорӣ кашидан  
Дигар гӯё илоче ҳам надоранд.

Дар ин ҳангом дасти пуртавоне  
Гирифта аз бағал бардорад аз хок,  
Бигӯяд «Одамӣ ту, қадри худ дон,  
Дигар маншин парешон бар сари хок!

Ба ин рӯзи сиёҳи мардуми Ҳинд  
Надоранд обу хоки мо гуноҳе,  
Агар хоҳӣ, ки баҳти хеш ёбӣ,  
Қадам неҳ бо адолатҳоҳ роҳе.

Ба коми хеш кун кори чаҳонро,  
Фазорову заминрову замонро.  
Наҳоҳӣ кард он дам орзуи  
Саодатмандии парандагонро ».

1948

## ҚАДАҲИ МАН

Дидани горатшуда Ҳиндустон—  
Ҳолати тоқатщикани хиндуён,  
Дидани як тӯдаи бедарду ғам—  
Мардуми бегона зи лутфу қарам,  
Дидани бечора гадоёни роҳ—  
Мурдани сад марду зани бегунох,  
Дидани бегонаи шайтонхунар,  
Аз паси шайтонии худ судвар,  
Дидани майдони бародаркушӣ,—  
Соҳтан аз хуни касон дилхушӣ,  
Дидани як сӯҳама вайронроҳо,  
Сӯйи дигар серқабат хонаҳо,  
Дар дили мо кӯҳсиғат зам шуданд—  
Кӯҳи бузурги аламу ғам шуданд.  
Манзараи боғу чаманҳои хуб,  
Софу қабудии самои ҷануб,  
Болу пари қомати нахли қабуд,  
Бешаи беқадду бари хушнамуд,  
Гардиши шаббодаи дарёи Ҳинд,  
Шуълаи моҳи нави шабҳои Ҳинд,  
Хотири моро нанамуданд шод,  
Мо ватани хеш намудем ёд.  
Ёд намудем насими Ҳисор,  
Алмаато — мамлакати себзор,  
Ёд намудем канори Ҳазар,  
Водии Фарғонаи шаккарсамар,  
Қуллаи Помир, яхи Элбрұс,  
Волга — ҳамон модари дарёи рус.  
Ёд намудем рафиқони худ,  
Халқи пур аз меҳнати шоёни худ.  
Кист дар ин гуна дами пурмалол  
Сухбати ёрон нанамояд хаёл,

Кист нахоҳад дами бегам занад,  
Лашкари ғам яксара барҳам занад?  
Кай равад аз хотири аз ёди ман  
Суҳбати як оилаи ҳамватан.  
Монда ба мағзи дилу чонам нихон  
Воҳӯрии якшаба бо дӯстон.  
Воҳӯрии якшабаи дури мо  
Кард сабуктар алами зӯри мо.  
Боғчае дар дили Калкатта буд,  
Шаъну шараф ёфта аз аҳли худ.  
Чанд тан аз халқи дусад миллион  
Карда ба худ боғчаero макон,  
Ҷарзи граждонӣ адо меқунанд,  
Бар Ватану халқ вафо меқунанд.  
Монда агарчи зи Ватан дур чанд,  
Бо Ватан аммо нафаси худ кашанд.  
Кай равад аз хотири аз ёди ман  
Суҳбати як оилаи ҳамватан?  
Буд дар он боғчае хурду танг  
Хусни табиат ҳама хушобу ранг,  
Хусни табиат ҳама ҳиндуй буд,  
Бод фишонандай хушбӯй буд.  
Боз ҳамон палмаи товуспаре,  
Чатр ба сар қомати сарви таре,  
Боз ҳамон чилвае найзорҳо,  
Найшакару хубии гулзорҳо.  
Боз ҳамон бозии санҷобҳо,  
Варзиши ҳаррӯза зулол обҳо,  
Боз ҳамон маймуни рӯсӯхта,  
Кирми чу гавҳар ба шаб афрӯхта,  
Боз ҳамон моҳу ҳамон осмон,  
Боз ҳамон зинати Ҳиндустон  
Буд, вале одами он ҷо дигар,  
Тарзи суханронии онҳо дигар.  
Одати инсонию қонун дигар,

Фикр дигар, маънию мазмун дигар.  
Боғчай мамлакати дурдаст,  
Гашт ба ин сухбати мо ҳамнишаст.  
Сухбати мо хуш буду хуш буд насим,  
Бог сафобахшу ҳаво буд ҳалим.  
Ҳеч кас аз ҳеч касе дил наканд,  
Чашми худ аз соҳиби манзил наканд.  
Рафт чу аз маъракаи мо қамар,  
Кард фурӯзон руҳи худро сахар,  
Дар кафи худ дошта ман чомро,  
Чоми пур аз бодаи гулфомро,  
Як-ду сухан хостам аз косагул,  
Он сухан ин аст, ту ҳам кун қабул:  
«Гар гузарӣ аз сари Қутби Шимол,  
Аз сари дарё ту бароварда бол,  
Гар гузарӣ аз сари чӯли Ироқ,  
Мисли чигарсӯз навои фироқ,  
Гар гузарӣ чун маҳи оламнамой,  
Аз сари девори баланди Хитой,  
Фарб, агар Шарқ кунӣ ҷустуҷӯ,  
Рӯйи ҷаҳонро бикунӣ зеру рӯ,  
Ҳеч наёбӣ ту дар ин моҳу сол  
Одами хушбахти советимисол.  
Аз Ватан он дур агарчи фитад,  
Бо Ватан аммо нафаси худ қашад.  
Рафта ба ҳар ҷо ки ниҳад поий худ.  
Дур кунад гам зи қадамҳои худ.  
Пас ҳама нӯшем, рафиқон, шароб  
Баҳри чунин одами олицаноб!»

1948

## **Кулоҳи профессор Ахвледиани**

Суҳбате буд дар фазои Ҷануб  
Бо рафиқону дӯстони хуб.  
Суҳбат аз ҳикмати забон мерафт,  
Аз фазою ситорагон мерафт.  
Васф мекард нуктадон шоир  
Шафаки офтоби оламгир.  
Олиме буд дар миёни мо  
Улфати хуби бех зи чони мо—  
Профессор Ахвледиани ном  
Соҳиби фазлу устоди калом.  
Пирамарди забоншиносे буд,  
Лугати зиндаи Ғиёсе буд!  
Суҳбат аз ҳарфи хеш мечӯшонд,  
Ба сухан тоза ҷома мепӯшонд.  
Гаҳ сухан аз санскрит меронд,  
Гоҳ шеъре ба тоҷикӣ меҳонд!  
Гоҳ аз Шарқ ҳикмате мегуфт,  
Мухтасар он дури сухан месуфт.  
Бо ҷунин шавқ аз Грузия он,  
Кард рӯзе сафар ба Ҳиндустон.

\*\*\*

Офтоби Ҷануб сӯзон буд,  
Боди чӯли Ироқ тафсон буд.  
Рӯз мерафту шаб қарин мешуд,  
Фикри мо, ёди мо замин мешуд.

Зери по шуд халичи Форс падид,  
Рӯйи сар – осмони бехуршед.  
Менамуд аз паси сиёҳии шом,  
Регзорони соҳили Ором,  
Регзори чанубии Эрон–  
Манзари тираи Балуҷистон,  
Менамуданд хол-хол сиёҳ  
Рӯйи дарё ҷазираҳо ба нигоҳ.  
Мурғи мо боли хешро ба замин  
Кард во дар ҷазоири Баҳрин,  
Зада фарёд чун гурусна шағол.  
Кард моро шамол истиқбол.  
Рехт он регу хок аз сари мо,  
Чангҳо зад ба доману бари мо.  
Чанд сарбози англisis ҳам  
Сӯйи мо омаданд маршқадам.  
Пеши саф истода майоре,  
Мӯйлабзард марди айёре.  
Менамуд аз раҳи риёкорӣ  
Ӯ адo расми меҳмондорӣ.  
Буд пайдо, ки бо қиёфаи сард  
Зери лаб заҳрхандае мекард.  
Шуд ба ҳукму ишорати майор  
Рӯйбаста машинае тайёр.  
Хост майор, ки барад пинҳон  
Чониби хобгоҳ меҳмонон,  
Бурд ин дам шамол сӯйи ҳаво  
Кулаҳи Ахвledианиро.  
Профессори мо парешон шуд,  
Аз қафои кулаҳ шитобон шуд.

Лек майор тезу тунд давид,  
Монеи рохи пири мо гарди.  
Рӯ ба рӯ омаданд як муддат  
Субҳи пурнуру шоми пурзулмат...  
Ба чунин расм пир ҳайрон монд,  
Ақлошуфтаю ҳаросон монд.  
Бод мебурд чун кулоҳашро,  
Ӯ намеканд аз он нигоҳашро.  
Ба ҳаво буд кулоҳ дар парвоз,  
Ҷониби он майор дар таку тоз.  
Лаҳзае рафту соате бигзашт,  
На қулаҳчӯю на қулаҳ баргашт.  
Мо нишастем оқибат ба машин,  
Буд аммо рафики мо ғамгин.  
Ғусса меҳӯрд, ки шамоли шум  
Ногаҳон кардаш аз қулаҳ маҳрум.  
Сад қадам дурттар аз аэродром  
Шуд ба назди даре машин ором.  
Якшаба хобгоҳи мо он буд,  
Ки пиёда равем ҳам мешуд.  
Лек майор бадгумонӣ кард,  
Хилаю қӯшиши ниҳонӣ кард,  
То ки меҳмонҳо «гунаҳ» накунанд,  
Гирду атрофҳо нигаҳ накунанд,  
То набинанд сирру асроре,  
Нагузоранд аз худ осоре.

\*\*\*

Ман бихуфтам ба рўйи дивани хурд,  
Хоби ошуфтапир ҳеч набурд.  
Бо умеде қадамзанон он мард  
Чашми худро ба сўйи дар мекард.  
Шояд ин ки кулоҳи бодсавор  
Аз сафар бозгардад охири кор.  
Кўфт ногаҳ касе дари моро,  
Аз паси он майор шуд пайдо,  
Узрхоҳӣ намуда дод кулоҳ,  
Кард таъзиму рафт пас, он гоҳ.  
Мисли гул Ахвledиани шукуфт,  
Тифлсон ханда карду ҳеч нагуфт.  
Гуфтам:— «Эй дўстам, кулоҳи шумо  
Дид, он чи ки ниҳон буд аз мо.  
Ҳайф, медошт гар кулоҳ забон  
Сафарашро ҳикоя мекард он»  
— Метавонед, эй рафиқони азиз,  
Набаред бар кулаҳ ҳасад ҳаргиз,  
Ман муфассал шунидаам кайҳо  
Сирру асрори ин ҷазоирро.  
Метавонам, ки ман баён биқунам  
Қиссаҳои ҳаличи Форс ин дам.  
Аз забони кулоҳ олимни мо  
Кард оғоз ин ҳикоятро:  
«Чун нишастан ба рўйи аспи шамол  
Пеш омад маро ачаб иқбол:  
Ҳар тараф лашкаре фузун дидам,  
Тўпу тайёраҳои ғун дидам.  
Дидам анвои киштии вазнин,  
Сангару қалъаҳои пўлодин,

Ҳар тараф ганчхой бемиқдор,  
Пурбаҳо нефт – конҳо бисёр.  
Дидаам тӯдаи гуломонро  
Пою сарҳо бараҳна инсонро,  
Писару духтарони бекасу кӯй,  
Арабу форсҳои маъвоҷӯй.  
Чун ба болои сар маро диданд,  
Ҳама шодон ба ман дарафтиданд.  
Чор ҳарфи навиштаро хонданд,  
«СССР!»-гуфта дар забон ронданд.  
Ин суханро майор чун бишнид,  
Ранги он мисли коҳи гил коҳид.  
Наъра зад чун паланги дарранда  
Ӯ сӯйи ҳар гулому ҳар banda.  
Кард бо нӯғи тозиёнаи худ  
Пушти бечорагон сиёҳу қабуд.  
Гуфт:– «Ин моли большевикон аст,  
Бинадаш ҳар кӣ номусулмон аст!»  
Саҳт дар қабзи худ маро афшурд,  
Наздат оварду бо адаб биспурд».  
Кард аз пушти дар касе шавқун,  
Ки: «Наяфшурдаам туро, бас кун!»  
Мо дари хона зуд во кардем,  
Нигаҳ аз пушти бехаё кардем,  
Ҳар ду дидем, ки ҳамон майор  
Меравад ҳашмгин дар коридор.  
Гуфтам: –Ин шаҳс кард ҷосусӣ,  
Мезанад гап шикаста бо русӣ.  
Дӯстам Ахвледиани маро  
Хуб фаҳмиду гуфт дар дунё

Ин парастандагони молу зар,  
Дӯстдорони хокҳои дигар  
На фақат золиманду ҷаллоданд,  
Балки ҷосусҳои устоданд.  
Бандагонро бародарон гӯянд,  
Ҳабсу зиндон – даминион гӯянд...  
Беҳтараш ин ки ҳар ду хоб кунем,  
Тарки ин фикри пуразоб кунем.  
Сафари мо ҳанӯз дар пеш аст,  
Тай Nagarдида роҳи мо беш аст.

1948

## ДУ РОХ

Сар шуд ин парвози мо аз роҳи дур  
Рӯ ба сўйи кишвари иқболу нур,  
Мепаридем аз сари чандин диёр  
Рӯ ба сўйи сарзамини навбаҳор.  
Мепаридем аз сари роҳи қадим,  
Роҳи чандинасраи пурхавфу бим –  
Роҳи Қуръону Мадоин, роҳи дин,  
Роҳи зарҷӯяндагон то Ҳинду Чин,  
Роҳи Фиръавну раҳи пайгамбарон,  
Роҳи Нилу Даҷлаи аз хун равон,  
Роҳи чандинасраи ғоратгарӣ,  
Роҳи нанграндаи одамхарӣ.  
Мепаридем аз сари чандин диёр,  
Аз сари Байтулмуқаддас шуълавор,  
Аз сари хоки Фаластину Ироқ –  
Дашту саҳроҳои майдони нифоқ.  
Мепаридему фазо ҳомӯш буд,  
Моҷарое дар замин пурҷӯш буд.  
Моҷарое буд дар ин сарзамин  
Аз барои пахтаи абрешимин,  
Моҷарое дар сари рангин фузул,  
Аз барои ҳукмронию нуфуз.  
Бӯйи бензин, нефт аз ин баҳру бар  
Меравад то қитъаҳои боҳтар,  
То дари контори Уолл-стрит  
Мебараад аз ганчу маъданҳо «навид».  
Меравад бо абрҳои осмон  
То паси уқёнус – он сўйи чаҳон.  
Меравад, меорад аз иқлими дур  
Бар сари ин сарзамин иғвою шӯр.  
Дар Ироқ оварда он бисёрҳо  
Коммунистонро ба рӯйи дорҳо.

З-ӯ дар Эрон зулми нав эчод шуд,  
Дори нав, зиндони нав бунёд шуд.  
Дидаам дар шахри Техрон манзаре,  
Манзари пурдахшату марговаре.  
Тұпхона ном майдоне дар он  
Қатлгоҳе гашта бар номоварон.  
Сулхұйёнро ба он майдон баранд,  
Гардад аз зери замин доре баланд.  
Муддате чун бигзарад, гардад ниҳон  
Дор бо он чисми қурбонгаштагон.  
Мепаридем аз chanub, аз роҳи дур  
Рӯ ба сўйи кишвари иқболу нур.  
Роҳи дунёи куҳан мешуд тамом,  
Роҳи нав медод сўйи мо салом –  
Роҳи равшан мисли субҳи пурсафо,  
Роҳи сидқу дўстии халқҳо,  
Роҳи азми оҳанин, роҳи субот,  
Роҳи инсонпарварӣ, роҳи хаёт,  
Роҳи фикри большевики номдор,  
Роҳи халқи аъзами пуриқтидор.  
Меравад ин роҳ пинҳону аён  
То ба дилҳои ҳама халқи ҷаҳон.  
Меравад он бо қадамҳои азим  
То ба Ню-Йорку ба Лондону ба Рим.  
Қувваи он зўртар аз доллар аст,  
Зўртар аз банкҳои пурзар аст,  
Зўртар аз душманони роҳи мост,  
Зўртар аз Маршалу атомҳост.  
Меравад он бо ливои ленинизм,  
Сўйи тобон қуллаҳои коммунизм.  
Аз барои халқҳо – навъи башар  
Нест ҳаргиз ғайри он роҳи дигар!

1948

## ҲАСАНИ АРОБАКАШ

Ин асари худро ба иди бошарафи 25-солагии Республикаи  
Советии Сотсиалистии Тоҷикистон мебахшам.

*Муаллиф*

### 1

Пӯшт, машкоб! Боҳабар, мардум!  
Ба қафоят нигоҳ кун, нонвой!  
Хой, ҳезумфурӯши варзобӣ,  
Хари худро каш аз даруни лой!

Бо чунин дӯгу валвала омад  
Ҳасани ошно аробасавор,  
Одамонро ба ду тараф ронда,  
Мегузашт аз миёнаи бозор.

Мегузашт аз даруни обу гил,  
Аз бари чойхонаю дуккон,  
Аз таги бомгӯшаҳои паст,  
Аз раҳи танг – қӯчаи вайрон.

Мекашонид санги дарёро  
Аз барои кадом деворе,  
Хонае, қӯчае, саройи наве,  
Ё барои дигар ягон коре.

Асп – зотӣ, ароба қӯқандӣ,  
Баста зангӯлаҳо ба гардани асп...  
Шӯру ҳангомаро Ҳасан доим  
Дӯст медошт аз паси ин касб.

Дар ҳамон солҳо Душанбеи мо  
Дехаи хурди камаҳолӣ буд,  
Аз тамоми нишонаҳои ҳаёт  
Солҳои зиёд холӣ буд.

Дехаи ҷабру зулмдидаи ҳалқ  
Дашти беоб, ҷӯли бирён дошт,  
Ба сараш фаслҳои тобистон  
Шӯълаи офтоби сӯзон дошт.

Тоқа-тоқа чанорҳои сабз  
Хизмати одилона мекарданد,  
Ҷониби мо насими форамро  
Гоҳ-гоҳе равона мекарданд.

Кас дар он солҳои пурташвиш  
Дами оромро намедонист,  
Рафтани рӯзрову омадани  
Пурхатар шомро намедонист.

Менамуданд душманони шадид  
Давлати навасосро таҳдид,  
Ҳалқи моро фиреб медоданд  
Шайхҳо дар мазор, дар масцид.

Коммунистон яроқу хома ба даст  
Мамлакатро идора мекарданд,  
Ба ҳама корҳои камбағалон  
Бо муҳаббат назора мекарданд.

Фикрашон буд, ки кунанд аз нав  
Сарзамини харобро обод,  
Аз асирии ҷаҳлу нодонӣ  
Ҳалқи тоҷикро кунанд озод.

Мо ҳам он вақтҳо дар интернат  
Тарбиятгир бачагон будем,  
Аввалин отряди пионерӣ  
Аз ятимони тоҷикон будем.

Дафъаи аввалин дар отряд  
Мо китоби саводро дидем,  
Аввалин бор номи Ленинро  
Аз алифбои хеш бишнидем.

Аввалин бор аз нақораи мо  
Савти марши қадам ба гӯш омад,  
Аввалин бор аз таронаи мо  
Дили шогирдҳо ба ҷӯш омад.

Галстуки сурх аввалин дафъа  
Зинату зеби гардани мо шуд,  
Қасаму ваъдаи пионерӣ  
Шарафи мо, бараҳнапоҳо, шуд.

Маркази нав – Душанбеи худро  
Дӯстдоранда наврасон будем,  
Ба ҳама корҳои ин марказ  
Ҳамаи мо мададрасон будем.

Аз гилу хок тоза мекардем  
Күчаҳои баланду пасташро,  
Мо ба тартиб медаровардем  
Ҳар яке ҳавлии нишасташро.

Аз дилу чон ба ҳар иморати нав  
Аввалин хиштро гузоштаем,  
Бо нишондоди коммунист – падарон  
Ҳалқи худро азиз доштаем.

Дехай аз қадим бе унвон  
Қомат аз рўйи хок мебардошт,  
Аввалин донаҳои матлабро  
Ба замини хароби худ мекошт.

\*\*\*

Омад аз тангкӯчаи қишлоқ  
Тақ-тақи пову шеҳай аспон,  
Дар дами шом рўйи саҳни сарой  
Пур шуд аз асп, аз аробакашон.

Охирин рўзҳои сармо буд  
Рехт сел аз ҳаво ба сар имрӯз,  
Дару деворҳои лойинро  
Шуст борону барфи тар имрӯз.

То миён, то ба гӯш дар кӯча  
Хару аспон ба лойғӯтиданд,  
Одамони пиёда пушт ба пушт  
Дар сари роҳу чўй гелиданд.

Чархҳои аробаҳои калон  
Мепаронданд лойро ба ҳаво,  
Лойҳои парида меҳӯрданд  
Ба сару рӯю кифти одамҳо.

Ҳасан омад аробаро ронда  
Ба саройи аробаҳо пурхашм,  
– Зуд во кун, саройбон, дарро  
Ком шуд асп, ҷав биёр! – Ба ҷашм.

– Ҷӣ бало рӯзи наҳс шуд имрӯз,  
Ки ягон кори кас барор накард,  
Аз сахаргоҳ то намози шом  
Барфу борон дигар қарор накард.

Суҳбату чақ-чақи аробакашон  
Гарм дар гирди тоза гулхан буд,  
Гирду атрофи хонаву айвон  
Аз шуоъ, аз шарора равшан буд.

Ҳасан ин дам ба пеши гулхан рафт,  
То кунад гарм дасту поящро,  
То ки нӯшида чойи талхи кабуд,  
Хушк созад либосҳояшро.

Чойчӯши сияҳ ба назди алав  
Буд акнун балақ-балақ дар ҷӯш,  
Суҳбати гармро аробакашон  
Менамуданд бо муҳаббат гӯш.

Пеши чашмони аҳли сухбатро  
Хира мекард дуди гафси чилим,  
Чойкаш менамуд бо навбат  
Ба каси нав пиёларо тақдим.

Чойро дода чойкаш ба Ҳасан  
Гуфт, ки: – Нўш кун ба чони ғариб,  
Дур гаштй аз одаму олам  
Ту, ҷавонмарди яккагард, қариб.

Душману дўстро шинос, писар!  
Дур парто ҳавобаландиро,  
Каси одамгурез одам нест,  
Кун фаромӯш худписандиро.

Мо ҳам одам, аробакаш ҳастем,  
Дўстӣ дар миёни худ дорем.  
Гар ягон рӯзи бад ба сар ояд,  
Ҳамдигарро ҳамеша даркорем.

Ба ҳама кор ёфт мешаваду  
Дўстро ёфтан бувад мушкил  
То тавонӣ, диле ба дастат ор,  
Машав аз дўстони худ баддил.

Наяқӣ карда як аробакаше  
Нашаро, менишаст чашмхумор,  
Гуфт: – Бехуда хун макун дилро,  
Гапи бисёр ҳаст як хара бор.

Як мақолест, ки чунин гүянд:  
«Дави гүсола аст то қаҳдон»  
Худписандӣ натиҷаи хомист,  
Адаби хешро нахӯрдаст он.

Ӯ гумон мекунад, ки якка худаш  
Борбардори мамлакат бошад.  
Пеши чашми ҳама калону хурд  
Гули сурхи сари сабат бошад.

Хом тушбераро, писар, машумор,  
Гир ин пилтаро зи гӯши худ,  
Чун пушаймон шавӣ, пушаймонӣ,  
Додари ман, дигар надорад суд!

- Нестам аз ту ман забонкӯтоҳ,  
Пӯш барвақттар даҳонатро!  
Ҳасан оё саги туро «тур» гуфт,  
Ё ки кардаст нима нонатро?

Ман ба роҳи худам, ту ба роҳи худ,  
Машав аз ман, йигит, домангир,  
Аспи олампаноҳро кардаст  
Ба мани камбағал Ҳудо тақдир.

Девкор аст аспи зотии ман,  
Заррае ҳам ба нӯги нохуни он  
Аспҳои дигар намеарзанд.  
Рашкат ояд агар, қаламфур мон.

Чакманашро Ҳасан гирифта ба кифт  
Гуфт, ки: – Вақт рафт, субҳ дамид,  
Сұхбати мо қашол ёбад агар  
Бештар мешавем сурху сафед.

\*\*\*

Дар саройи нави аробакашон  
Дар таги сершоху барг чанор  
Рафтуо доштанд беором  
Тұда-тұда аробаҳои қатор.

Мардуми мо аробаро он вакт  
Бектарин нақлиёт медонист.  
Ұ гумон менамуд, ки ҳаргиз  
Бе ароба наметавонад зист.

Дар миёни аҳолии кишвар  
Буд номи аробакаш машхур,  
З-ин сабаб ҳам нагаштааст ҳанұз  
Ҳасан аз лавҳи хотири мо дур.

Мардуми водии Ҳисор онро  
Ҳасани аспбоз мегуфтанд.  
Ачали роҳҳои пурхатару  
Ҳар нишебу фароз мегуфтанд.

Аз пайи корҳои боркашй  
Ҳафтаву моҳ бедарак мерафт.  
Гаҳ барои карасину гүгирд  
Гаҳ ба овардани намак мерафт.

Ҳеч гоҳе надошт тарсу ҳарос  
Ҳасан аз гармсели боди сард.  
Дар ҳама ҳол худ ба худ мегуфт:  
«Мард бояд мудом бошад мард».

Ба сараш монда лабшикан тоқӣ  
Ҳасани мо ғами зиёд надошт,  
Набароварда мӯйи лаб, худро  
Дар сафи мардҳо ҳамепиндошт.

Дошт дар дил Ҳасан таманное,  
Ки чунин аспи бодпо дорад.  
Ҷуфт карда аробаро ба саманд  
Ин қадар сайру гаштҳо дорад.

Ба гумонаш, ки ҳеч маҳлуқе  
Нест аълотар аз саманди ӯ.  
Гар бихоҳад, аз осмон ояд  
Тезпар боз ҳам ба банди ӯ.

Гар нишинад ба асп, дар наздаш  
Бодро, раъдро мутеъ кунад,  
Багали танги қӯҳсоронро  
Аз қадамҳои худ вассеъ кунад.

Гар ба сағрии аспи оламгард  
Аз сари шавқ тозиёна занад,  
Ба рухи моҳу офтоб Ҳасан  
Даст гӯё, ки голибона занад.

Асп – зотӣ, ароба – қӯқандӣ,  
Дар бадан дошт чакмани моҳут,  
Шахси танҳову як сару ду гӯш  
Ҳамаи давлати Ҳасан ин буд.

Менамуд ў гумон, ки танҳоӣ  
Ба кас аз ҳар чӣ ҳаст, афзалтар,  
Сари танҳо ҳамеша озод аст  
Аз ғами рӯзгору хонаву дар.

Ба кучое, ки ихтиёр қунад,  
Меравад бемалол, бе пурсиш,  
Дар кучое, ки афтаду ҳезад,  
Касе ўро намедиҳад ташвиш.

Гарчи худ як қаси мӯҷаррад буд,  
Дӯст медошт тӯй ҳӯрданро.  
Дар ароба савор карда ба тӯй,  
Қӯша-қӯша арӯс бурданро.

«Нақшҳои калон»- и мардонро,  
Рақси мавзуни наварӯсонро,  
Пойандоз пахн карданро,  
Чашмакӣ кардани ҷавононро.

Гирдгардии гирди гулханро,  
Ғазал аз духтарон шуниданро,  
Аз таги пайи келину домод  
Тангаву қандалот чиданро.

Хабарй буд ба түй як бегоҳ  
Ҳасани түйхоҳи базмталаб,  
Карда бар тан либоси идиро  
Рафту аз түй пас наёмад шаб.

Ҳасан имшаб арӯси нав овард  
Цилави аспро гирифта ба түй,  
Ӯ ба домод ҳар замон мегуфт,  
Ки «ман овардам ин арӯси накӯй!»

Чун даромад ба түйхона Ҳасан  
Түй чӯшиду шӯъла зад гулхан,  
Кард рухсораҳои аҳли түй  
Гулхани осмонбаро равшан.

Хизмати тӯйи наварӯсонро  
Ҳасан аз ҷону дил адо мекард.  
Мехри худро ҷавони дидадаро  
Дар дили аҳли тӯй ҷо мекард.

Ҷӣ шабе буд, ки дар он манзил  
То сахар базми осмонкаф шуд.  
То сахар гӯши мардуми қишлоқ  
Ба садои накораву даф шуд.

Писарон чобукона рақсиданд,  
Духтарону занон латифу ҳалим,  
Дар ҷунин шаб ҷӣ гуна кас накунад  
Дилу ҷонро ба дилбарон тақдим.

Балки имшаб аробакашро ҳам  
Кард мафтун суруди маҳбубе,  
Қади ларzonу рақси мавзуне,  
Чашми чодугаре, дилошӯбе.

Ба Ҳасан дам ба дам нигаҳ мекард  
Духтаре аз канор дуздида,  
Ноз мекарду рӯйро метофт  
Зери лаб нозукона хандида.

Чониби наварӯсҳо то субҳ  
Бо ҳасад балки менамуд нигоҳ,  
Борҳо балки аз дилаш гузаронд:  
«Ҳама чуфтанд, ў чаро танҳо?»

Балки меҳост сурати ёре  
Абадӣ нақш дар дилаш гардад,  
Балки меҳост бо дилороме  
Баъд аз ин умрбод пайвандад.

Ҳасани тӯйрав парешонҳол  
Омад аз тӯйхона вақти сахар,  
Омад, оре, аробакаш ба сарой  
Буд авзои он vale дигар.

\*\*\*

Илм омӯхтан ба кас торафт  
Мисли обу ҳаво зарур афтод,  
Давлати мо ба рӯйи фарзандон  
Дари донишкада васеъ кушод.

Рӯзе аз рӯзҳо ба дasti мо  
Аз ҳукumat расид ҳучҷати роҳ.  
Ҷониби Тошканд мерафтем  
Илмҷӯ, фанталаб, саодатҳоҳ.

Ба Ҳасан мо муроҷиат кардем,  
То ба Тирмиз бо ароба барад,  
Бурда моро сиҳат - саломат ў  
То ба кондуктори вагон супурад.

Ҳасан аз нисфи рӯз то бегоҳ  
Гашт бо аспи хеш овора,—  
Шуст, ҷорӯб кард, нағз ҳӯронд  
Бедаву коҳу ҷав – ду- себора.

Ҳасан аз нисфи рӯз то бегоҳ  
Кард аз меҳр аспро зилу бом,  
Корҳои зарурии худро  
То дами гашти рӯз дод анҷом.

Се нафар дар ароба биншаста  
Сафари дурро нишон кардем,  
Аспи овозадорро акнун  
Дар раҳи дур имтиҳон кардем.

Буд ҳамроҳ дар сафар бо мо  
Доктори меҳрубон Иван Кузмич,  
Якта портфел, кампали мӯйин  
Дошт дар дasti хеш, дигар ҳеч.

Нарм кардем мо таги онро  
Бо хасу бо пахол, бо кампал,  
Чой додем дар аробаи худ  
Ба куҳансол доктор аввал.

Мегузашт аз миёни кӯчаи танг  
Зада зангӯларо аробаи мо,  
Дар сари бомҳои Душанбе  
Шуд тамошои одамон барпо.

Аз лаби бомгӯшае мекард  
Ба Ҳасан духтаре ҳамеша нигоҳ.  
Ба ҷавони аробакаш медод  
Гӯиё аз нигоҳ тӯшии роҳ.

Лаб-лаби бом омад он тозон  
Гул ба тори сари Ҳасан афшонд,  
Пайкари мисли кӯҳ сангиро  
Гули нозук бубин чӣ сон ларзонд.

Як нигаҳ кард сӯйи бом Ҳасан,  
Гуфт:— Ин ҳосили шаби тӯй аст,  
Ин ҳамон шӯҳчашми ширинкор,  
Ин ҳамон дӯстрӯйи дилҷӯй аст.

\*\*\*

Ҳама шабҳои фасли тобистон  
Ба сафаркардагон фараҳноканд,  
Аспҳо, одамон дар ин сон шаб  
Нафасозуду чусту чолоканд.

Ба сари кас насими форами шаб  
Гули сахрову күхро резад,  
Аз набототи дашту домани күх  
Нолай чирчирак ба по хезад.

Дар чунин шаб дарахтхо гиранд  
Нафаси тоза аз ҳавои ором.  
Пой мемонд мунтазам дар роҳ  
Асп бо гиччаси ароба мудом.

Мегузаштем аз даруни дара  
Аз миёни васеъ найзоре,  
Аз сари оби рӯдҳои шӯҳ,  
Аз ҷару сангиҳои бисёре.

Кӯҳ аз пушти кӯҳ меомад,  
Рӯд аз пушти рӯд пай дар ҳам,  
Теппа аз пушти теппа саф дар саф,  
Роҳ аз пушти роҳ ҳам дар ҳам.

Рӯди Варзоб дур шуд аз мо,  
Гоиб аз ҷашмҳо Ҳарангон шуд,  
Қалъаи зулм дар Ҳисори қадим  
Бо сафедии маҳ намоён шуд.

Ёд дорам, ки ба наздикӣ  
Пеш карданд ҳокими онро,  
Ҳалқ афроҳт бар сари қалъа  
Байрақи сурхи шӯълаафшонро.

Ёд дорам, ки ман ба наздикӣ  
Дар ҳамин рах фитода мерафтам,  
Аз Қаратоғ то ба Душанбе  
Побараҳна, пиёда мерафтам.

Пинакӣ рафта буд Иван Кузмич,  
Хӯрд чархи чапи ароба ба санг,  
Кард як қад парида мӯйсафед,  
Бо насиҳат аробакашро ҷанг.

— Ин Ҳисор аст,— гуфт Иван Кузмич,  
Манбаи ботлоқ, ҷойи таб аст,  
Солҳо боз мардум аз ин дард  
Муттасил дар азобу ҷон ба лаб аст.

Ғайри таб дардҳои дигар ҳам  
Бешуморанд дар миёни халқ,  
Бояд акнун раҳо кунем аз дард  
Тезтар чора ҷуста ҷони халқ.

Рафта дар Москва ҳикоя кунам  
Ҳамаи дардрову дармонро,  
То ки таъмин кунанд аз доктор,  
Аз шифохона Тоҷикистонро.

Гарчи кам мондааст умри ман  
Умри табларза камтар аст аз он.  
Ману таб ҳарду дар муборизаем,  
Ҳарду дар ҷабҳаем, дар майдон.

Ҳасан аз нос карда пур кафро  
Ба даҳон реҳт, аспро «чӯ!» гуфт,  
Чашм нокандა аз раҳи вазнин  
Аспро рондаву ҳеч нахуфт.

Гоҳ мекард аспро таъриф,  
Гоҳ меғуфт қиссаҳои латиф,  
Гоҳ шӯрида месуруд баланд,  
Гоҳ оҳиста бо садои хафиҳ.

Гуфт, ки «ин саманди зотии ман  
Чонвари меҳруbon, вафодор аст,  
Ба сарат гар мусибате ояд,  
Беҳтарин мӯнису мададгор аст.

Аспи зебои ман, саманди ман  
Дар ҷаҳон яккаву ягона бувад.  
Аз ҳамон Раҳши паҳлавон Рустам  
Охирин нусхаву нишона бувад.

Хизмати бойро, ки мекардам,  
Аспам он вақт хурд тойча буд.  
Парваридам ба дasti худ онро  
То замоне, ки аспи зотӣ шуд.

Ҳар як аз номдор ҷовандоз  
Ҳаваси ин самандро мекард,  
То дарорад ба дasti худ онро  
Чораҳо чуста, ҳилаҳо мекард.

Бой мехост, ки ба босмачӣ  
Аспро пешкаш кунад рӯзе,  
Дар дилам аз шунидани ин гап  
Даргирифт оташи чигарсӯзе.

Рафтам оҳиста шаб ба пеши асп  
Бо тавакқул ба он савор шудам,  
Зада қамчин, лаҷом сар дода  
То саҳар вориди Ҳисор шудам.

Музди якчандсола хизмати ман  
Аз ҳамон судхӯр ҳамин асп аст.  
Чор сол аст, ки аробакашӣ  
Ба худи ман, ба аспи ман қасб аст»

Пешпо ҳӯрд асп, « Чу, чонвар!»  
Гуфту бубрид нақли хеш Ҳасан.  
Шафаки лоларангӣ вақти саҳар  
Мебаромад ба рӯйи дашту даман.

Ба сари қуллаҳои кӯхи Ҳисор  
Оташи нури офтоб дамид,  
Аз дару бомҳои дехқонон  
Дуди борик дар ҳаво печид.

Менишастанд мурғҳо ба замин  
Аз дарахтон ба фикри донаву об,  
Мекушоданд баччаҳои шӯҳ  
Чашми зебои содаро аз хоб.

Динакак Давлати Советии мо  
Аз замин ронд муфтихоронро,  
Бо хату мӯҳри одилонаи худ  
Кард хушбахт чумла дехқонро.

Ба раҳогашта батракони диёр  
Аввалин бор фасли дехқонист,  
Арақи соғ дар замини худ  
Мавсими рехтан зи пешонист.

Парча-парча замини сабз ба ҷашм  
Буд мисли палоси серямоқ,  
Дар китоби саодати ҳалқӣ  
Бувад аммо ҷу ҳатти заравроқ.

Дараи танг рӯ ба рӯ омад,—  
Дараи хушҳавои ман,— Қаратоғ,  
Ин дара дошт солҳои сол  
Дар дилаш кӯҳ - кӯҳ дарду доғ.

Ин дара дорад аз замони қадим  
Дар бағал меваҳои хушбӯе,  
Ноку ангуру пиставу гелос,  
Ҷангали арчаҳои худрӯе.

Чашмаҳои зулоли пурҷӯшаш  
Мисли оинаи булур буванд,  
Дар тамошогаҳи табиати он  
Кабкҳо маству пурсуур буванд.

Дар ҳамин чо бувад таваллуди ман –  
Дар лаби рӯди осмониранг,  
Дар таги бомгӯши бедар,  
Дар паси останаи аз санг.

Дар ҳамин тангно шинохтаам  
Аввалин бор ман бародари рус.  
Аввалин бор дидам бо чашм  
Лашкари сурху солдати дилсӯз.

Аввалин бор ҳарфи русиро  
Ман навиштам ба рӯйи хатбараракам,  
Сухани «адл»-ро ба гӯши худ  
Аввалин бор доштам маҳкам.

Дар лаби чӯй чойхонае буд  
Аз барои мусофирони роҳ,  
Дар ҳамин чо аробаи худро  
Ҳасани аспбоз дошт нигоҳ.

Дар лаби оби чӯйи роҳатбахш  
Дам гирифтем, хоб ҳам кардем,  
То ба салқинии шаб осуда  
Аспро пеш ронда раҳ гардем.

Ногаҳон чанг хест аз мағриб,  
Гирдбоде ба осмон печид,  
Аз қафо дуди гафс сар дода  
Гашт як хонаи равандагӣ падид.

Мұғызың тезгарди ҳайратбахш  
Чун шамол омаду қарор гирифт,  
Баҳри хұрдан на қаҳ, на қав, балки  
Бензину оби қойбор гирифт.

Ахли қишлоқ аз калон то хурд  
Ба тамошои он шитобиданд,  
Лаби ҳайрат газида дар гирдаш  
Мисли парвона гирд гардианд.

Аввалин боркаш - машинаи нав,  
Аввалин нақлиёти резинпо  
Омад аз Москва зи роҳи дур  
Ҳамчун мушкилкүшои ҳалқи мо

Ҳасани ақлмотгардида  
Ҳеч наншаст аз ҳасад ба замин,  
Рафтуо кард мисли мокуе  
Байни аспу аробаву мошин.

Монда айнак ба ҹашми худ Кузмич  
Гуфт, ки:- Ибтидои кор аст ин,  
Баъд аз ин техника зиёд ояд  
Ба тарафҳои құхсөрзамин.

Күр шуд ҹашми рұзу шом омад  
Соя афканد шаб ба гирду пеш.  
Вақт омад, ки ман видоъ қунам,  
Бо ҳама дұстону деҳаи хеш.

Бо ҳама баччагони ин қишлоқ,  
Ки ба синну ба сол ҷуфти мананд,  
Ҳама дар сохтмони оянда  
Чашми уммеди меҳрбон Ватананд.

Чанд соли дигар видоъ кунам  
Бо дару боми хонаи падарӣ,  
Доим аммо ба ёди худ орам  
Қарзҳои муқаддаси писарӣ.

Рӯди қишлоқро видоъ кунам,  
Ки маро ӯ шиноварӣ омӯҳт,  
Бадани ман дар оби шӯҳи он  
Саҳт гардиду устухонам пухт.

Чун маҳи шомхӯрда тобон шуд,  
Дараву даштро мунаvvар соҳт,  
Шӯълаи моҳ сояи шабро  
Ба камарҳои кӯҳсор андоҳт.

Чархҳои ароба мегаштанд,  
Дар раҳи серсанги пасту баланд.  
Аспи дамҳоткардаи ҷавмаст  
Мушкилиро наменамуд писанд.

Менамуданд рӯдҳои соғ  
Дар шаби моҳтоб мисли шир,  
Дили кас ҳоҳад ин ки онҳоро  
Бо қалам нағзтар кунад тасвир.

Охир онҳо ба дашту водиҳо  
Самари пурбаҳо нисор кунанд,  
Дӯстдорандагони меҳнатро  
Сол то сол баҳтёр кунанд.

Ҳасан имшаб хамӯшу сарҳам буд,  
Ба қафо, сӯйи мо наменигарист,  
Кас надонист, ки пас аз Қаратог  
Боиси ин хамӯшии ў чист?

Аз машина магар димогаш сӯҳт? –  
Ё шаби тӯйро ба ёд овард? –  
Ёди рӯйи сиёҳчашмакро  
Бо худ аз даргаҳи мурод овард?

Балки бӯи гули фикандай он  
Аз димогаш нарафтааст ҳанӯз,  
Балки шоми фироқро хоҳад  
Нарасонад халал Ҳасан то рӯз.

То дарояд аробакаш ба сухан  
Мо суруде зи ишқ сар кардем,  
Ба дили мард бо суруди худ  
Шӯр андохта асар кардем.

Гуфт: -Додар, агарчи танҳой  
Ба ҷавонмард кори осон нест,  
Дар ҷаҳон лаззати мӯҷаррадӣ ҳам  
Камтар аз айши хонадорон нест.

Гарчи дар осмон кабӯтари чуфт  
Менамояд баландтар парвоз,  
Вақти парвоз бози танҳогард  
Кай шавад бо кабӯтарон дамсоз?

Одамӣ шири хомхӯрда бувад,  
Ногаҳонӣ ба дом меафтад,  
Дода аз даст ақлу ҳуш ба гапи  
Ёри ширинкалом меафтад.

Аз ягон ғӯшай гузаргоҳе  
Шӯҳчашме туро шикор қунад,  
Дили кас берун аз иродай кас  
Сӯйи чонона ихтиёр қунад.

Ҳар чӣ бошад, замона нотинҷ аст,  
Нест вақти ин орзуҷ ҳавас.  
Ҳолӣ ҳозир барои ман, додар,  
Асп бошад, ароба бошад, бас.

Мебароям даме ки ман ба сафар  
Ҷони худро ба рӯйи каф гирам.  
Вой бар ҷони бекасу кӯям,  
Ки агар дар ҷавониям мирам.

Рӯзе ҷою шакар ман аз Тирмиз  
Бор бинмуда раҳсипор шудам,  
Дар сари роҳи Дехнаву Регар  
Ман ба горатгарон дучор шудам.

Гӯшро чуфт карда аспи ман  
Монд аз раҳравию шеҳа кашид,  
Ба гумонам расид, ки шояд  
Аспи зирақ савораеро дид.

Дар ҳақиқат, пас аз каме фурсат  
Барқвор омаданд босмачиён,  
Ба сару рӯву гардану пуштам  
Бетараҳхум заданд төғкашон.

Фарқ дар хун ба хок афтодам,  
Баъд аз он бехабар шудам аз худ,  
Ҷӣ гузашт аз сарам, надонистам,  
Чун ба хуш омадам, касе нанамуд.

Буд танҳо аробаи холӣ,  
Дастҳои ба пушт бастаи ман,  
Рафта буданд аспу чою қанд  
Муфт дар коми душмани раҳзан.

Аз қафо омаданд вақти субҳ  
Дӯстон дар аробаҳои дигар,  
Ба Душанбе маро расониданд  
Мисли мурги шикастаболупар.

Чун ба ин чо расид риштаи гап,  
Қасдан онро бурида пурсиdam:  
Пас, чаро боз якка мегардед  
Баъд аз ин ҳодисае, нафаҳмида?

Гуфт, ки: – Баччай гаранг будӣ,  
Ман чаро гардам аз паси дигарон?  
Аспи ман, аспи бодпайи ман  
Нест аз зоти аспҳои касон.

Дорад он дӯст яккаву танҳо  
Бол афшонда по ниҳоданро,  
Аз сари кӯху синаҳои дашт  
Паҳлавонвор раҳ кушоданро.

Аспи бегона гар дучор ояд,  
Мезанад ӯ ба осмонҳо хез,  
Мана, аз ин сабаб аробакашон  
Мекунанд аз саманди ман парҳез.

Баъд аз оне, ки аспро бурданд  
Дуздҳои палиди ғоратгар,  
То ки онро кунанд ром ба худ,  
Равшан ин, ки шуданд хуни чигар.

Қашқай ман пас аз ду-се рӯзе  
Ба саройи аробаҳо омад,  
Фарқ гардида зери обу арак  
Чорхезу гурезпо омад.

Қашқа дар лаҳзаҳои саҳти ҳам  
Наравад дур як қадам аз ман,  
Гар ба болои зин савор шавам,  
Ҳеч парво надорам аз мурдан.

Дар ҳамин нуқта шуд ҳикоя тамом,  
Аз қафо ғул - ғули мотор омад.  
Боз он хонаи раванди мо  
Бо ду чашмони шӯълабор омад.

Аз Душанбе ба дӯши худ овард,  
Бори бисёру одамони зиёд.  
Ба гумонам, ки метавонад он  
Кӯҳро ҳам барад ба пушт озод.

Кард пинҳон сутуни ғафси чанг  
Худи моро, аробаи моро.  
Ҳасан аз шиддати алам мезад  
Аспи бечораро накарда ибо.

Нангаш омад, ки аспи номии ӯ  
Хешро аз машина очиз сохт,  
Аспро сигнали баланди мошин  
Саҳт тарсонду дар қафо андоҳт.

Баъди чандин дақиқа дар сари роҳ  
Ким-кучои машина вайрон шуд.  
Ҳасани ноумедгардида  
Зинда шуд, завқ кард, хандон шуд.

Ронда ҷарҳи аробаро пуршаст  
Аз машина гузашт аспи Ҳасан,  
Фикр мекард, ки ҷаҳон хонад  
Ба чунин ғайрати Ҳасан аҳсан.

Ба паси худ нигоҳ нокарда,  
Ронд махлукы безабонро ў,  
Кард омехта дилу чигари  
Дар ароба нишастагонро ў.

Пора шуд айнаки Иван Кузмич,  
Кайфи доктор парид, шуд маъюс,  
– Зистан мушкил аст бе айнак,  
Айнаки хуб буд, эй афсус.

Шуданий шуд, шикаст айнаки ман...  
Гар чунин ин ароба раҳ гардад,  
Чун Ҳасан гар аробакаш бошад,  
Хавф дорам, ки устухон шиканад.

Ҳеч гапро намешунид Ҳасан,  
Фақат аспу аробаро меронд,  
Ҳамаи узвҳои моро чун  
Навдаи чормағз меафшонд.

Шодии ў накард дер давом,  
Боз омад машинаву бигзашт,  
Боз мондем бо аробаи худ  
Дар миёни губорҳои дашт.

Ҳафт шаб бо аробакаш ҳамроҳ  
Сахтии роҳро ба сар бурдем,  
Хешро то ба истгоҳи вагон  
Некбахтона, бехатар бурдем.

Дафъаи аввалин расид ба гӯш  
Хуштаку фишшаси буги паровоз,  
Охирин бор сӯйи мо бинмуд  
Хайрхӯшикунон Ҳасан оғоз:

– Мана, ин шаҳр шаҳри Тирмиз аст,  
Нуқтаи охирини роҳи мост,  
Охирин манзили аробакашон,  
Охирин ҳадди сайргоҳи мост.

Хонда аз Тошканд баргаштед,  
Банда дар хизмати шумо бошад,  
Мана дидед худ, ки то Тирмиз  
Роҳ дар ихтиёри мо бошад.

Доктори мо чу тифл шодӣ кард,  
Гуфт, ки: – Хайрият халос шудем.  
Аз азоби раҳ, аз аробаи ту,  
Варна наздик буд мурда будем.

То худи Москва пас аз ин шаҳр  
Хукми поезд ба роҳ гардон аст,  
Баъди ин шаҳр мамлакатгардӣ  
Бо раҳи таҳти оҳан осон аст.

## II

Моҳҳо, солҳо шуданд охир  
Дар раҳи ҷустуҷӯи илму фан,  
Вақт омад, ки мо камар бандем  
Дар адои вазифаҳои Ватан.

Бо дили пур аз орзуvu умед  
Сўйи республика сафар кардем.  
Ба ҳама рўзҳои минбаъда  
Хубтар, дурттар назар кардем.

Мегузаштем зуд бо поезд  
Ҳам Самарқанду ҳам Бухоро,  
Аз ақиби тиреза медиdem  
Қадди Ому – васеъ дарёро.

Регҳои равони бодпарамст  
Мепариданд дар сари Омӯ,  
Дам ба дам кўч-кўч мекарданд  
Бетафовут ба ҳарду соҳили ў.

Умри ин регҳои резанда,  
Нағз бовар намо, ки кўтоҳ аст,  
Халқи мо, Давлати Советии мо  
Аз зарапҳои рег огоҳ аст.

Балки ин регзор бехабар аст,  
Ки дигар шуд ҳавои соҳили мо,  
Рўдҳо роҳи худ иваз карданд  
Ба суроги замину ҳосили мо.

Рафт аз ёди мо манораи марг,  
Чоҳи зиндану қундаву занчир,  
Револютсия бо шамоли худ  
Рўфт монанди рег тахти амир.

Менамудам нигоҳроҳравон  
Бо муҳаббат ба кишвари ўзбек,  
Дўстиро тарона мекардам  
Аз забони қаламкаши точик.

Тай намудем Ўзбекистонро—  
Хоки ҳамсояи гиромиро,  
Тай намудем гирди силсилаи  
Кӯҳсори дарози номиро.

Боз дар рӯ ба рӯйи мо Тирмиз,  
Истоҳи аробаҳо омад,  
Боз ҳам ошнои дерина  
Ҳасан аз нав ба ёди мо омад.

Лек дар шаҳри кӯхнаи Тирмиз  
На Ҳасан буду на таронаи ӯ,  
На саройи аробакашҳо буд,  
На самандеву на нишонаи ӯ.

Халқ бурдаст роҳи оҳанро  
То ба шаҳри Душанбе – навобод,  
Кишварамро ҳамеша пайвастаст  
Ба Россия – кишвари баҳту начот.

Бо замине, ки то чаҳон боқист,  
Ба ҳама шаъну эътибор дихад,  
Ба ҳама халқҳои гуногун,  
Фатҳу иқболи бешумор дихад.

Чониби пойтахти точикон  
Бо ҳамин роҳ ман сафар кардам,  
Дар вагон аз диёри навобод  
Чун насими сахар гузар кардам.

Шуд кушода ба пешвози мо  
Багали водии васеи Ҳисор,  
Баҳри кас во шуд аз назорати он  
Дида бигрифт лаззати бисёр.

Чойи найзорҳои пешина  
Киштҳои васеъ дар авҷанд,  
Пахтаву ғаллаҳои наврастা  
Мисли дарё қабуду пурмавҷанд.

Реза-реза аз осмон борон  
Ба сари сабзаҳои тар мерехт,  
Менамудам гумон, ки фасли баҳор  
Ба замин донаи гухар мерехт.

Гӯсфандони думбаовезон  
Мечариданд дар ҷарогоҳон,  
Аз қафои рама қадам мезад  
Найи худро навохта чӯпон.

Бо трактор ҷавони гандумгун  
Дар паси қиштҳо замин меронд.  
Сатрҳои қадом шоирро  
Созу носоз аз дигар меҳонд.

Болу пар боз карда буд уқоб  
Ба сари ин замини хоксиёх,  
Менамуд он ба рангҳои замин  
Вақти парвоз бо виқор нигоҳ.

Ҳафтрӯза раҳи аробакашӣ  
Роҳи шашсоатай поезд шуд,  
Дар хаёлам дигар намеомад,  
Ки дар ин раҳ ароба буд, набуд.

Мегузаштем мисли бод сабук  
Дар вагон аз деҳот, аз боғот,  
Гашт дар пешгоҳи водии сабз  
Чилвагар шаҳри хурраму обод!...

\*\*\*

Шаҳр, - шаҳри азиз, шаҳри нав аст,  
«Чашм аз диданаш нагардад сер»:  
Қалам онро накардааст ҳанӯз  
Дар роман, дар сурудҳо тасвир.

Ҳамчӯ фарзанд баъди чандин сол  
Ман ба ин шаҳри сабз омадаам,  
Рӯзи якум аз остонаи он  
Умр баҳшидаву даромадаам...

Гирадам пойтаҳти кишвари ман  
Ба канори пур аз ҳарорати худ,  
Дур ҳаргиз маро наандозад  
Аз нигоҳи худ, аз назорати худ.

Хизматеро ба ман супорад он,  
Қаламу коғазу китоб диҳад,  
Истиқоматкунданаи худро  
Хонаи пур аз офтоб диҳад.

Бо ҳамин орзу чу соҳиби шаҳр  
Ба биноҳои шаҳр назар кардам,  
Аз ҳама гӯшаву канори он  
Сарбаландона ман гузар кардам.

Кӯчаҳо аз машина пур шудаанд,  
Маркаҳои завод гуногун.  
Вақти раҳ гаштанат ту бояд ки  
Наниҳӣ по зи қоида берун.

Маркази илму фан шудаст ин шаҳр,  
Маркази корхонаҳои зиёд,  
Маркази корҳои ҷорию  
Хонаи ҳалқи соҳибистеъдод.

Нав ба нав серошёна бино  
Сӯйи майдон тиреза во кардаст,  
Хурраму сабз боғи дамгирӣ  
Мардум аз баҳри ҳуд бино кардаст.

Мешунидам, ки аз театри нав  
Ояд овози духтари тоҷик,  
Бо гудоки баланди ҳуд фабрик  
Шарафи ҳалқро қунад табрик.

Чашм ҳар чо, ки муҳтасар афтод,  
Зиндагонии дигареро дид,  
Дар қадамҳои мардуми ин шаҳр  
Зиндагардида кишвареро дид.

Воқеан, он чанорҳо чӣ шуданд  
Солхӯрда чинорҳои баланд?  
Чӣ шуд он корвонсаройи Ҳасан,  
Аспҳои аробаҳо чӣ шуданд?

Шоҳҳои чанорҳои баланд  
Бо дараҳтони сабз ҳамранганд,  
Аз ғубори хазон ҳалос шуда,  
Дур аз рӯзгори пурнанганд.

Метавонанд, ки фақат бошанд  
Шоҳиди рӯзгори тираву тор,  
Метавонанд, ки ҳикоя кунанд  
Саргузашти ману туро бисёр.

Монда як аспу як ароба ҳанӯз  
Дар таги ин чанорҳо боқӣ,  
Менамояд ба ҷашми мардуми шаҳр  
Чун нишон аз ҳаёти қашшоқӣ.

Буд бо изтироб аз кӯча  
Дар гузар ин замон Иван Кузмич,  
Мегузашт аз таги чанори пир  
Доктори меҳрбон Иван Кузмич.

Ҳасан онро чу дид, шуд хурсанд,  
Аз қафояш давиду кард садо,  
Мезад он вақти тохтан бо кифт,  
Эътиное накарда мардумро.

– Ман шуморо шинохтам, доктор,  
Роҳи Тирмизро ба ёд оред.  
Ман надорам дарег хизмати худ  
Аз шумо, дўст, майл агар доред.

– Сарфарозам ба илтифотат, лек…  
Бо ароба пас аз сафар кардан  
Дар дилам борҳо қасам хўрда  
Гўши худро кашида будам ман.

Додарам, давраи ароба гузашт,  
Қадами сангпушт лозим нест.  
Чуз машина, азизи ман, худ гўй,  
Кор осонкунанда дигар чист?

Ба Ҳасан ин ҷавоб сангин буд,  
Шуд ба болои сўхта намакоб!  
Ба қафо гашт сарҳаму музтар,  
Ғами онро набуд ҳадду ҳисоб.

Рафт дар кунчи чойхона нишасти,  
Ба замин ҳат кашид бо чўбе,  
Ҳамдаме ку, ки дарди дил гўяд,  
Ку ягон маслиҳатгари хубе?

Ҳасан аз аспу аз ароба магар  
Метавонад, ки дасту дил шүяд,  
Метавонад, ки аз аробакашӣ  
Дил канад, касби дигаре ҷӯяд?

Балки ин фикрҳо ҳанӯз ба ӯ  
Менамоянд аз ҳақиқат дур,  
Балки дорад вай аз аробакашӣ  
Дар сари худ ҳанӯз кибру гуур.

Хешро борҳо тасаллӣ дод,  
Ки басе ҳалқро ба кор оям,  
Ба маҳалҳои дурттар рафта  
Бор бардораму савор оям.

Ба ароба ҳанӯз муҳтоҷанд  
Мардумони вилояти Кӯлоб,  
Мисли ман, аспи ман, аробаи ман  
Дар чунин ҷойҳо бувад камёб.

Монеи роҳи ман шудаст аммо  
Духтари шӯхчашми беинсоф.  
Ваъдаи тӯй медиҳад ба забон,  
Дар амал мекунад ба ваъда хилоф.

Кардаам гум сари қалобаи худ...  
Кошки чанд сол пеш аз ин  
Ман намекардам иштирок ба тӯй,  
То намедидам он ситораҷабин.

Балки ў дўстам намедорад,  
Ба ман аммо намекунад маълум,  
Балки ин сайру гаштҳои маро  
Дар дили хеш мекунад маҳкум.

Аз Садаф шиква кард гарчи Ҳасан,  
Бехабар буд аз гуноҳи худ.  
Ба Садаф охир ў ягон боре  
Мисли ошиқ забони хуш накушуд.

Ў нагуфтаст то кунун ба Садаф  
Ошкоро, ки «дўстдори туам,  
Гарчи дил кард саркашӣ, лекин  
Сайди деринаи шикори туам».

Ҳасан аз чойхона берун шуд,  
Ба умеде ба сўйи ёр омад.  
Баста зангӯлаҳо ба гардани асп  
Ба суроғи Садаф савор омад.

Омаду истод дар паси дар,  
Бо ду по рост шуд ба рӯйи зин,  
Чашм андоҳт аз сари девор  
Ў ба ҳавлии дилбари ширин.

Буд сарҳам Садаф ба рӯйи китоб  
Бехабар аз нигоҳҳои Ҳасан.  
Дар таги ток дарси худ меҳонд,  
Фофил аз ҳуштаку имои Ҳасан.

Дасти ларзони ошиқи шайдо  
Халқа бе интизом бар дар зад,  
Дили маҳбубаи паридахаёл  
Ба тапиш чун дили кабӯтар зад.

Дари пӯшида зуд во гардид,  
Ошиқон рӯ ба рӯ ба ҳам буданд,  
Чашм бар ҷашми ҳамдигар нигарон  
Толиби шафқату қарам буданд.

—Марҳамат! Аз қадом сӯ пурсем?  
Ту ба монанди боди сахроӣ,  
На макон дорию на ҷойи қарор  
Дер боз аст, ки намеоӣ?

Сангдил будай ту, донистам  
На худат мекунӣ суроғ аз ман,  
Хабареро намефиристоӣ  
Магар ин аст лофи ишқ задан?

Садаф аз шодияш намедонист  
Ки чӣ гӯяд дигар, чӣ кор кунад.  
Боз пайдо кунад чӣ сон гапҳо  
Ки ҳама арзро ба ёр кунад.

Медамиданд дар ду рӯйи Садаф  
Дам ба дам рангҳои гуногун,  
Орзую умединӣ дилаш  
Мешуқуфтанду мешуданд афзун.

Садафи чашмдұхта ба Ҳасан  
Буд мұхточи ҳарғи ширине,  
Як нигоҳе, табассуми гарме,  
Ба дили бекарор таскине.

Зада қамчин ба соки мұза Ҳасан  
Гапи худро дағал-дағал сар кард,  
Духтари чун баҳор хандонро  
Дар хичолат гузошт, мұстар кард.

– Ба сари ман худи ту – маймунбоз,  
Бор карді азоби дунёро,  
Ба дили ман худи ту қо карді  
Мисли «махбұба», «ишқ» гапхоро.

Ақлу ҳуши маро ту дүздидій,  
Дар сари роҳи ман дучор шуда,  
Бой додам ба роҳи ту ман ҳам  
Ҳамаро марди бадқимор шуда.

Карда будій ту масхарабозій  
Ин қадар вақт боз бо мани гұл,  
Дар дами гүши ман маҳон дигар  
Достони фирок чун булбул.

Гар дилат бо ман аст, бо ман бош,  
Ваъдаи дур ё қаріб мадеҳ.  
Карда аз рүйи дил карашмаву ноз  
Бо гапи ҳуш маро фиреб мадеҳ!

Рафтаниам ба чойҳои дур,  
Ман дар ин ҷо дигар намемонам.  
Ҳасанам ман, Ҳасан - аробакашам,  
Ҳеч аз ин касб рӯ нагардонам.

Омадам, ки ту ҳам равӣ бо ман,  
Хона бошад, ароба хонаи мост,  
Ба қучое, ки мисли мурғ парем,  
Қӯҳ ё дашт ошёнаи мост.

Рехт аз тор-тори мӯйи Садаф  
Дона-дона арақ ба ду руҳсор,  
Гуфт, эй марди бехабар аз худ,  
Ба гапам ҳуш дор, шав ҳушёр!

– Чанд сол ин тараф ба ёди ту  
Хонапо духтари калон будам.  
Сӯзанидӯз, баҳязан дар рӯз,  
Шом дар гирди ошdon будам.

Тоқию рӯймоли шохии ту  
Шоҳиди заҳмҳои дasti мананд,  
Сӯзаниҳои тӯйҳои калон  
Ҳосили дasti гулпарости мананд.

Хонашинӣ дили маро хун кард,  
Зард шуд ранги рӯйи ман торафт,  
Гашт қӯтаҳ, гиреҳ-гиреҳ печид  
Нафасам дар гулӯйи ман торафт.

Баъд аз он чун дугонаҳои худ  
Дар дилам чой меҳри хондан шуд.  
Фурсати илмёдгирию  
Зеҳиро бар китоб мондан шуд.

Мактабам, хонданам тамом, ки шуд,  
Сониян ихтиёрӣ ўй кунам.  
Ҳозир аммо саодати худро  
Дар раҳи илм ҷустуҷӯй кунам.

Метавонӣ, ки дар ба дар гардӣ  
Боз чун лӯлиёни ҳарҷоӣ,  
Метавонӣ, ки боз, эй дайду,  
Сафаратро давом бинмой!

Садқаи гап шавад каси якрав!  
Ба ту ҳаргиз намекунам зорӣ!  
Ба ман ин дард гарчи вазнин аст  
Мекунам ноилоҷ худдорӣ.

Ба дили ошиқ охирин суханон  
Захм чун тир монда бигзаштанд!  
Ҳар ду бар ҷашми яқдигар дере  
Нигаристанду баъд пас гаштанд.

Аз қафои Ҳасан Садаф аммо  
Чун шароре ҷаҳида берун шуд,  
Хост, ки боз гӯядаш чизе,  
Нафасаш лек дар гулӯғун шуд.

Боз гаштан ба асп мушкил буд,  
Чунки бардошт бори вазнинро,  
Хасани мисли санг шахшудаю  
Марди сар то ба пой ғамгинро.

Саҳари шаҳри нозанини мо,  
Хеле хуб аст, хеле дилҷӯй аст.  
Худи онро, табиати онро,  
Ба гумонам, ки муждаи тӯй аст.

Рӯйро шустаанд бо шабнам  
Баргҳои чанор, акатсияҳо,  
Дар фазои қабуди дарёй  
Ҳама парандаҳо қунанд шино.

Гирди фаввораҳо ба зебоӣ  
Базмҳои тамоми гулҳоянд,  
Рӯдҳои зулоли қӯҳистон  
Қамари шаҳри боғсимоянд.

Шаҳр ҳомӯш, қӯчаҳо ҳомӯш,  
Факат ояд гудок аз фабрик,  
Аз завод, корхонаҳои қатор  
Чун ниҳои саноати тоҷик.

Балки имшаб ба хоби ширина рафт  
Олиме баъди кори пурсамара,  
Балки шоир гузошт ҷанде пеш  
Нуқта дар интиҳои шеъри сара.

Фақат аз күчай вассеъ Ҳасан  
Дар ароба савор мегузарад,  
Баста зангұлаҳо дар гардани асп  
Аз сари күйи ёр мегузарад.

Сўйи Кўлоб роҳ паймуда  
Мебарад ёди ёри чононро,  
Кай дигар мешавад, ки ўбинад  
Чашми шўху лабони хандонро.

Ҳасан аз шаҳр чандсола бирафт,  
Ба қарибӣ дигар намеояд.  
Рахм агар дар дили Садаф афтад,  
Шояд онро суроғ бинмояд.

### III

Асп зотӣ, ароба – кўқандӣ,  
Кордида аробакаш машхур,  
Дар таги пайи асп меҳобид  
Роҳи Кўлоб – кўҳсори дур.

Ҳеч кас аз Ҳасан намепурсид,  
Ки чаро дар сафар шитоб кунӣ,  
Дар кучо хоб рафтаву хезӣ,  
Аз чӣ бар чони худ азоб кунӣ.

Ў намегуфт, ки раҳам сахт аст,  
Дар кучо сою дар кучо рӯд аст,  
Дар кучо кўху тал дучор ояд,  
Дар кучо роҳи таҳт мавҷуд аст.

Дар сари худ Ҳасан ғууре дошт,  
Ки раҳи нобалад ба ӯ ҳеч аст,  
Гарчи манзил ҳанӯз нопайдост,  
Гарчи кораш ҳанӯз сарпеч аст.

Соли аввал агарчи роҳи нав  
Ба Ҳасан роҳи беазоб намуд,  
Рафта-рафта валие раҳи Кӯлоб  
Аспи ҷавмастро ҳароб намуд.

Дар раҳи сахти қӯҳсори дур  
Чорпаҳлу йигит шалпар шуд,  
Аз равуой аспи таърифи  
Наълафсурда, ланг, логар шуд.

Гоҳ дар нисфи қӯҳ дар мемонд  
Бо самандаш, гаҳе дар обу гил,  
Гоҳ меҳуфт дар сари роҳе  
Нарасида ба ҳеч як манзил.

Рӯз то рӯз бо риёзати роҳ  
Ҳасани сарбаланд сарҳам шуд,  
Лофи бемавриди аробакашӣ  
Дар забони Ҳасан дигар кам шуд.

Дар раҳи худ аробакаш медиҳ  
Кӯҳсори баландқоматро,  
Рӯдҳои ба қӯҳ ларзафикан  
Пиряҳҳои бошаҳоматро.

Мешунид аз сари баландиҳо  
Савти мурғони дилкүшой дараро,  
Аз камарҳои марғзори кӯҳ  
Задани обҳои шаршараро.

Дар фазо абрпораҳои сафед  
Сояндози кӯхҳо буданд,  
Осмону замини кӯҳистон  
Чун баҳорони пурсафо буданд.

Дами мурғакравии майсаи кӯҳ  
Мавчи дарё ба ёд меомад,  
Дам ба дам аз гузаштани оҳу  
Хабари бомдод меомад.

Ин ҳамон кӯҳсори дерин аст,  
Ки дар он марг ҳукмфармо буд,  
Пайраҳа, овринги танги он  
Душмани чони мардуми мо буд.

Дар бағалҳои кӯҳ халқи мо  
Зиндагӣ кард мисли зиндонӣ,  
Ба ҷаҳон дӯҳт дидаҳояшро  
Бо дили пурумед пинҳонӣ.

Гоҳ монанди оташе афрӯҳт,  
Ба ҳурӯҷ омаду қиём намуд,  
Тан ба мурдан надода чандин аср  
Ҳастии хешро давом намуд.

Осмону замини кӯҳистон  
Ҳама акнун дар ихтиёри ваянд,  
Самолёту машинаҳо шабу рӯз  
Мушкилосонкунанда ёри ваянд.

Гоҳ аз осмони нилуфар  
Мисли парандаҳо фуруд оянд,  
Гоҳ аз пойтахти кишвари худ  
Дар машина савор зуд оянд.

Ҳамраҳи ӯ ба кӯҳсори дур  
Даста-даста газет, китоб омад,  
Маданият ба кунҷҳои дара  
Шӯълаафкан чу офтоб омад.

Дафъай аввалин ба кӯҳистон  
Ҳасан омад, ароба пайдо шуд,  
Ба ҷавонони шӯҳ «дучарҳа»  
Боиси хандаю тамошо шуд.

Аз барои ароба тангӣ кард  
Дараи кӯҳсори камводӣ,  
Асп меғуфт, ки маро андоз  
Ба раҳи дашт, то кунам шодӣ.

Тарки Кӯлоб кардаву гардонд  
Ҷилави аспро Ҳасан ба ҷануб,  
Ёди дарёи Панчро мекард –  
Ёди саҳрои хурраму марғуб,

То кунад бо насими форами Панч  
Нафаси аспи хастаро озод,  
Чархҳои ароба то гарданд  
Бе халал дар раҳи замини кушод.

Лаб-лаби Панҷ то кашонад он  
Мунтазам борҳои гуногун.  
Шаъни худ, шӯҳрати саманди худ  
То кунад барқарор рӯзафзун.

Сӯйи Фарҳор, сӯйи Вахш равад  
Мисли ҳочатбарор марди нек,  
Бештар бо аробааш гардад  
Аз дилу чон ба кори халқ шарик.

Дар деҳоти фароҳи ин водӣ  
Кор аз мӯйи сар зиёдтар аст.  
Аспи он бо аробаи ин ҷо  
Лозим асту ҳанӯз коргар аст.

Халқ машгул дар каналкобист,  
Дар ғами обшор кардани кишт,  
Ҳамаи колхозу совхозҳо  
Аз пайи бештар намудани кишт.

Ҳар кучо соҳтмони мактаби нав,  
Ҳар кучо молхонаандозӣ,  
Ҳар кучо саф ба саф баланд шаванд  
Хонаҳои нишасти колхозӣ.

Ба қафояш нигоҳ нокарда  
Роҳҳоро аробакаш тай кард,  
Ба чануб аз шимолу аз машриқ  
Ранҷ бурда аробаро ҳай кард.

Кӯҳҳо дар қафои сар монданд,  
Соҳили рӯди Панҷ пеш омад.  
Сарҳади Давлати Советиро  
Дида сайёҳи мо ба хеш омад.

Дар Саройкамар таваққуф кард,  
Кӯчае диду хурд бозоре,  
Дид дар пешгоҳи ин бозор  
Сафи дукончаҳои бисёре.

Мӯйлаб зард ордчаллобе  
Ба Ҳасан борҳо наззора намуд,  
Сонӣ онро вай аз таги каппон  
Бо сарангушти худ ишора намуд.

Ҳасан омад ба пеш сархорон  
Гуфт ҷаллоб, ки: «зи хонаи ман  
Каш ба бозор ордҳои маро,  
Қимати як ман орд шуд даҳ ман!

Зудтар меравем, ки имрӯз  
Орд камчину ордхар бисёр.  
Ҳа нагуфта ба ҷеби ман ояд,  
Даҳлу ҳарчи тамоми ин бозор».

Соли сī, сию як барои Ватан  
Солҳои пур аз хатар буданд,  
Душманон ошкору пинҳонӣ  
Аз пайи зарбаю зарап буданд.

Тӯдаи муфтиҳор – ҷаллобон,  
Ғаллаю донаро ниҳон карданд,  
Қаҳтиро намуда олати хеш,  
Ҷанг бо давлати ҷавон карданд.

Ба чунин судҳори ин бозор  
Ҳасани ломакон қарорӣ шуд,  
Ордро бор карда болояш  
Худи ҷаллоб ҳам саворӣ шуд.

Дузди бозор дар ароба савор  
Зери лаб мешумурд суду зиён,  
Сӯзад имрӯз ин хиёнаткор  
Боз якчанд хонаи дехқон.

- Писарам, айб нест пурсидан,  
Аз кучо омадӣ, кучост сафар?  
- Аз Ҳисор омадам, – ҷавоб гирифт  
Ҳилагар, қунҷков савдогар.

–Ба гумонам, ки дар Ҳисор, писар,  
Кори ту он қадар ривоҷ наёфт...  
Дод аз дасти ин замонаи шум,  
Баҳт аз мою ту қунун рӯ тофт.

Дар ҳама чо ба гӯши кас як хел  
Мерасад, дӯстам, садои хурӯс.  
Фикри ояндаро намо минбаъд,  
Ба гузашта махӯр ту ҳеч афсӯс!

Мешудӣ гар асо ба дасти ягон  
Марди хуби савобҷӯй чу ман,  
Ба Худо, ки насибаат мегашт  
Шоҳворона зиндагӣ кардан.

Мана дарё... дар канори он,  
Расму ойини зиндагӣ дигар аст.  
Бой – бою, гадо – гадо монда,  
Шоҳ чун сояи Худо ба сар аст.

Хостам пурсамат дар омади гап,  
Метавонӣ шино кунӣ ин рӯд?  
Аз ғазаб шуд сиёҳ рӯйи Ҳасан,  
Ларза бигрифт, печ зад бар худ.

Ғами дирӯзаро ба ёд овард,  
Падару модари ситамкашро,  
Ситаму ҷабри бойи қишлоқу  
Дуди охи дили пуроташро.  
Давраи нав агар намеомад,  
На ароба, на асп дошт Ҳасан,  
Дар ғуломию бандагӣ мемурд,  
Мурдаи камбағал надошт кафан.

Ҳасани мо аробаи худро  
Аз алам сақнаи мубориза сохт,  
Бойро бо ду даст боло кард,  
Бо ҳама қувва бар замин андохт.

Дар ароба ҷуволи орд намонд,  
Ҳамаро ӯ ба ҳоки роҳ афканд.  
Пуштро карда бар Саройкамар  
Ба раҳи дигаре нигоҳ афканд.

\*\*\*

Бо ароба – дучарҳаи қуҳна  
Мегузашт аз миёни тафсонҷӯл,  
Бо сари ҳам ба рӯйи асп мудом  
Буд бо фикри хештан машгул.

Роҳи қишлоқу шоҳроҳи Вахш  
Сер шуд аз таронаҳои Ҳасан,  
Менишастанд баччаҳо дар роҳ  
Ба тамошои рафтуои Ҳасан.

Ҳар сахар пеш аз садои хурӯс  
Занги аспи ароба меомад.  
Қад-қади кӯчабоғҳои дехот  
Ҳасани босалоба меомад.

Дар миёни машинаҳои зиёд  
Рафтуои ароба буд ачиб,  
Менамуданд баччаҳои шӯҳ  
Дар сари роҳ аробаро таъқиб.

Бар қафои ароба часпида  
Рахравон мешуданд овезон,  
Медавиданд тӯда-тӯда шуда  
Пеш-пеши ароба хандакунон.

Ҳасан аз кори баччагон баъзан  
Пурғазаб гашта саҳт меранцид,  
Худ ба худ гоҳ завқҳо карда  
Мисли қӯдак баланд меҳандид.

Кайф мекард, ки дар атрофаш  
Қад-қади роҳ боғу майдонанд,  
Сари ангурҳо чу марворид  
Дар таги баргҳо авезонанд.

Баргҳои дараҳтҳои тут  
Нахи абрешимин нисор кунанд,  
Давлати колхозчӣ - дехқонро  
Яке бар даҳ дусад ҳазор кунанд.

Дар бригадаҳои колхозӣ,  
Дар заминҳои беканорхудуд,  
Паҳтаи наҳдарози ин водӣ  
Кӯҳ-кӯҳу ғарам-ғарам пур буд.

Ҳасан ин сарвати фаровонро  
Як-як аз пеши чашм мегузаронд,  
Сӯйи қишлоқҳои хушманзар  
Чарҳҳои аробаро меронд.

Омад овоз аз қафои сараш  
– Ист як дам, аробакаш, машитоб!  
Пурсам аз ту гапи муҳиммеро,  
Мондам аз пой аз барои савоб.

Дошт як сумкаи калон дар кифт  
Мардаки хаткашони колхозӣ.  
Хаткашонӣ барои почталион  
Нест як кори шӯхию бозӣ.

Медавад аз пагоҳ то бегоҳ  
Бо хату бо газет ба ҳар дару кӯй,  
Мекунад одамони гумшударо  
Гашта-гашта суроғ, пурсучӯй.

– Ту магар нестӣ Ҳасан? – Ҳа, ман,  
Марҳамат кун, ба ман чӣ гап дорӣ?  
– Ба ту аз шаҳр нома омадааст,  
Кардамат чустуҷӯи бисёре.

На макони муайяне дорӣ,  
На қароре ту дар ягон манзил,  
Ман ба як дех равам, ту бар дигар,  
Сад мазаммат намудамат дар дил.

Дидам ин, ки аробаи шалақе  
Хӯрда алвонҷ меравад лиқ-лиқ,  
Гуфтам: - Албатта, ин туйӣ, чунки  
Кист чун ту аробаро ошиқ?.

Ҳасан аз хат, кинояти хаткаш  
Сурх шуд, даргирифт мисли алав,  
Гуфт: - Бас кун! Кӣ хат фиристодаст?  
Дар даруни хат аст чӣ гапи нав?

– Нома аз духтаре, Садаф номе,  
Гир онро ба ҳар ду чашмат мол.  
Шукр кун, шукр – ношукр банд!  
Макун ин қадр дур фикру хаёл.

Рахравон буд фикру зикри Ҳасан  
Ҳам ба мазмуни нома, ҳам ба Садаф,  
Сар намедод чун васиқаи умр  
Номаи ёри хешро аз каф.

Ҳичча мекард ҳарфҳояшро,  
Матни онро vale намефаҳмид,  
Бе тараҳҳум ба камсаводии худ  
Таъна мекарду саҳт меранҷид.

Ба кӣ хонондаву чӣ сон пурсад,  
Ки чӣ гуфтаст ёри ӯ дар хат,  
Балки дар номааш ба ҷойи салом  
Ишқро мекунад Садаф лаънат.

Ба Садафмоҳ узроҳона  
Ҳар чӣ бошад, ҷавоб ҳоҳад дод,  
Аз раҳи мардию вафодорӣ  
Мекунад ёри қадрдонро ёд.

Аз пайи ҳам ду «М-ка»-и хушранг  
Рӯ ба рӯ омаданд дар ин вакт  
Дар яке менишаст болида  
Шармолуд – келини хушбахт.

Духтарони дигар ба паҳлуюш  
Шодмон «ёр-ёр» мегуфтанд,  
Ба арӯсон хамешагӣ бodo  
Толеъу баҳт ёр – мегуфтанд.

Бе танаффус машина сигнал дод,  
То барорад аробаро ба канор,  
Пешпо xӯрд асп тӯрида,  
Сарнагун пас фитод дар ҷӯбор.

Сӯхт бисёр аз он димоги Ҳасан,  
Аспро дод аз ғазаб дашном.  
Гуфт: - Коҳу ҷаве, ки медиҳамат,  
Ба ту гардад ҳазор бор ҳаром!...

Гуфт: - Ҳар як арӯси инвақта  
Аз ароба кунун ҳазар дорад.  
Ҳаваси бо машина рафтанро  
Дар деху шаҳрҳо ба сар дорад.

Хулласи гап, ки обрӯи Ҳасан  
Шуд мубаддал ба як пули пуччак.  
То кай аспу аробаро созам  
Мани гумроҳ дар ҷаҳон дастак.

Мегузаштанд дар ҳамин лаҳза  
«Зис»-ҳо мисли күҳи силсиладор,  
Мекашиданд пахтаро ба завод  
Чида болои ҳам қанор-қанор.

Аз паси корвон Ҳасан дере  
Дар хаёли кадом коре шуд.  
Ашк аз дидаҳои ҳайронаш  
Дона-дона ба рӯ-ш чорӣ шуд.

Бо Ҳасан дошт солҳои сол  
Ошной раиси як колхоз,  
Аз раҳи дӯстӣ, шиносой  
Мешуд онро ҳамеша маҳрами роз.

Рафт рӯзе Ҳасан ба пеши дӯст  
То ба ӯ арзи ҳол бинмояд, –  
«Пайи ҳар кор маслиҳат бояд  
Кори бемаслиҳат накӯ н-ояд».

\*\*\*

Рӯйи сахни идораи колхоз  
Пур буд аз фавчи одаму овоз.  
Бо тақотуқ механик Искандар  
Менамояд машинаҳоро соз.

Сару рӯ Васяи тракторчӣ  
Нафтолуд ояд аз сахро.  
Дар тарозу кашанд бо навбат,  
Хирмани пахтаҳои аълоро.

Бачагон мисли селаи гунчишк  
Мебароянд аз дари мактаб.  
Гуфтугӯ мекунад раис бо халқ,  
Сифати корро намуда талаб.

Ба Ҳасан чун фитод кори раис,  
Гуфт, ки: – Пеш о, машав ҳайрон!  
Дӯсташро Ҳасан намуд оғӯш,  
– Омадам, гуфт пеши ту меҳмон.

Марҳамат кун, биё, ки омаданат,  
Ҷӯраҷон, айни муддаои мост,  
Дӯст болои дида, нури чашм  
Сафарат аз кучост то ба кучост?

– Сафарамро мапурс, агар гӯям,  
То саҳаргаҳ намешавад охир,  
Дуксиёҳио нобарориҳо  
Ҳама аз қисматанд, аз тақдир.

Дӯстам, ту раиси колхозӣ,  
Шукур, колхози бой дорӣ ту,  
Миллионерӣ ту, миллионер,  
Дасти мушкилкушой дорӣ ту.

Хостам аз ту маслиҳат пурсам:  
Пешрав нест кори ман ҳаргиз,  
Ҳар кучо, ки равам, намебинам  
Чуз уқубат, азоб дигар чиз.

– Ба азобат худат гунахкорӣ!  
Гар нагардад чӯйҳо дарё,  
Дар дили дашт мешаванд адо,  
Мисли чӯй аст одами танҳо!

Бахту давлат ба дастчамъии мост,  
Ту нафаҳмидай ҳанӯз инро,  
Аз қафои ароба мегардӣ  
Чустучӯй карда кайфи деринро.

– Қасд кардам, ки баъд аз ин бояд  
Бо ту бошам, машинарон бошам,  
То ту бинӣ, ки ман дар андак вакт  
Дар сафи пеши шоферон бошам.

Зери лаб ханда карду гуфт раис:  
– Ман ба фикри ту розиям сад бор,  
Лекин аввал машинаро омӯз,  
Илми ин касбро ба дастат ор.

Аз ароба машинаро кун фарқ,  
Техника андакест мушкилтар.  
Майл дорӣ агар ба касби нав,  
Корро рафта сар намо аз сар.

Гар ба ин маслиҳат ту не гӯй,  
Гир бар зимма хизмати колхоз.  
Воҳӯрад кори хоксорона  
Нанамой ба шарти он ки ноз.

Асп хоҳӣ ту, асп ҳам дорем,  
Лақайаспи зотӣ ҳам бисёр.  
Гар ту хоҳӣ аробакаш монӣ,  
Хоҷагиро ароба ҳам даркор.

Токиашро ба сар ниҳода Ҳасан  
Хест аз ҷову по ниҳод ҳамӯш,  
Рафт андешаманд сӯйи сарой,  
Гардани аспро намуд оғӯш.

Гуфт: - Эй аспи ман, саманди ман,  
Дӯсти бегумони ман ҳастӣ,  
Солҳои дароз аз хурдӣ  
Мисли ҷон дар амони ман ҳастӣ.

Ҳарду дидем гармию сардӣ,  
Рӯзҳои азобу роҳатро,  
Ҳарду гаштем гар дучори хатар.  
Пеша кардем сабру тоқатро.

Бесару нӯг роҳи кишвари мо  
Хурда аз рафтуои мо гардид,  
Багали кӯҳсори мулки Ҳисор  
Манзили нақши пайи мо гардид.

Монда ҳарду ба зери обу арак  
Мегузаштем чӯли бирёнро,  
То саҳаргах гусел мекардем  
Шӯълаи моҳтоби тобонро.

Шаба шаб, рӯза рӯз ногуфта  
Харду машҳур боркаш будем,  
Дар сари корвон ба каф байрак  
Харду як ҷо қаторкаш будем.

Хишту ҷӯби кашондаи моро  
Сарфи шаҳри азизи мо карданд,  
Намаку ҷою нону шакарро  
Дастгири гуруснаҳо карданд.

Ҳама донанд, ки дар он айём  
Бори республика ба дӯшат буд,  
Чунки дар солҳои қашшоқӣ  
Давраи ҷӯшишу хурӯшат буд.

Давлати одамони имрӯза  
Дар вагонҳо дигар намеғунҷад,  
Ту кунун дар кашондани ин бор  
Дасткӯтоҳию надорӣ ҳад.

Дар ҷароғоҳҳои колхозӣ  
Дӯстам, рафта сайру бозӣ кун,  
Бо ягон кори хоксорона  
Назди мардум забондарозӣ кун.

Метавонӣ, ки дар миёни гала  
Пираспи баландсар бошӣ.  
Монда ному нишонае аз худ  
Рахши навзодро падар бошӣ.

Ман ҳам имшаб чудо шуда аз ту  
Меравам аз қафои кори дигар.  
Гар ба ту қадрношиносӣ шуд,  
Авф кун, аз гуноҳи ман бигзар...

## IV

Ҳасан аз роҳи дур меомад  
Қад-қади рӯди шӯҳоби Вахш,  
Рӯйро карда мисли лахча сиёҳ  
Аз шамолу аз офтоби Вахш.

Монда аспу аробаи худро  
Дастхолӣ, пиёда меомад,  
Ба дами тафтбоди кӯҳу даман  
Синаашро кушода меомад.

Бехабар буд аз гузаштани вақт,  
Аз равуoi одамони савор,  
Худписандона гоҳ менигарист,  
Ба шитоби машинаҳо ночор.

Май нанӯшида мениҳод қадам  
Дар раҳи хештан ба сармасӣ,  
Ба хаёлаш намерасид, ки он  
Луқмаеро хӯрад ба сардастӣ.

Ташналаб буду майли об надошт,  
Хоболуду фикри хоб надошт,  
Чуз ниҳодан қадам ба сӯйи шаҳр  
Дар дил он дигар интихоб надошт.

Мепариданд аз замин ба ҳаво  
Гоҳ хӯсида мурғҳои ҳилол,  
Менамуданд марди танҳоро  
Гоҳ сагҳои подабон дунбол.

Галаи аспҳои колхозӣ  
Аз бараҷадад гузар карданд,  
Мисли най рост гардани онҳо  
Аламашро зиёдтар карданд.

Аз назаргоҳи он намерафтанд  
Чилваи шаҳри нав ба зебоӣ,  
Дару деворҳои пурҳашамат  
Сояҳои чанори бобоӣ.

Манзари кӯчаҳои пурҳаракат,  
Қасрҳои аҷоиби дилкаш,  
Хонаю остонаи маҳбуб,  
Рӯйи зебову ҷашми чун оташ...

Ҳамаи ин ҳаёлҳо ба Ҳасан  
Дар сафар ғайрате ато карданд,  
Бағали пойтакти наврасро  
Гарму ҷӯшон ба рӯ-ш во карданд.

\*\*\*

Рӯзе аз рӯзҳо ба зери чанор  
Шуд Ҳасан мисли сояе пайдо,  
Бар танаш буд бори вазнине  
Сари пур бо ҳазорҳо ғавғо.

На дигар чуръате, ки дар кӯча  
Мисли дерина сар баланд кунад,  
Аз сари асп харсаворонро  
Дар сари роҳ нописанд кунад.

Роҳхоро ба ҳукми худ гирад,  
Одамонро бароварад ба канор.  
Гузарад аз миёни мардуми шаҳр  
Бо гуруру такаббури бисёр.

Худ кунун мегурехт аз ҳама кас,  
Аз нигоҳи тамоми раҳгузарон,  
Аз салому алек, аз одоб,  
Аз мулоқоти қадрдон ёрон.

Ӯ нишони саройи деринро  
Дар қади кӯча чустучӯ мекард,  
Шиштухези аробакашҳоро  
Раҳравон дар дил орзу мекард.

Саргарангона борҳо пасу пеш  
Рафта меомаду намедонист,  
Ки ба зери чанор кайҳо боз  
Ҳеҷ осор аз сарое нест.

Дид дар ҷойи он бинои наве,  
Лавҳаеро ба рӯйи дарвоза.  
Канда-канда хуруфҳоро хонд  
«Ав-то-школ-ла», – мактаби тоза.

Берун омад машинае аз дар,  
Сар бароварда як ҷавон аз он  
Ба Ҳасан гуфт: «Омадӣ охир,  
Эй ту оворагаштаи ду ҷаҳон!

Зада бар девор пешони-т,  
Тавба аммо наменамой ту,  
Гар фарой аз асп, аз узангу  
Ба гумонам, намефарой ту!»

Чашму рўйи Ҳасан сиёҳӣ зад,  
Ларза дар узвҳои он афтод.  
Цуз ғазабнок як нигаҳ кардан  
Беадабро дигар ҷавоб надод.

Рафт аз сояи дарахти чанор,  
Ёди маҳбуб кард, ёди Садаф,  
Бе Садаф зистан бувад мушкил,  
Гар Садаф нест, нест шаъну шараф.

Ғам агар ҳаст, ғамгусор қучост?  
Дӯст шарт аст, дӯстдор қучост?  
Майли ёре агар ба сар дорӣ,  
Мехрбону азиз ёр қучост?

Ҳасан омад ба кӯчаи дигаре  
Дилкашолона бо баҳонаи дӯст,  
Дару боми шиносро чун дид,  
Хост меҳмон шавад ба хонаи дӯст.

Гашт дар гирди хонаву аммо  
Надаромад Ҳасан ба он хона.  
Ба Садаф бо қадом рӯйи сурҳ  
Менамояд нигоҳ мардона.

Дар ҳамин лаҳза балки машғул аст  
Ёр дар хондани ҷавоби хат,  
Балки ҳаргиз намеравад сарфаҳм  
Хонда-хонда ба сарҳисоби хат.

Балки машгули хатнависӣ аст,  
Сарзаниш мекунад маро дар хат.  
Кай шавад, ки ба дasti ман бирасад  
Қосиди ишқ, муждаовар хат?

Ин тараф-он тараф парешонҳол  
Чарх зад, бемадор шуд, калавид.  
Соате хост, ки биёсояд  
Пастдевори пахсагиро дид.

Омаду кард такя бар девор,  
Чашм пӯшиду монд беҳаракат,  
Гуфт, ки: - «Ранҷ агар, Ҳасан, набарӣ,  
Нест дар корҳои ту баракат».

Меравам, меравам ба зери чанор  
То кунам имтиҳон саодати хеш.  
Бигузоред, ки маро бошад  
Кулфати нав, азоби нав дар пеш!

\*\*\*

Хушкаломанд, шӯҳ, густоҳанд,  
Ҳамдигарро дугонаҳои Садаф,  
Ҳалқа биншастаанд дар таги ток  
Гирди дастархони бои Садаф.

Сухбати духтарони ҳаммактаб  
Дилфиребу мароқовар буд,  
Гоҳ ҷиддиюгоҳ ҳазломез,  
Дикқатангезу хандаовар буд.

Аксари ин дугонаҳо кайҳо  
Духтарони ба қад расида буванд.  
Баъзе дар зиндагӣ ба мисли Садаф  
Рӯзҳои фироқдида буванд.

Духтаре гуфт, ки ба хурсандӣ  
Оқибат шуд тамом мактаби мо,  
Бо машақкат кунун ба даст омад  
Чандсола умеду матлаби мо.

Барзада дасту остин фардо  
Ба маҳалҳо барои кор равем,  
Монда дур аз дугонаҳои азиз  
Ҳар қадоме ба ҳар қарор равем.

Дигаре гуфт, ки илоҷе нест,  
Мефириstem зуд-зуд ҳабар.  
Дӯstonро кунанд чунки қарин  
Почтаву телеграф ба ҳамдигар.

Менависам, ки чӣ гуна бувад  
Қилику сӯҳбати дугонаи нав,  
Кори нав, ҷойи нав, шароити нав,  
Ҳастию нестии хонаи нав.

Менависам, ки пас аз рафтан  
Аз ҳама пештар кӣ шавҳар кард,  
Кӣ киро дод дил, аз кӣ бурд,  
Ки чӣ сон бо кӣ хонаву дар кард.

Севумӣ гуфт, ки дар ин бора  
Садафи мо намекунад парво,  
Чунки ишқи аробакаш кардаст  
Дили онро асири худ кайҳо.

Ин кас акнун ба пеши ў рафта  
Дар ароба савор мегардад,  
Аз паси дӯстдори хонабадӯш  
Ҳама дам соявор мегардад.

Садаф андак ба қаҳр омаду гуфт:  
– Чон дугона, кинояро бас қун.  
Бадзабонӣ туро намезебад,  
Иzzати нафсу ҳурмати кас қун.

Ҳайф, ки меҳмони ман ҳастӣ  
Варна беобрӯй мекардам,  
Бо ту дар лаҳзаи забонхорӣ  
Нағзакак гуфтугӯй мекардам.

Солҳо боз аз ҳама беҳтар  
Мешиносам аробакашро ман.  
Ӯ сазовор нест, бовар қун,  
Ба чунин таънаҳои саҳт задан.

Ору номусдор як мардест,  
Тамаъе аз касе надорад он.  
Ба умеди Садаф – умеди висол  
Ҳеч гоҳе нагашт аз паймон.

Ман гумон мекунам, ки нияти ӯ  
Аз ақиқ, аз булӯр софтар аст,  
Ҳамаи мардҳо ба ҷашми ман  
Дигаранду аробакаш дигар аст.

Дар ҳамин дам Ҳасан агар мешуд,  
Месупурдам ба дасташ изнамро.  
Бо табассум, такаллуми ширин  
Мебаровардам аз дилаш ғамро.

\*\*\*

Охири навбаҳор омада буд,  
Мешуданд об барфҳои кӯҳ.  
Пой мемонд фасли тобистон  
Ба сари сарзамини азму шукӯҳ.

Руста буданд донахो аз хок  
Хабар оварда аз фаровонӣ,  
Киштҳо гӯё, ки мегуфтанд  
Хуб шуд, худ кори дехқонӣ.

Дар бари домани адир комбайн  
Ҷави навпӯҳтаро дараф мекард,  
Ба сари теппаи баланд касе  
Бош-боше ба ҷуфтни гав мекард.

Дар нишемангаҳи баландиҳо  
Дехаи сабзи обшоре ҳаст.  
Дар ҳама кӯчабоғҳои он  
Соф чун нуқра ҷашмасоре ҳаст.

Дар шаби моҳтоб, дар шаби тор  
З-осмонаш ситора меборад,  
Аз ҷароғи электрӣ ба сараш  
Ҳирмани пурситора меборад.

Мактаби хушҳавои даҳсола  
Сап-сафед аст дар миёни дех.  
Ҳадя созад ҷаҳон - ҷаҳон шодӣ  
Ба хушиқбол баччагони дех.

Буд омӯзгори ин мактаб  
Қаҳрамондуҳтари ҳикояи мо,  
Мисли ҷон дӯст дошт аҳли дех  
Бо ташаббус муаллими худро.

Аввалин рӯзҳои омаданаш  
Ошное надошт дар қишлоқ,  
Хуб санҷида аз пайи ҳар кор  
Пойро мегузошт дар қишлоқ.

Ҳар чӣ бошад, ҳанӯз нобалад аст,  
Бо русумоту бо таомули дех,  
Ҳар чӣ бошад, муфассал огаҳ нест  
Аз дигаргунию такомули дех.

Рӯзи аввал Садаф намедонист,  
Ки чӣ сон дарсро шурӯъ кунад,  
Аз паси кӯхи илм чун хуршед  
Ба сари дех чӣ сон тулӯъ кунад.

Деҳаро мисли панҷ ангушташ  
Садаф акнун намуда буд аз худ,  
Ҳеч камбудие ба ҷашми ӯ  
Ноаён, ношиносмонда набуд.

Ба ягон хона медаромад агар  
Садафи дӯстрӯйи ҷингиламӯй,  
Мешуданд аз камоли хурсандӣ  
Ҳама дар пеши ӯ ҳикоятгӯй.

Баччае гар ба дарс дер ояд,  
Сабабашро Садаф дарак мекард,  
Кори мактаб, ҳаёти оиласро  
Зич пайваста муштарак мекард.

Маслиҳатро ба модарон медод,  
Илму одобро ба шогирдон.  
Хушу ёдаш ба кори мактаб буд,  
Ба ривоҷи фазилату ирфон.

Буд дар гирду пеши ин мактаб  
Саҳни пур аз гиёҳу пурхоре,  
Дасти хонандагон иваз бинмуд  
Он заминро ба боғу гулзоре.

Бомдодон ба рӯйи гул шабнам  
Медурахшид мисли лӯълӯе,  
Мефишонд аз тирезаҳои яла  
Ба ҳама синф анбарин бӯе.

Ҳар сахар омадан ба боги гул  
Ба Садаф шуғли беҳтарин гардид,  
Духтари табънозуки гулбоз  
Бо гули боғ ҳамнишин гардид.

Чида гулдаста аз гули садбарг  
Ёд мекард як ҷавонеро,  
Аз лаби бомҳои Душанбе  
Ба сари ёр гулфишониро...

Дар чунин субҳ сӯйи ин қишлоқ  
Ки шитобон сабукраве ояд.  
Ҳама гуфтанд, ки: ба пеши мо  
Ояд аз шаҳр раҳбаре шояд.

Балки ояд раиси Совнарком,  
Ё чу ҳаррӯза котиби райком,  
Балки мо корҳои колхозро  
То ҳамин дам надодаем анҷом?

Чун сабукрав ба дех қарин гардид,  
Дод ронанда сигнали бисёр.  
Ба шигифт омаданд аҳли дех,  
Ки чӣ сон одам аст, ин чӣ викор?

Ҷамъ гаштанд аз калон то хурд  
Гирди онро чу ҳалқа печонданд,  
Дида як марди ношиносеро  
Ҳама хомӯшу бетараф монданд.

Ҳама буданд бетараф, оре  
Садаф аммо дар изтироб афтод,  
Мисли борон ба сатҳи дарёи  
Сермавҷу пур аз ҳубоб афтод.

Аз тараб курта-курта гӯшт гирифт,  
Кард лабхандҳои ширине.  
Лаб зад аз нав чу гул ба рухсораш  
Орзуву умеди дерине...

\*\*\*

Роҳ дар пешу ёр дар паҳлу,  
Дастҳои Ҳасан ба рули машин,  
Чарҳҳои машина мегаштанд,  
Манзили дуро намуда қарин.

Дар бара什 менишаст ёри азиз,  
Буд аз хуррамӣ дилаш чун кӯҳ,  
Ба гумонаш, ки зиндагӣ ин хел  
Ҳеч ғоҳе надошт шаъну шукӯҳ.

Дид он ин шукӯҳро дар хеш,  
Дар Садаф, дар нигоҳи ҷашми сиёҳ,  
Дар суруде, ки мешунид аз дил  
Дар насиме, ки мевазид аз роҳ.

Дар уфуқи баланди ҳалқаи кӯҳ,  
Дар ҳудуди васеи мулки азиз,  
Дар сафедии рӯдҳои шӯҳ,  
Дар қабудии сабзаи нахрез.

Чӯбу сement мекашонид он  
Ба бинокори соҳтмони Вахш,  
То канал соҳта равон созанд  
Обро сӯйи ташнагони Вахш.

Шахр гүё, ки аз қафои сараш  
Даст афшонда менамуд гусел,  
Ошиқонро салом медоданд  
Дар сафар манзил аз пайи манзил.

Мешуд аз қуллаи баландиҳо  
Бо шуои чароғҳо ҳамсар,  
Дар бари киштҳои водиҳо  
Медамид аз замин чу гандуми тар.

Ба Садаф гуфт: – «Чонакам, дидӣ,  
Чӣ қадар ин машина тездав аст,  
Беканат медавад ба рӯйи замин,  
Зеби ин роҳҳои хубу нав аст.

Дар ҳама чойи мамлакат дигар  
Нест аз нусхай машинаи ман,  
Ҳама гӯянд аз калон то хурд  
З-ин сабаб ҳам ба ман, ки «қандата зан!»

– Ман надидам, ки бемуболигае  
Зада бошӣ ту гап ягон боре.  
– Дар гапам заррае муболига нест,  
Ҷони ширин, макун маро хорӣ!

Росташро, Садаф, агар гӯям,  
Ту ҳам аз духтарони ноёбӣ.  
Кас надидам, ки мисли ту бошад  
Дар чунин дилбарию дилёбӣ.

Ба сари теппаҳои Обикик  
Мошини ӯ даме ки боло шуд,  
Дар ду паҳлуи кӯҳи Боботог  
Сабз ду манзара ҳувайдо шуд.

Як тараф водии васеи Ҳисор  
Ҷанг бо ранги осмон мекард,  
Як тараф рӯди сероби Вахш  
Водии хешро ҷавон мекард.

Ҳасани мо машинаи худро  
Ҷониби Вахши дилқушо меронд,  
Аз қафои машинааш танҳо  
Ҷанги гафсе дар осмон мемонд.

1952 – 1954

# ЧАРОГИ АБАДӢ

## Интизорӣ

Шабе, ки то сахар бедор будам,  
Мушавваш, тангдил, ночор будам,  
Нахуфтам, доштам уммединӣ,  
Диламро мефишорид интизорӣ.  
Гирифта дуди тамбоку гулӯям,  
Хамида мӯйи сар то чашму рӯям,  
Задам гӯгирд, кардам боз хомӯш,  
Папирос даргиондан рафт аз ҳуш.  
Қаду бар хонаро гаштам, нишастам,  
Гирифтам хома бо ларзанда дастам.  
Дилам мехост, ки шеъре нависам,  
Намоям шарҳи дастонам, ҳадисам.  
Агарчи хона ором аст дар шаб,  
Ба шоир ҷойи илҳом аст дар шаб,  
Нишастам, лек чизе ҳам нагуфтам,  
Ҳама хуфтанд, танҳо ман нахуфтам.  
Чаро ки доштам уммединӣ,  
Ба сӯйи роҳ ҷашми интизорӣ.  
Чӣ хомӯш аст манзил дар дили шаб,  
Шуда гӯё, ки гунгу қар дили шаб.  
Намеомад на овози хурӯсе,  
На ширин ҳандаи ошиқ арӯсе,  
На болу пар кушоданҳои мургон,  
На бо ҳам ҳӯрдани шоҳи дараҳтон.  
Фақат аз боб меомад насиме,  
Насими атрబӯ, дилкаш, ҳалиме.  
Шунидам ман факат дарро кушода,  
Нафасигии аҳли хонавода.  
Ба саҳни боб частам чун шарора,  
Нигаҳ кардам ба нурафшон ситора.

Ҳавои шаб ҳузури рӯху чон буд,  
Замин сабзу мусаффо осмон буд.  
Маҳи апрел дар иди баҳорӣ,  
Ба гул лӯълӯи тар баҳшид, оре...  
Гули гелос дар ҷанги ҳаво буд,  
Барои ҳамл олу ғунҷаво буд.  
Бунафша дар лаби ҷӯ ноз мекард,  
Гули садбарг ҷашмаш боз мекард.  
Чакидан дошт ҷак-ҷак шираи ток,  
Тапидан дошт аз гармӣ дили хок,  
Дараҳтон дар умеди бор буданд,  
Ҳама дар ними шаб пуркор буданд.  
Ҳама монанди ман бо интизорӣ,  
Ғаний буданд аз боди баҳорӣ.  
Шуморо – бороранда дараҳтон,  
Шудам чун гавҳари ҷашмам нигаҳбон.  
Шинондам, об додам, парваридам,  
Наҳустин меваҳотонро ҷашидам.  
Шумо аз нав ҳавои бор доред,  
Ба оянда самарбахш интизоред.  
Дар ин ҳангом монанди шумоям,  
Чунин асту чунин дардам, давоям.  
Ба ҷашмонам шуданд ин дам намоён  
Таваллудхонаву дунёи тифлон.

## Мулоқоти якум

Сахар шуд, шаҳр ҳам омад ба таҳрик,  
Мунаввар шуд фазои кӯхи тоҷик.  
Ба тан пӯшида ҷелак, – ҷомаи сүф,  
Дигар ташвишҳоро монда мавқуф,  
Фитодам дар ҷаҳони серҷанҷол, –  
Ба дунёи пур аз фарёди атфол.  
Чи дар ҳона, чи дар раҳрав - қаридор,  
Ба гӯшам мерасид овози бисёр.  
Яке фарёд лӯлакпеч мезад,  
Дигар поро ба по бе ҳеч мезад,  
Яке ҷашмони худ накшода ҳоло  
Ғизо мечуст во карда даҳонро.  
Рақамҳо-нумраҳо буданд авезон  
Ба дасти дӯстрӯ гирянда хурдон.  
Садоे, ки ба ҳар як тифл ҳос аст,  
Ба модар з-аввалин соат шинос аст.  
Ҷӣ сон нашносад овози дилашро?  
Давоми умр, парвози дилашро?  
Ба модар нури ҷашмон аст фарзанд,  
Даванда реша дар ҷон аст фарзанд.  
Гирифта доя тифлеро ба оғӯш,  
Баромад аз даре мағрур, ҳомӯш.  
Агарчи доя ҳоло худ ҷавон буд,  
Валекин кӯдаконро меҳрбон буд.  
Расад рӯзе, ки худ фарзанд бинад,  
Чу модар назди фарзандон нишинаид.  
Дилам ҳоҳад, ки бошад шоду ҳурсанд,  
Набинад ҳеч дарду доги фарзанд.  
Назар кардам ба тиллоранг мӯяш,  
Ба ҷашмони қабудаш, сурх рӯяш,  
Чунин духтар, чунин симои ҳушгил,  
Ки медонад, киро ҳуш карда дар дил?

Дар ин хона-таваллудгоҳи инсон  
Нигаҳ кардам ба рангоранг тифлон,  
Яке бе мӯй буду сап-сафедак,  
Дигар мӯйи сияҳ буд печ-печак.  
Яке ором, дигар бесаранҷом,  
Яке шакле гирифта, дигаре хом.  
Ба хона, аз қафои як тиреза,  
Нигаҳ мекард марде бо ситеза.  
Ба кин мӯйи лабашро тоб медод,  
Қасам бар хулқу бар одоб медод.  
Кушода чашмро чун шоҳкоса,  
Занашро таъна мезад он, хулоса,  
Ба ман гуфтанд, ки аз зан қимоб аст,  
Зи духтар зодани зан дар азоб аст.  
Намехоҳад, ки бинад духтарашро,  
Муборакбод гӯяд модараашро.  
Ба дил гуфтам, ки: «Чоҳил мард будаст,  
Тани моро нишаста гард будаст».  
Ба чойи ўсано гуфтам худи ман  
Ба ин навзод духтарча, ба ин зан.  
Сано гуфтам ба занҳое, ки имрӯз  
Ба кори мамлакат ҳастанд дилсӯз.  
Сано гуфтам ба фарзанди ҷигарбанд,  
Ба ҳар як модари дорои фарзанд.  
Яқин дорам, ки ин духтарчай нав  
Шавад фардо ба модарҳо-ш пайрав.  
Азизи халқ, донишманд гарداد,  
Ба кори судовар банд гарداد.  
Агар марде шавад пайдо, ки онро  
Кунад таҳқир, ранҷонад занонро,  
Чунин номардро нодон шуморад,  
Ба дарё ташна бурда, ташна орад.  
Ба момо дӯхтам чашмони худро,  
Гирифтам дар шиканча ҷони худро.

Рухи момо ба чашм осуда бинмуд,  
Нигоҳе карду лаб бо ханда бикшуд:  
Падар гаштед як тилло писарро,  
Муборакбод мегүям падарро.  
– Саломат модараш? – Ҷонаш раҳо ёфт,  
– Ба бахташ кӯдаки олампано ёфт!  
Ман аз шодӣ зи ҷо частам, паридам,  
Рухи фарзанди навзодам бидидам.  
Наҳустин бор бишнидам садояш,  
Дари дилро кушодам ман барояш.  
Даҳан во карда мечунбонд лабро,  
Ба дил мекард ҷо ишқи насабро.  
Маранҷ аз ман ту, эй додои духтар,  
Ки додам ман туро дашном яксар.  
Туро духтар маро бошад писар шуд,  
Барои мову ту як ид сар шуд.  
Кӣ медонад, ки як рӯзи мусоид,  
Кудои ҳамдигар хоҳем гардид.  
Писарро пешкаш кардам Ватанро,  
Диёри дилписанди хештанро,  
Замини сабзранги тоҷиконро,  
Садои рӯдҳои зарфишонро,  
Чарогоҳони пур аз молҳоро,  
Саодатбахш моҳу солҳоро,  
Деҳоту шаҳрҳои нав ба навро,  
Ба хусн аз боғҳо бурда гаравро,  
Фаровонмехнатӣ, нону намакро,  
Суруди рафта то авчи фалакро.  
Ба ӯ ман ҳадя кардам манзиламро,  
Чароги нурпоши маҳфиламро,  
Умеду орзу, омоли худро,  
Пур аз саъю ҷадал иқболи худро.  
На танҳо кард онро баҳт оғӯш,  
На танҳо зиндагӣ бӯсид пурҷӯш,

Ханӯз онро дучор ояд задухӯрд,  
Ба ў ояндаро бояд, ки биспурд.  
Писарчон, чун күшой дидагонро,  
Ба чашми хештан бинӣ чаҳонро.  
Ту ҳам фарзанди Шарқӣ, Осиёӣ,  
Валекин Осиёи пурсафой,  
Ту ҳоло хоб кун, роҳат нафас гир,  
Бизан фарёдҳову нӯш кун шир!  
Ман акнун меравам, поезд ояд,  
Мулоқоти наве дар пеш бояд.  
Мулоқоти наве бо пирамарде,  
Адиби озмуда ҳар набарде.  
Кухансоле, ки дида ду замонро,  
Фаму андӯху шодии чаҳонро.  
Кухансоле, ки дил пур аз умед аст,  
Раҳаш монанди мӯҳояш сафед аст,  
Кухансоле, ки донад Осиёро  
Багӯшоянда аз ҳар дил садоро.  
Садои Осиёро хуб донад,  
Худ ўро Осиё маҳбуб хонад.

### **Мулоқоти дуюм**

Агарчи дар забон аз рӯзи аввал  
Ба расмият ҳама гӯянд вокзал,  
Валекин ман ба навъи тоза гӯям,  
Ба шаҳр онро дару дарвоза гӯям.  
Аз ин чо шаҳри моро ибтидояст,  
Ба шаҳри мо аз ин чо рафтуюяст.  
Душанбе мисли боги тоза сабзид,  
Ба шаҳри нозанин монанд гардид,  
Ба чӯш омад аз ин чо зиндагонӣ,  
Ба ин чо аз Россия меҳрбонӣ,  
Нахустин меҳ, оҳан, шиша омад,  
Нахустин чӯб ҳам аз беша омад.

Дар ин чо Тоҷикистон кард оғӯш,  
Бародар ҳалқҳоро гарм, пурҷӯш.  
Ба ин чо дӯстӣ омад ба тоҷик,  
Ба ин чо омад аз ҳар сӯй табрик.  
Ба ин чо ҳолдон Куйбишев омад,  
Ба наздаш косибу дехқон баромад.  
Вакили партия овард табрик  
Ба муздурони кӯҳистони тоҷик.  
Расидам ман ба ин дарвозаи шаҳр,  
Шунидам васфи шаҳр, овозаи шаҳр.  
Аз ин дарвоза модарҳо ба ҳар сӯй,  
Гуселонанд фарзандони дилҷӯ.  
Яке гардан ба гардан монда бо дӯст,  
Дигар гарқи чамоли ёри некӯст.  
Дар ин чо пойтаҳт омад ба дунё,  
Дар ин чо оҳи мо гардид боло.  
Дар ин чо сар шавад дидорбинӣ,  
Дар ин чо унсирину қаринӣ.  
Дар ин чо ашки васлу ашки ҳичрон,  
Дар ин чо ошиқон ҳандону гирён.  
Дар ин чо роҳпойӣ, интизорист,  
Барои дӯст ҷону дилсупорист.  
Дар ин чо бӯсаҳои нарм бинӣ,  
Дар ин чо ноз бинӣ, шарм бинӣ.  
Аз ин чо шаҳри мо овоза дорад,  
Чунин вокзал, чунин дарвоза дорад.

\*\*\*

Ба ёдам ҳаст даврони амирӣ,  
Ҳисори кухна – маъвои асириӣ.  
Ҳисори кухна ҳам дарвозае дошт,  
Ҷафову ҷаври беандозае дошт.  
Дар он чо дасти хунин буд боло,  
Фалак мекард аз ин даст парво.

Дар он чо мадраса, масцид ҳам буд,  
Намозу рӯзаву таҳдид ҳам буд.  
Дар он чо одамон бозор диданд,  
Дар он бозор банду дор диданд.  
Дар он чо қалъаи ҳокимнишин буд,  
Замин ҳам аз фишори он ғамин буд.  
Ба зери қалъа зиндон кор мекард,  
Ба одам во даҳон чун ғор мекард.  
Ту аз дарвоза ҳайрон мегузаштӣ,  
Ба хун оғушта нолон мегузаштӣ.  
Дар он чо каллабур дарвозабон буд,  
Хироҷи мамлакат чон буд, чон буд.  
Дар он чо фитнагар найранг мекард,  
Бародар бо бародар ҷанг мекард.  
Дар он чо сарзамини офтобӣ  
Ниҳон мегашт дар ҳоки ҳаробӣ.  
Дар он чо дуд аз вайрона мекард,  
Фигону нола аз ҳар ҳона мекард.  
Дар он чо қадри қас помол мегашт,  
Ба ҳоким вакф молу ҳол мегашт.  
Фиристоданд амирони Бухоро  
Ба он чо ҷаҳл, ҳам ҷабру ҷафоро.  
Валекин дар иваз аз камбағалҳо<sup>1</sup>  
Талаб карданд асбоби тарабро.  
Амир аз ранчи мо ганҷина месоҳт,  
Ба қасри зулм нав - нав зина месоҳт.  
Равон шуд зар ба он чо дона-дона,  
Ба мисли ашқи мо бо ҳар баҳона.  
Ба он дарвоза каргас лона мемонд,  
Ачуз аз девҳо афсона меконд.  
Дар он чо рӯди кӯҳӣ дар ғифон буд,  
Фиканда дар ҷабин чинҳо равон буд.  
Сари ҳудро ба санги хора мезад,  
Ба ёди мискину бечора мезад.

Дар он чо бенаво буданд мургон,  
Гурезон охувон аз чашмасорон.  
Ба ҳоли одамон саг нола мекард,  
Ба сахро дөг дар дил лола мекард.  
Ба ёдам ҳаст, дар бозору майдон,  
Халоик борхо бардошт исён.  
Адолатчұ, ҳақиқатхоҳ мешуд,  
Ғазабнок аз чафой шоҳ мешуд.  
Амон чустанд мардум аз амирон,  
Вале гаштанд дар ин роҳ қурбон.  
Ба халқ омад мадад, дарвоза во шуд,  
Бинои зулму бедодӣ фано шуд.  
Ба он чо лашкари озодӣ омад,  
Насими навбаҳори шодӣ омад.  
Ба болои сари мо зад шарора,  
Ба ранги сурх ҷоноҷон ситора.  
Факирон зиндагӣ аз сар гирифтанд,  
Далерон роҳи фатҳовар гирифтанд.  
Адиби мо ҳам аз нав зинда гардид,  
Ба мисли чашмаи ҷӯшандა гардид.  
Фиканд аз дӯш дунёи куҳанро,  
Гирифт аз пою аз гардан расанро.  
Ба нури субҳи озодӣ назар кард,  
Ба васфи нури оламгир сар кард.  
Ба дарди халқ, дарди худ даво ёфт,  
Нафасозодгиранда ҳаво ёфт.  
Яроқашро мубориз аз қалам кард,  
Ҳақиқатро, тамаддунро алам кард.  
Адиг аз қатра ҳам тобандатар шуд,  
Қиёми халқ – дарё, ўгуҳар шуд.  
Ман онро интизорам, интизорам,  
Ба дарвоза – ба вокзал чашмдорам.  
Қатор омад вагон, поезд омад,  
Ба чони интизорон чон даромад.

Ду чашми ман ба дарҳои вагон шуд,  
Мана, аз дар адиби мо аён шуд.  
Намоён гашт фарзанди Бухоро,  
Ҳамон тавре, ки дидӣ дар «Алифбо».  
Сафедӣ ришро ишғол карда,  
Танашро хастагӣ беҳол карда,  
Валекин дил ҷавон, пурҷӯш сина,  
Асо дар даст по монад ба зина,  
Қариб аз нур монда ҷашмҳояш,  
Шуда ларзон садояш, дасту пояш.  
Адиби хешро оғӯш кардем,  
Заданҳои дилашро гӯш кардем.  
Ба устоди қаламкаш дод пайғом,  
Тамоми шаҳр аз ҳар як дару бом.  
Саломи омад, дуруд омад ба Айнӣ,  
Саломи чун суруд омад ба Айнӣ.  
Муяссар шуд маро дар як саҳаргоҳ,  
Ки бинам рӯйи ду инсони дилҳоҳ.  
Яке фарзанди ман, навзоди ман буд,  
Дигар панди ману устоди ман буд.

## Дар боғ

Сухан ронам ман аз боғи дилоро,  
Намоям ошно бо вай шуморо.  
Шумо дар боғ сайри нур бинед,  
Дили худро аз он масрур бинед.  
Чароги ҷовидонӣ дар фурӯз аст,  
Дурахшон ҷехраи рӯз аст, рӯз аст.  
Қалам, когаз, сиёҳӣ буд дар пеш,  
Адиби пир бо андешаи хеш.  
Сухандонро басе хушҳол кардем,  
Ду соат пеш истиқболаш омад.  
Табиат ҳам ба истиқболаш омад,  
Чаман дар пурсиши аҳволаш омад.

Ба гирдаш боғ бо сад ноз мегуфт:  
– «Гули зебои рангоранг бишкуфт.  
Ба одам саҳнаи ман шӯълабор аст,  
Баҳор асту баҳор асту баҳор аст».  
Ба гирди ҳавз сабза сар қашида,  
Ба ҳар ҷо лолаи зебо дамида.  
Тамоми рустаниҳо пок буданд,  
Ба рӯйидан ҳама чолок буданд.  
Ба ҷашмат барги сабзи навбаҳорӣ  
Дурахшон буд мисли гӯшворе.  
Нафас бигрифта аз боғи суманбӯ,  
Паридан дошт паранда ба ҳар сӯ.  
Ду-се рӯз аст, ки борон ҳамӯш аст,  
Садои раъди барқафшон ҳамӯш аст.  
Ба сӯйи офтоби оламоро  
Сари худро ҳама карданд боло.  
Намегаштанд сер аз шӯълаи рӯз,  
Гули себаргаи аз гард маҳфуз.  
Ҳаво соғу шаби торик дур аст,  
Замин монанди укёнуси нур аст.  
Латофатбор дашту қӯҳсоранд,  
Ҳама шодоб аз файзи баҳоранд.  
Ба наздам пирамарди шарқ дидам,  
Ба нур онро саропо гарқ дидам.  
Адиб аз нур давлатманд гашта,  
Ба нур аз ҷону дил пайванд гашта.  
Ҳамеша равшаниро орзу дошт,  
Умед аз баҳту аз рӯзи накӯ дошт.  
Вале дар ҳӯҷраи танги Бухоро  
Намешуд равшаной ҳеч пайдо.  
Дар он ҷо ў намедонист, ки чун,  
Барояд офтоб аз бурчи гардун.  
Ҷӣ сон аз осмони пурситора  
Заминро моҳ месозад назора.

Чӣ сон бо ёди шамси лаълруҳсор,  
Шафақ аз дил қашад оҳи шарапбор.  
Фақат медид Машриқи куҳанро,  
Намоишгоҳи тобуту кафандар.  
Ба ҳучра мешуданд аз як қабат дар  
Ҳам одам, ҳам ҳаво дохил баробар.  
Адиг аз мадраса аз ҳучраи тор  
Нигаҳ мекард бар шаҳри дилозор,  
Ба зери гунбази шаҳри Бухоро  
Фақат медид торик Осиёро.  
Дар он ҷо хуни одам ҷӯй мешуд,  
Замин аз мурдагон бадбӯй мешуд.  
Дар он ҷо марг ҳандон кафзани дошт,  
Сиёҳӣ бо сафедӣ душмани дошт.  
Сахарро, шомро мекард таъин  
Ба аҳли ҳучра овози муаззин.  
Чароғи мадраса дар кунци тира  
Ба мисли кирми шаб месӯҳт хира.  
Ба ҷашми нурҷӯ, марди адабгоҳ  
Гаҳе Хайём мешуд шӯълаи моҳ.  
Зи Саъдӣ гоҳ оташпора мешуд,  
Ба гирди Рӯдакӣ сайёра мешуд.  
Чароғ аз назм, нур аз назм мечуст,  
Ба ишқи назм мисли сабза меруст,  
Суҳан аз назми сеҳрангез мегуфт,  
Ба ёди назм ў меҳост, меҳуфт.  
Ягона дафъи савдоғаш ҳамин буд,  
Ҳаёти нурҷӯянда чунин буд.  
Ба ў гуфтанд, ки «Рӯзат сиёҳ аст,  
Ба одам равшаниҷӯйӣ гуноҳ аст.  
Ту акнун дар ҷаҳи зиндан бихобӣ,  
Бимирию муроди дил наёбӣ».  
Ба болои сараш ҷаллод омад,  
Дами шамшери истибдод омад.

Пас аз рұзу шабони интизорӣ  
Пас аз ранчурию хориу зорӣ,  
Ба зери чоҳ дасти рус омад,  
Фурӯзон нурҳои рӯз омад.  
Бад-ин сон Октябр онро раҳо кард,  
Бад-ин сон бо ҷароғон ошно кард.  
Адиб аз нау таваллуд шуд, ҷавон шуд,  
Адиби дӯстдори тоҷикон шуд.  
Фақат мондаст аз даври асири  
Ба пушти он пайи чӯби амири.  
Қасе, ки ҳалқро машхур гардид,  
Наҳустин бор сер аз нур гардид.  
Ватан аз ҷаҳлу торики шуд озод,  
Ба Айнӣ шаъну шуҳратҳо фиристод.  
Ҳуди устод машъал шуд, алав шуд,  
Ҷароғи мардуми дунёи нау шуд.  
Ба рӯяш нур бинам, барқ бинам,  
Ҳувайдо саргузашти Шарқ бинам.  
Чу Айнӣ Шарқ асиру бенаво буд, –  
Ба зери ҷоҳи зиндон Осиё буд.  
Кунун Шарқи қуҳан бедор гаштаст,  
Ба озодипарастон ёр гаштаст.  
Мубориз, сулҳҷӯ, бебок бинам,  
Замин буду кунун афлок бинам.  
Ҳанӯз аз Ғарб гарчи танк ояд,  
Ба сӯйи Осиё бо ҷанг ояд.  
Ҳанӯз аз Шарқ бӯйи дуд ҳезад,  
Сутуни дуди нафтолуд ҳезад.  
Ҳанӯз озурданӣ ҷони арабро,  
Ба яғмо бурданӣ ҳони арабро.  
Вале Машриқ аз таҳди迪 ағёر  
Наметарсад, намеларзад дигар бор.  
Баҳори зиндагиро дӯст дорад,  
Ба зидди ҷангни нау ў ҷанг орад.

\*\*\*

Ба бўйи гул ману устод маstem...  
Ба гирди ҳавз ҳарду менишастем.  
Ба ёди ман расид овози фарзанд,  
Хаёли ман ба ин овоз шуд банд.  
Ман охир иди нав дар хона дорам,  
Ба ҳалқи кишварам идона дорам.  
Назар кардам ба пири ранҷида,  
Ба ду ҷашмон, ба абруйи ҳамида.  
Назар кардам ба ҳатҳои ҷабинаш,  
Ба мӯҳои сараш, ҳамҳои чинаш.  
Падар гӯё маро табрик мегуфт,  
Суханҳои ба дил наздик мегуфт.  
Падар мегуфт: «Одам чун дараҳт аст,  
Дараҳти решаномаҳкам, караҳт аст.  
Дараҳт аз офтобу об рӯяд,  
Қади сабзаш ҳавои нарм ҷӯяд.  
Агар бисёртар ӯ решаш ронад,  
Саломат аз ҳатар мондан тавонад.  
Агар ҳоҳӣ ту ҳам ҷовид монӣ,  
Ба ҳоки мулк бояд решаш ронӣ.  
Писарро тарбият бинмо падарвор,  
Ки гардад он мубориз, ҳалқро ёр.  
Ба фарзанд оташи ишқи Ватанро  
Фурӯзон кун, фурӯzon, ҷаҳд бинмо.  
Агар ман кӯҳсоронро ба машриқ  
Кунам монанд, ҳоҳӣ кард тасдиқ.  
Ба сурат кӯҳсорон пуршуқӯҳ аст,  
Фаровон нур дар болои кӯҳ аст.  
Мусаффо обҳо дорад дар оғӯш,  
Зада хиргоҳи барфин бар сари дӯш.  
Вале бар кӯҳсори мулки дигар  
Ту бо ҷашми дақиқи хеш бингар.  
Дар он ҷо бешай ором бинӣ,  
Гурезон сайд бинӣ, дом бинӣ.

Дар он чо тангнои соярав ҳаст,  
Дар он чо партгохи ғежу дав ҳаст.  
Ба мисли ҳучраи шахри Бухоро  
Равонад хукм торикӣ дар он чо.  
Ба фарзандат сабак омӯз, зинҳор,  
Ки аз макри аду бошад хабардор.  
Ба ҳар чо илм бурда ҷаҳл ронад,  
Қасос аз ҷаҳлу нодонӣ ситонад.  
Фишорад гарм дasti дӯstonro,  
Мададгорӣ кунад афтодагонро.  
Ба мисли заррае тобанд ба бошад,  
Ба ҳар маҳфил ҷароғи зинда бошад.  
Ба олам насл аз мо ёдгор аст,  
Ба ӯ фардои инсон ҷашмдор аст ».

\*\*\*

Барои дӯston, хонандагонам  
Ба назм овардаам ин достонам.  
Ҳикоят кардаам аз як сахаргоҳ,  
Саҳаргоҳе, ки қасро буд дилҳоҳ.  
Маҳи апрел, моҳи навбаҳор аст,  
Табиат сабзу ҳуррам, гул ба бор аст.  
Магар созам ягон боре фаромӯш  
Адиборо, ки буд ҳам ақл, ҳам ҳуш?  
Писарҷонам, магар созам фаромӯш  
Даме ки кардам овози туро гӯш?

1958

## ЧОНИ ШИРИН

Чони ширин, ин қадар ҹангам макун,  
Ин қадар бехуда дилтангам макун.  
Гашта - гашта дар сафар боз омадам,  
Боз дар наздат ба парвоз омадам.  
Хар кучо, ки хоб кардам, хестам,  
Хар кучо, ки буд ҷойи зистам,  
Ин дили ман манзили ёди ту буд,  
Ёди рӯйи хуснободи ту буд.  
Бе ту нагзашт аз гулӯям об ҳам,  
Бе ту дар ҹашмам наёмад хоб ҳам.  
Бе ту ҳар як рӯзи ман як сол шуд,  
Бе ту дил ғаш кард, чун атфол шуд.  
Бе ту дидам гарчи зебо дұхтарон,  
Бе ту бишнидам суруди ошиқон,  
Бе ту дар түю тамошоҳо шудам,  
Бе ту ғоҳо булбули гӯё шудам,  
Бе ту дар васфи занон гуфтам сухан,  
Бе ту дар маҷлис фишурдам дасти зан,  
Лек дар пеши назар рӯйи ту буд,  
Ҷилваҳои ҹашму абруйи ту буд.  
Чони ширин, пас, дигар ҹангам макун,  
Ин қадар бехуда дилтангам макун.  
Нестам мисли падарҳои дигар  
Дар бари фарзандҳо шому сахар.  
Чор гардад ҹашми онҳо дар раҳам,  
Гум занад дилҳои онҳо дам ба дам.  
Ку падар, гӯяд агар фарзанди мо,  
Менамой ту ба сўйи дар нигоҳ.  
Дар замони пеш ачдодони мо  
Тарқ мекарданд кӯҳистони мо.  
Баҳт мечустанд аз бечорагӣ,  
Мурда мерафтанд дар оворагӣ.

Мо вале аз он ғарибон неstem,  
Дар суроги баҳт сарсон неstem.  
Баҳтро бо меҳнати озоди хеш  
Кард инсони советӣ парвариш.  
Мо сафар дорем бо амри Ватан,  
Бо супоришҳои халқи хештан.  
Дӯстиро чустуҷӯ дорем мо,  
Аз амонӣ гуфтугӯй дорем мо.  
Халқҳоро зиндагӣ илқо кунем,  
Мехри дилро ҳадя бар онҳо кунем.  
Одамон аз дӯстӣ ёбанд баҳт,  
Душманӣ орад ба мардум рӯзи саҳт.  
Қалъа аз як пояи девор нест,  
Боғ ҳам аз як буни пурбор нест.  
Рӯйи олам дидан, одам дидан аст,  
Неку бадро дар ҷаҳон санҷидан аст.  
Ҷони ширин, худ, ки озод аз ғамӣ,  
Аз ғами мазлумҳо оғаҳ камӣ.  
Ёд дорӣ, аз мубориз шоирон  
Файз буд дар хонаи мо меҳмон?  
Аз ватан гап сар кунӣ, дар мегирифт,  
Дар ба мисли ҳезуми тар мегирифт,  
Бештар хомӯш гарчи менишааст,  
Гарчи камтар сӯйи нон мебурд даст,  
Дигаронро гарчи ӯ мекард гӯш,  
Мекашид он гарчи тамбоку хамӯш,  
Лек ҷашмонаш шаарар мерехтанд,  
Хуни ҳасрат аз ҷигар мерехтанд.  
Печу тобаш мисли мавчи об буд,  
Обҳои ноҳаи Панҷоб буд.  
Борҳо ин мард зиндан диддааст,  
Дар сари мӯй бозии ҷон диддааст.  
Рӯ ба халқу кишвари маҳбуб кард,  
Марги беинсофро мағлуб кард.

Табъ сарбозу қалам шамшер шуд,  
Посбонаш назми оламгир шуд.  
Адлчүён ӯ чаҳонгардӣ кунад,  
Дар адои қарзи худ мардӣ кунад.  
Зулм гарчи карда мӯяшро сафед,  
Лек мегӯяд, ки дунё боумед.  
Файз Аҳмад ҳам зану фарзандро  
Дар баҳои чон харад монанди мо.  
Ҳар гаҳе, ки ёди Покистон кунад,  
Ёд аз ношод фарзандон кунад.  
Гиряи фарзанд озораш диҳад,  
Аз газаб қудрат ба гуфтораши диҳад.  
Гиря дорад, дӯстам, аз гиря фарқ,  
Талҳ бошад гиряи фарзанди Шарқ.  
Асрҳо бигрист шарқӣ зор-зор,  
Шарқ шуд аз гиряи он шӯразор.  
Вақти бозӣ, вақти шӯҳӣ беибо  
Мекунад Парвези мо ҳам гиряҳо.  
Ҳар кучо, ки бача бошад, гиря ҳаст,  
Лекин он гиря дигар, ин дигар аст.  
Чони ширин, фарқ кун дар қӯҳсор  
Селро аз обҳои ҷашмасор.  
Дар Ватан фарзанди мо бадбаҳт нест,  
Модари он ҳам зани сарсаҳт нест.  
Дар диёри мо шуд одам арҷманд,  
Шуд сари ҳамгаштаи занҳо баланд.  
Ҳеч коре нест бе зан, хуб шуд,  
Ифтихоре нест бе зан, хуб шуд.  
Хуб шуд, ки зан ба давлат ёр шуд,  
Мамлакат аз дасти зан гулзор шуд.  
Кард зан вазъияти моро дигар,  
Чун насими тоза дохил шуд ба сар.  
Ҷашми хоболудро бедор кард,  
Ҷоҳилу гумроҳро ҳушӯр кард.

Дур шуд зан – модар аз ачзу ниёз,  
Тифл дар гахвораи ноз аст, ноз.  
Кӯдакон шодон қадафрозӣ кунанд,  
Кайф карда хандаву бозӣ кунанд.  
Шодии фарзанд чун афзун шавад,  
Рӯйи модар бештар гулгун шавад.  
Саъӣ бинмо, то набинад насли мо  
Баъд аз ин манҳус рӯзи ҷангро.  
Саъӣ қун, фарзандҳо олим шаванд,  
Бар ҳама сайёраҳо ҳоким шаванд,  
Хандаву эҷодкориҳо кунанд,  
Халқро эъҷози нав савго кунанд.  
Чони ширин, як нафас осуда бош,  
Як нафас чун гунҷаи бикшуда бош,  
Як нафас биншин ту дар паҳлуи ман,  
Як нафас хандида бингар сӯйи ман.  
Ёд кардам ҳарфи ширини туро,  
Мehrboniҳои дерини туро.  
Гарчи пур шуд аз сафедӣ мӯйи мо,  
Гарчи пайдо гашт чин дар рӯйи мо.  
Орзу бисёр дорад дил ҳанӯз,  
Ҷӯши ишқи ёр дорад дил ҳанӯз.  
Орзу дорад, ки болу пар занад,  
Гул ба мӯҳои сафедӣ сар занад.  
Орзу дорад, ки бинад дурро,  
Ҳикмати ояндаи машхурро.  
Хаймаи заррин занад бар рӯйи моҳ,  
Бар замин аз моҳ то созад нигоҳ.  
Як нафас биншин, гапамро гӯш қун,  
Суҳбати имрӯзаро пурҷӯш қун.  
Аз сафар овардаам савғои хуб,  
Ёди ёрон, ёди одамҳои хуб.  
Ёди онҳое, ки ҷонон одаманд,  
Дар ғами осудагии оламанд.

Гар ба онҳо дил дихӣ, чон медиҳанд,  
Чон ба роҳи аҳду паймон медиҳанд.  
Бо ту то мурдан бародар мешаванд,  
Дар ғаму шодӣ баробар мешаванд.  
Сулҳ гӯй, мисли гул хандон шаванд,  
Ҷанг гӯй, аз ғазаб тӯфон шаванд.  
Пурҳарорат нест бе сулҳ офтоб,  
Дар замин ҳам нест файзи бехисоб.  
Нест бахту нест парвози нишот,  
Нест ин ҳусну латофат дар ҳаёт.  
Халқҳоро ҳастии мо хуб шуд,  
Давлати мо – давлати маҳбуб шуд.  
Чони ширин, бин, чӣ сон сулҳ аст зӯр,  
Бин, чӣ сон шуд дӯстӣ моро зарур.  
Шиква дорӣ, ки фалон бадгӯй зан  
Таъна зад, писханд зад рӯзе ба ман.  
Чун маро бинад, лабашро қаҷ кунад,  
Суҳбати бисёр талху фач кунад.  
Гӯяд он аз беваҳо ҳам бадтарӣ,  
Шавҳарат ҳасту вале бешавҳарӣ.  
Раҳми кас ояд ба танҳоии ту,  
Рӯзҳо, шабҳо ба раҳпайии ту.  
Чони ширин, ин қадар дигар маранд,  
Аз ҷичингу таънаи занҳои ланд.  
Гар зане лаб қаҷ намояд, ғам маҳӯр,  
Менамояд ҳазл шояд, ғам маҳӯр.  
Аз дугона саҳт ранҷидан ҳатост,  
(Дӯстонро ноз кардан ҳам равост).  
Беҳтар он ки суҳбати дигар кунем,  
Бо ҳаёли дӯстон гап сар кунем.  
Ҷашни шоир Рӯдакиро ёд ор,  
Доштӣ дар хона меҳмон бешумор.  
Меҳмон аз дуру аз наздик буд,  
Оламе дар хонаи тоҷик буд.  
Рус омад, турк омад аз дарат,  
Духтари ҳиндӣ нишастанд андар барат.

Қомати онро сарй печенда буд,  
Дар ҷабинаш холи ҳинду монда буд.  
Қокули маъшуқаи ошиқнавоз  
Буд мисли мӯйҳои ту дароз.  
Чун зани тоҷик – соҳибхоназан  
Доштӣ пироҳани атлас ба тан.  
Доштӣ дар сар ҳаёли меҳмон,  
Аз чунин ташвиш будӣ шодмон.  
Ёд дорӣ, ки ҳабаш биншаста буд,  
Ў лаби нони туро бишкаста буд?  
Дӯстро ҷашмони он мекофтанд,  
Сӯйи ҳар кас чун шафақ метофтанд.  
Ин писар аз қишвари Ангола буд,  
Дар дилаш ғамҳои ҷандинсола буд.  
Сарзаминаш гарчи дорад найшакар,  
Гарчи ҳирман-ҳирман алмосу гуҳар,  
Меҳмон, аммо каси бечора буд,  
Хушк-маҳкам мисли оҳанпора буд.  
Аз ҷафоҷӯён шикоят дошт он  
Ҳам шикоят, ҳам ҳикоят дошт он.  
Чунки ў медиҳ дар атрофи хеш  
Дӯстони бовафоро беш - беш.  
Ман сиёҳам, – гуфт, - авлодам сиёҳ,  
Ин сиёҳӣ шуд ба мо гӯё гуноҳ.  
Бо ҳабаш торикшаб ҳамранг шуд,  
Ин ҷаҳон чун гӯр моро танг шуд.  
Бандаҳои ҳалқабаргӯшем мо,  
Зиндаҳои хонабардӯшем мо.  
Хоҷагон аз мо ғуломон бурдаанд,  
Симу зар ҳамён - ҳамён бурдаанд.  
Мо на дар зери ҳарорат сӯҳтем,  
Балки аз зулму асорат сӯҳтем.  
Сӯҳтем аз зарпарастони сафед,  
Сӯҳтем аз мулқдорони сафед.  
Аз ҳабаш ҳастанд гарчи пурҳазар,  
Гарчи месозанд дур аз мо гузар,

Гарчи бо мо ҳамтабақ ҳам нестанд,  
Ҳамдабистон, ҳамсабақ ҳам нестанд,  
Дур, аммо нестанд аз хоки мо,  
Аз бари ганчинаву амлоки мо.  
Ҳақталошй мекунад акнун ҳабаш,  
Менамояд зулмро вожун ҳабаш.  
Вақти бедории Африқо расид,  
Офтоби субҳи озодӣ дамид.  
Дӯстро бисёр меҳоҳем мо,  
Бегараз ғамхор меҳоҳем мо.  
Ҷони ширин, ин суханҳоро шунав,  
Дардмандонро ту ҳам ҳамдард шав.  
То даме ки золиму мазлум ҳаст,  
Қас набояд лаҳзае бегам нишасти.  
Он ки бо ёрони худ масрур буд,  
Дӯсти ман, шоири машхур буд –  
Тихонов бо мӯйҳои сап-сафед  
Кард табдил сухбати моро ба ид.  
Дӯстиро ман аз ӯ омӯҳтам,  
Кишвари дилро аз ӯ афрӯҳтам.  
Ман аз ӯ омӯҳтам қасби адаб,  
Ҳам муҳаббат, ҳам рафиқӣ, ҳам ғазаб.  
Метавонад ӯ ба дарди дигарон  
Ёр гардад чун рафиқи меҳрбон.  
Борҳо бо ӯ сафар кардем мо,  
Сайри чандин баҳру бар кардем мо.  
Регзорону биёбон дидаем,  
Сардбарфу гармборон дидаем.  
Кӯҳсоронро гузар кардем мо,  
Бар нишебиҳо назар кардем мо.  
Гоҳ дар зери сари мо санг буд,  
Гоҳ манзил қасри шоҳ Авранг буд.  
Гоҳ медиdem фавчи одамон,  
Гоҳ танҳо ахтарони осмон.  
Гоҳ шаҳру гаҳ дехот омӯҳтем,  
Алгараз, сирри ҳаёт омӯҳтем.

Ёд дорам соли чилу нухро,  
Тайнамуданҳои роҳи кӯҳро.  
Дар сари раҳ Ҳиндкуш паҳлу кашид,  
Аз бари домони мо ҳар сӯ кашид.  
Мо ба зери қӯҳҳо пинҳон шудем,  
Меҳмон дар қасри қӯҳистон шудем.  
Корвон мерафт, фарёди ҷарас,  
Мерасид бар қӯҳҳо бар гӯши қас.  
Бехабар буданд аз мо Бомиён,  
Сангпайкар, сангдил бутҳои он.  
Офтоб аз мо Ҷанаҳ мекард рӯй,  
Сояҳо карданд моро ҷустуҷӯй.  
Боз шуд дарвозаи Искандарӣ,  
Бе дами шамшеру зарби ҳанҷаре.  
Дар шаби торик пеш омад Дуоб  
Меҳрбон шуд, дод бар мо ҷойи хоб.  
Кулбаи ҳаспӯшро тақдим кард,  
Мизбон дар ҷеши дар таъзим кард.  
Ҕойи бистар бурӯ густурда буд,  
Гар ҷароғе буд, он ҳам мурда буд.  
Дар миёни хона гулхан даргирифт,  
Шифти онро дуду ҳокистар гирифт...  
Дудҳо чун ресмон печон шуданд,  
Обҳои ҷашми мо резон шуданд.  
Давра биншастем дар гирди алав,  
Ҕой ҷӯшиду муҳайё шуд палав.  
Бо газаб мезад ба бому дар шамол,  
Гӯш кар мекард, монанди шагол.  
Ҷанг бо сармо вале гулхан намуд,  
Хонаро ҳам гарм, ҳам равшан намуд.  
Соҳиби ин хона афгони ҷавон  
Шодмон буд аз қудуми меҳмон.  
Дӯстона меҳмондорӣ намуд,  
То тавонист ў, ба мо ёрӣ намуд.  
Хуб медонист, ки мо қистем  
Аз кучо, дар ҷустуҷӯи ҷистем.

Балки ў меҳонд дар симои мо  
Достони ишқи беҳамтои мо,  
Балки пай мебурд аз ҷашмони мо  
Орзуи ҳалқи ҷоноҷони мо.

Балки ў медид дар пеши назар  
Кишвари маҳбуби моро чилвагар.  
Балки тобон дид ў нури хирад  
Дар нигоҳи шоири Ленинград.

Балки истиқболи кӯҳистони он  
Аз миёни дуди гулхан шуд аён.  
Балки ин афғони озодипараст  
Мисли дил дар синаҳои мо нишастан.

Балки ў мегуфт моён дӯстем,  
Мисли ду магзе, ки дар як пӯстем.  
Бо шумо ҳамсояи деринаем,  
Дӯstonи бегараз, бекинаем.

Аз миёни хокҳои мо убур  
Мекунад Ому ба мисли хатти нур.  
Обро аз рӯшиной кун қиёс,  
Дӯstonро бо нигоҳи дил шинос.

Чодари пашмин ба сар андохта,  
Сар чу кӯҳи Ҳиндкуш афрохта.  
Рафт афғон, ёди мо бо хеш бурд,  
Дил ба мо, моро ба хоби хуш супурд.

То сахар месӯҳт гулхан кам-камак,  
Хонаро мекард равшан кам-камак.  
Бод мезад сар ба кӯҳу кӯҳсор,  
Корвон мешуд ба рафтани интизор.

Дидай мо сӯйи оташпора шуд,  
Хоб гум аз дидро якбора шуд.  
Боз ҳам омад ба сар ёди Ватан,  
Ёди фарзанди азизу ёди зан.

Шоири маҳбуб бо мо ёр гашт,  
Мо надонистем, ки шаб чун гузашт.  
Дӯстро кас дар сафар бояд шинохт,  
Метавон дилро ба ин сон дӯст бохт.

Чони ширин, точи сар кун дўстро,  
Чой дар мағзи чигар кун дўстро.  
Дўстонро аз сафар овардаам,  
Аз тамоми баҳру бар овардаам.  
Омадам, дар Тоҷикистони азиз,  
То бубинам рӯйи ёрони азиз,  
То ба онҳо ман ҳикоятҳо кунам,  
Мачлиси хурсандие барпо кунам.  
То бароям бар сари кӯҳсорҳо,  
Сер бинам кишварамро борҳо.  
То ба боғу бӯстонаш по ниҳам,  
По ба сӯйи водию сахро ниҳам.  
То тавонам халқро ёрӣ дихам,  
Аз зафар, аз фатҳ ахборе дихам.  
То ба гӯши дилбарон хонам суруд,  
То бигӯям дўстонамро дуруд.  
То равам дар тӯйҳо соқӣ шавам,  
Талху ширин чун май боқӣ шавам.  
То ба халқам боз бахшам чӯши дил,  
То гузорам бори нав бар дӯши дил.  
То кунам таъзим мисли пахтачин  
Чорқат гардида бар сӯйи замин.  
То намоям гӯш ҳар як набзро,  
Парварам то ҳар ниҳоли сабзро.  
То шавам монанди дасти коргар,  
Ҳукмрони кӯраҳои пуршарар.  
Қатрае аз ҷашмаи ҷӯшон шавам,  
Заррае аз шӯълаи тобон шавам.  
Пас чаро пурсанҷ баъзе дўстон:  
«Чандрӯза омадӣ ту меҳмон?».  
Пас чаро гӯянд ёрон, марҳабо!  
«Меҳмони Тоҷикистон, марҳабо!»  
Меҳмон ман нестам, ёрон, ҳазар,  
Аз чунин гапҳои ночаспон ҳазар.  
Ман наям бегона дар ин сарзамин,  
Ман наям дур аз диёри дилнишин.

Ман наям беошён парандае,  
Ман наям дар лаб тасодуф хандае.  
Дар ҳамин чой аст манзилгоҳи ман,  
Дар ҳамин чой аст равшан роҳи ман.  
Дар ҳамин чо ман ба дунё омадам,  
Дар ҳамин чо ҷашмбино омадам.  
Дар ҳамин чо ёфтам авҷу камол,  
Дар ҳамин чо зиндагии безавол.  
Дар ҳамин чо шуд садои ман баланд,  
Дар ҳамин чо дӯстро гаштам писанд.  
Ҷони ширин, дар ҷавонӣ соҳтем  
Хонае ҳарду, ба ӯ дил боҳтем.  
Бингар он торафт чун дигар шавад,  
Хонаи тоҷик равшантар шавад.  
Бингар он оғӯш чун во мекунад,  
Во ба сӯйи ҳалқи дунё мекунад.  
Бингар он чун бо ҳақиқат ёр шуд,  
Дӯсташ ҳам дар ҷаҳон бисёр шуд.  
Ҷони ширин, аз саодатҳои ту  
Худ гувоҳӣ медиҳад маъвои ту!

1959



# Модарнома

## ХАЙР, МОДАРИ АЗИЗ

Модарам, меравам аз пеши ту ман  
Ба дифои шарафу шаъни Ватан.  
Меравам, то ки зиреҳ пӯшам ман,  
Дар раҳи фатху зафар кӯшам ман.  
Хабар омад, ки ба торочи чаман  
Боз карда пари худ зофу заган.  
Модарам, дар сари ҳашму ғазабам,  
Бар сари гарму тани ғарқи табам  
Мепарам сӯйи фазо мисли уқоб,  
То кунам зоги сияҳро дарёб.  
Мепарам рӯ ба ҷанубу ба шимол,  
То ки орам ба сари ҳасм завол.  
Барқсон пора кунам абри сияҳ,  
То насозад руҳи ҳуршед панаҳ.  
Сангаму оҳанаму пӯлодам,  
Сипари мамлакати озодам.  
Аз сари лонаи ҷуғзон гузарам,  
Бомба резонда чу борон гузарам.  
Ғазабам оташу қаҳрам пир аст,  
Синаам тӯпу парам шамшер аст.  
Мебарам дар сари болам тобон  
Ахтари толеи ҳалқони ҷаҳон.  
Кӣ тавонад, ки маро банда кунад,  
Ҳалқро аз ватанаш канда кунад?!

Ин фақат хоби фашистона бувад,  
Орзуи саги девона бувад.

Модар аз ҷехраи гулгуни писар  
Нарм бӯсиду гирифташ дар бар,  
Гуфт: «Рав, ҷангӣ далерона бикун  
Ҷанг бо лашкари бегона бикун.  
Бош фарзанди сазовори падар,  
Лоиқи ин Ватан, ин хонаву дар».

Фурсате рафту зи паҳлуи саҳоб  
Чилва кард ахтари пурнури уқоб,  
Чашми модар ба фазо дӯхта шуд,  
Рухаш аз шӯъла барафрӯхта шуд.

1941

## СЕ НОЗАНИНИ ШАРҚ

Нақл қунам сурати се нозанин,  
Сурати се хусни самову замин,  
Сурати се мӯъциза, се нодира,  
Сурати се лавҳаи хушманзара,  
Сурати се воқеаи безавол,  
Сурати се рӯзи саиди висол,  
Сурати се замзамаи Шарқро,  
Шарқи фурӯзандатар аз барқро.

### I

Бандаи дирӯза зани Шарқ буд,  
Дар сари он зан кафани Шарқ буд.  
Рӯйи зани Шарқ, ки дар парда буд,  
Хусни варо парда панаҳ карда буд.  
Бе руҳи зан Шарқ баҳоре надошт,  
Зан ба ғами Шарқ қароре надошт.  
Модари машриқ ба ин сарзamin  
Дод агарчи зани зеботарин,  
Шарқ vale чун қафаси танг буд,  
Дашти гарibonaи якранг буд.  
Шоири дилбохта гарчи намуд  
Бар қадаму хоки дари зан сучуд,  
Рӯйи занонро гули хушбӯй гуфт,  
Қоматашон сарви лаби чӯй гуфт.  
Гуфт: «Даҳан – гунчаву абру – хилол,  
Чашми сиёҳаш чу рамида гизол...»

Лек, сад афсӯс, зани пардапӯш,  
Монд ба таърифи сифоташ хамӯш...  
Шарқ надонист, чӣ сон бо сухан  
Зинда кунад акси ҳақиқии зан.  
Партави Октябр ба додаш расид,  
Шарқи ситамкаш ба муродаш расид.  
Шарқ музайян шуда аз рӯйи зан,  
Шаъну шараф омада дар кӯйи зан.  
Зан ба сари курсии иззат нишаст,  
Одати деринаи моро шикаст.  
Даст ба мо бо лаби пурханда дод,  
Хусни чу хуршеди дурахшанда дод.  
Кас нашунидаст чунин кашфиёт,  
Дар ҳама таъриху гузашти ҳаёт.  
Кас нашунидаст чунин нозанин –  
Зинату зеби Ватани дилнишин.

## II

Чашмҳо сӯйи осмон буданд,  
Сӯйи моҳу ситорагон буданд.  
Моҳро машъали фазо гуфтанд,  
Даст бардошта дуо гуфтанд.  
Қисмати Шарқ бедимогӣ буд,  
Дарди он дарди бечарогӣ буд.  
Зулмати шаб замин чу мепӯшид,  
Хуни дил аҳли Шарқ менӯшид.  
Шарқ меҳонд моҳи тобонро,  
Шабчароги ҳама гарibbonро.  
Шаби маҳтоб ёри ошиқ буд,  
Ёр дар ихтиёри ошиқ буд.  
Ногаҳон моҳ мегирифт агар,  
Шарқ месоҳт дар замин маҳшар.  
Одамон мебаромаданд тамом,  
Шӯр бардошта ба рӯйи бом.

Табаку дегу коса мекӯфтанд,  
То набинанд маҳ, намехуфтанд.  
Бо фалак гӯиё ба ҷанг буданд,  
Ба газаб омада таҷанг буданд.  
Моҳ мекард чун рухашро боз,  
Сӯйи маҳ буд дидаҳои ноз.  
Аз ҳамон дам, ки моҳ пайдо шуд,  
Нозанин моҳи пуртаманно шуд.  
Як рухашро фақат намоён кард,  
Рухи дигар зи дида пинҳон кард.  
Дар фироқаш замин надошт қарор,  
Цустучӯ кард сирри маҳ бисёр.  
Чарх зад, чарх зад ба даври хеш,  
Кард пайдо ба қувваи дониш.  
Рӯйи пинҳони моҳи зеборо,  
Орзуву умеди дунёро,  
Ҳикмати Октябр ёрӣ дод,  
Нозанин моҳ рӯйи худ бикшод.  
Шарқ дигар ду нозанин дорад,  
Осмон дораду замин дорад.

### III

Осмон ошиқи замин гардид,  
Бо замин бештар қарин гардид.  
Гашт ҳайрон ба гирудори замин,  
Шуҳрату шаъну иқтидори замин.  
Он замине, ки одам аз он ҷо,  
Мепарад то ба арш, авчи фазо.  
Он замине, ки гар ишора кунад,  
Одамаш ҳукм бар ситора кунад,  
Он замине, ки равшан аз моҳ аст,  
То ба ҳуршед аз дараш роҳ аст,  
Он замине, ки осмонранг аст,  
Тӯда - тӯда ситора дар ҷанг аст,

Он замине, ки аз чароги барқ  
Кард дар баҳри пур моро гарк,  
Он замине, ки киштзоронаш  
Муждаҳо орад аз баҳоронаш,  
Он замине, ки чойи дилҳо шуд,  
Чо ба дилҳои ахли дунё шуд,  
Он замине, ки ирқу аслу насаб,  
Муттаҳиданд баҳри як матлаб,  
Он замине, ки хуснобод аст,  
Ватани баҳту мардуми шод аст.  
Осмон ошиқи замин гардид,  
Бо замин дўсти қарин гардид.  
Аз замин ёри нозанин пурсид,  
Нозанин духтаре матин пурсид.  
Аз барояш раҳи калон бикшод,  
Қўчаи тоза Каҳқашон бикшод.  
Кард парвоз бо мушак дина  
Ба фалак нозанин Валентина.  
«Шарқи шаш» бо ситора пайрав шуд,  
Ба гумонам, ки осмон нав шуд.  
Партави Октябр болафшон  
Бо Валентина рафт то кайҳон.  
Шарқ се нозанин ба бар дорад,  
Бо раҳи Каҳқашон сафар дорад.

1965

## ДАСТИ МОДАР

Бо ҳамон дасте, ки чодар сўхтӣ,  
Гулхани шаъну шараф афрӯхтӣ,  
Бо ҳамон дасте, ки боғ оростӣ,  
Кишвари гул-гулшукуфон хостӣ,  
Бо ҳамон дасте, ки манзил соҳтӣ,  
Қасрҳову күшкҳо андохтӣ,

Бо ҳамон дасте, ки дар рӯйи замин,  
Бахтро кардӣ ба фарзандат қарин,  
Бо ҳамон дасте, ки кардӣ интихоб,  
Дилпурона давлати олицаноб,  
Бо ҳамон дасте, ки шабҳои дароз,  
Чашми шаҳло карда во аз хоби ноз,  
Аллагӯён тифлро хобондай,  
То саҳар гаҳворааш чунбондай,  
Бо ҳамон дасте, ки ширам додай,  
Сӯям оғӯшат калон бикшодай,  
Бо ҳамон дасте, ки дастам доштӣ,  
Дасти шафқат бар сарам бигзоштӣ,  
Бо ҳамон дасте, ки шодам борҳо,  
Пок кардӣ ашки чашмони маро,  
Бо ҳамон дасте, ки гул бӯй кардай,  
Шонаро бар кокулу мӯй кардай,  
Сӯйи фатҳи тоза кун аз сидқи дил  
Кафзанон фарзандҳоятро гусел!

1963

## МОДАРАМ

Тифл мондам аз ту, модар, рӯйи ту дар ёд нест,  
Қомати ту, чашми ту, абруи ту дар ёд нест.  
Дар суроғат мезанам худро ба ҳар як кӯю дар,  
Чунки то имрӯз, модар, кӯи ту дар ёд нест.

Рафтам аз занҳои пири деха кардам чустуҷӯй,  
Рафта бо сангӣ мазори ту намудам гуфтугӯй,  
Гӯш кардам рафта ҳар як чунбиши шоҳи дарахт,  
Бо гиёҳу сабзагои дашт гаштам рӯбарӯй.

Рӯд мегуфтам, ки ўоби маро нӯшида буд,  
Кӯҳ мегуфтам, ки дар оғӯши ман кӯшида буд,

Ғұза мегуфтам, ки карбоси маро пұшида буд,  
Доя мегуфтам, ки бо ман шири гав дүшида буд.

Чашма мегуфтам, ки омад құза бар сар пеши ман,  
Хор мегуфтам, ки поящ кард захмин неши ман,  
Барқ мегуфтам, ки аз ман буд чашмаш дар гурез,  
Абр мегуфтам, ки буд дар гиря кардан хеши ман.

Шахд дар комаш ҳамеша талхтар аз захр буд,  
Ҳам шариат, ҳам тариқат сарвари бадқаҳр буд,  
Модари бечораи ту, муҳтасар, сар то ба по,  
Як зани н-осудаю як муштипар дар даҳр буд.

Як зани дигар, ки дар дәх беш аз сад сол дошт,  
Модарат, – мегуфт ў, – дар кунчи лаб як хол дошт.  
Кулчарӯ, занцирмӯ, дар қадду қомат чун ниҳол,  
Гар саволе ояд аз мулло, забони лол дошт.

Модарам, дар ёди ту гашту гузоре мекунам,  
Баҳри меҳри ту дили худро мазоре мекунам,  
Хизмати шоиста бар ёру диёре мекунам,  
Назми худро бар сари қабрат шиоре мекунам.

Дүст дорам, модарам, бо ёди ту қишлоқро,  
Рұдҳои нұқрагину нилгун оғоқро,  
Чилвагар дар боми мактаб лолагун байроқро,  
Ҳамзамон қишлоқиёни дар муҳаббат тоқро.

Шеър гүям, ояд аз шеърам садои модарам,  
Деха гүям, бар сарым ояд ҳавои модарам,  
Солхұрда гар зане рұзе дучор ояд ба ман,  
Гүямаш, ки бош, то ҳастам, ба ҷойи модарам!

1966

## **ДИЛИ МОДАР**

Агар аз гиря кардан об мешуд дил, дили ман буд,  
Ба сели ашк мешуд ғарқ манзил, манзили ман буд.  
Агар осон намегардид мушкил, мушкили ман буд,  
Ба зери мавчи дарё монда соҳил, соҳили ман буд.

Агарчи мурдани фарзандро дар ҷанг дидам ман,  
Агарчи борҳо бегонаи дилсанг дидам ман,  
Ба уммеде, ки бинам ҷоҳканҳоро ба зери ҷоҳ,  
Намурдам, гарчи бо ҷашмам ачал ҳар ранг дидам ман.

Намурдам, зистам, фарзанди хурдамро қалон кардам,  
Шаби тӯйи арӯсӣ ашки шодиро равон кардам.  
Гумон кардам, ки оби дида марҷон гашт, марҷонро  
Ба келин пешкаш кардам, дуо чун модарон кардам.

Надорам тоқати доги писар дидан дигар ҳаргиз,  
Саросар сӯхтори пуршарар дидан дигар ҳаргиз,  
Ба ҳар як хона тифли бепадар дидан дигар ҳаргиз,  
Ҳаёти одамиро дар ҳатар дидан дигар ҳаргиз!

## **ЗАН, ЗАН АСТ**

Синну соли зан ба қас пурсидан аз одоб нест,  
Синну соли хешро гуфтан ба занҳо хос нест.  
Зан, зан асту дар ҳама ҳолат чу зан мемонад он,  
Ин муаммоест, ки ҳоҷат ба пурсу пос нест.

Аз зани имрӯзаи мо ҳикмату эъҷоз пурс,  
Дар фазои зиндагӣ қайфияти парвоз пурс.  
Дар замин зан меравад, сайри қавоқиб меқунад,  
Давраи мо кард занро дар ҳунар мумтоз, пурс.

Зан набошад, зебу зинат нест дар маъвои мо,  
Хуш дар сар, равшаний дар дидаи бинои мо.  
Зан набошад, нест дар рӯйи замин нақши ҳаёт,  
Дон, ки бе зан то абад дар гил бимонад пайи мо.

Мард бошӣ, байрақи болои сар кун номи зан,  
Сабт дар боби зафар бо хатти зар кун номи зан.  
Номи зан то осмон бардор дар болои каф,  
Машъали тобандада чу шамсу қамар кун номи зан.

1975

## ДАР ЁДИ ҶАВОНИЙ

Агар бинам туро, орам ба ёдам навҷавониро,  
Ба мисли ҷашмаҳо ҷӯшу ҳурӯши зиндагониро,  
Ҳама лутғу адоҳои ниҳониву аёниро,  
Ба ёд орам баҳореро, ки ҳарду лола мечидем,  
Ба гайр аз рӯйи ҳамдигар дигар чизе намедидем.

Ту тозон сӯйи дар меомадию боз дар мешуд,  
Дамиданҳои субҳ аз омаданҳои ту сар мешуд,  
Намедонистам он рӯзам чӣ сон рӯзи дигар мешуд,  
Рақиби айбӯй дигар ба ҳоли ман намехандид,  
Муҳаббат дар вафодорӣ дигар маро намесандид.

Шукуфта дилбари озод чун гулдаста мегаштӣ,  
Ба ҳар як тори мӯят сад ҷавонро баста мегаштӣ,  
Дилеро ёфта, дигар диле бишқаста мегаштӣ,  
Намешуд ҳеч кас аз дидани ҳусну ҷамолат сер,  
Ҳаё гардида буд аммо ба пойи ошиқон занцир.

Туро бо тухфаҳои комсомол табрик мекардам,  
Таманно дар дил аз баҳти зани тоҷик мекардам,  
Худамро бо висолат сӯхта наздик мекардам,

Рухат мединаму мерафт аз ёдам хама дардам,  
Дигар ман ҳеч парво аз гами дунё намекардам.

Ба ёд орам замонеро, ки ту хомӯш ҳам будӣ,  
Парешон дар паси деворҳо рӯпӯш ҳам будӣ,  
Фарибу бенавою кӯҳи ғам дар дӯш ҳам будӣ,  
Намуда даст оташкобу мӯ ҷорӯб дар хона,  
Гила аз хештан мекардиву даъво зи бегона.

Даме ки аз миёни обу оташҳо гузар кардӣ,  
Ба сӯйи зиндагии нав далерона сафар кардӣ,  
Ба ҳар як рӯшнӣ ту ҳарисона назар кардӣ,  
Зани зеботарину номдори Шарқ гардиҷӣ,  
Азизи Тоҷикистон, ифтихори Шарқ гардиҷӣ.

Саломат бош, ҷоно, ки бақои умри ман ҳастӣ,  
Насими навбаҳори пурсафои умри ман ҳастӣ,  
Ту охир ибтидою интиҳои умри ман ҳастӣ,  
Маро аз ту тамоми умр ёрои ҷудоӣ нест,  
Ба ҷонат сад қасам, ки дар сириштам бевафоӣ нест.

1972

### **ЗАН АГАР ОТАШ НАМЕШУД**

Зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо,  
Норасида бодаи дар ҷом мемондем мо.

Зан агар моро намебаҳшид умри бардавом,  
Бетахаллус, бенасаб, беном мемондем мо.

Гар намедидем мо аз кӯдакӣ оғӯши гарм,  
Аз муҳаббат бехабар ноком мемондем мо.

Гар ба ҷашми мо намедӯшид модар шири хеш,  
Қӯри модарзод дар айём мемондем мо.

Гар nameомӯхтем аз зан раҳу расми адаб,  
Бадгуҳар, бадзот, бадфарчом мемондем мо.

Зан агар оташ намешуд, хонаи мо сард буд,  
Бе ҷароғи равшане дар шом мемондем мо.

Гар қаломи аввалин аз зан nameомӯхтем,  
Лаб фурӯ баста ҳама чун лом мемондем мо.

Оташи зан буд, ки мо сӯхтему соҳтем,  
Варна чун санги сари аҳром мемондем мо.

1973

### **ЗАН ПОСБОНИ ОТАШ АСТ**

Зан ҳамеша рафт аз ҳамсояҳо оташ гирифт,  
Аз дигарҳо бо тавалло, илтиҷо оташ гирифт,  
Баски гӯгирд он замон чун гавҳари ноёб буд,  
Аз гадои қӯчаю аз бенаво оташ гирифт.

Лахчаро мекард зан дар зери хокистар ниҳон,  
То намонад беалав дигар танӯру ошдон.  
Дар танӯр оташ агар гулҳан шавад, руҳсори зан,  
Сурҳ мегардад чу кулча, ё ба мисли гарм нон.

Баски аз рӯзи азал зан посбони оташ аст,  
Посбони оташ асту хеш кони оташ аст.  
З-ин сабаб бо зан агар гаштем ҳар вақте дучор,  
Бингарӣ, сар то ба пайи мо ҷаҳони оташ аст.

1975

## ЧАШМИ МАН

Чашми ман серй надорад аз тамошой замин,  
Хоҳам аз мадди назар н-афтад ягон чойи замин.  
Чашми ман хоҳад, ки бинад навбаҳорон бешумор,  
Борҳо бинад шукуфтаниҳои гулҳои замин.  
Чашми ман маҳви чамолу ҳусни зан бошад мудом,  
Беҳ зи ҳусни зан набошад ҳусни зебои замин.

Аз азал зан бо замин як гашт чун ду модарон,  
Бӯйи зан ояд машомамро аз ақсои замин.  
Гар намешуд дасти зан, ҳусни замин пайдо набуд,  
З-ин сабаб гӯем занро маҳфилори замин.  
Ҳокимијат гар ба дасти зан саросар мегузашт,  
Мардҳоро бештар буд кайфи дунёи замин.

1975



ОШЁНИ БАЛАНД

## ДУРАХШИ ҚУЛЛАХО

Дар миёни күхсөронам, рафиқ!  
Дар баландй ошён монам, рафиқ!  
Бо гизоли күхсөрон ҳамсарам,  
Бо уқобон менишинам, мепарам.  
Мезанам паҳлу ба рўйи сангҳо,  
Чашм медӯзам ба зебо рангҳо.  
Бешай сабз аст ороми дилам,  
Кўх девори баланди манзилам.  
Офтоб аз Шарқ чун рахшон шавад,  
Байраки болои кўхистон шавад.  
Хостам дар кўхҳо гардиш кунам,  
Мисли оби рӯдҳо варзиш кунам.  
Гирам аз гесўйи ҳар як шаршара,  
Аз суруди хеш пур созам дара.  
Бишнавам аз кўх то акси садо,  
Гўядам, шояд, ки «Фарзандам, биё!  
Андаке мавзӯъро тағиیر кун,  
Ин бузургии маро тасвир кун.  
Қуллаи ман то дари афлок рафт,  
Пайи ман бар мағз-мағзи хок рафт.  
Дар ҳама рўйи чаҳон чизи дигар  
Нест аз барфи сари ман тозатар.  
Бигзарад тӯфон чу аз паҳлуи ман,  
Як сари мӯ хам нагардад мӯйи ман.  
Одамон ишқ аз Ватан омӯхтанд,  
Устувориро зи ман омӯхтанд.  
Бар сарам монанди қандил ахтарон  
Шўълаборӣ мекунанд аз Каҳкашон.  
Моҳи сунъӣ низ бо ахборҳо  
Гашт аз гирди сари ман борҳо.  
Доманам сахрои ҳосилхез шуд,  
Боғҳои хурраму гулрез шуд.

Шахрҳо монанди ман боло шуданд,  
Бо мани сардарфалак ҳампо шуданд...»  
Хостам поро ниҳам бар қуллае,  
Пеш омад лек дигар қуллае.  
Қуллаҳо аз ҳамдигар болотаранд,  
Дар шукӯхи хеш дигар-дигаранд.  
Ман ба худ гуфтам, ки ин даврони мо  
Ҳаст айнан мисли кӯҳистони мо.  
Чун ба оянда сафар кардем мо,  
Аз баландиҳо гузар кардем мо.  
Мушкилиҳоро канор андохтем,  
Олами баҳту шарафро соҳтем.  
Боз дар пешанд пуршон қуллаҳо,  
Ҳам бузургу ҳам дурахшон қуллаҳо.  
Пеш рав, дар кӯҳ гардиш кун, рафиқ!  
Мисли рӯди шӯҳ варзиш кун, рафиқ!  
Пеш рафтӣ, кор осон мешавад,  
Қуллаи нав ҳам намоён мешавад.

1959

## РҮДИ КҮХЙ

Нишастам дар лаби дарёи күхй,  
Ба худ ман ёфтам маъвои күхй.  
Сараш бар санг мезад рӯди күхй,  
Ба доман чанг мезад рӯди күхй.  
Ба мисли шири навчӯшидае буд,  
Палангу бабри хуннӯшидае буд.  
Дара аз гурриши обаш садо дод,  
Насимаш руҳро, ҷонро ғизо дод.  
Нишастам дар канораш шеър гуфтам,  
Ҳамеша аз насимаш табъ сүфтам.  
Бад-ӯ гуфтам, ки рӯди равшанастӣ,  
Муроду мақсади ҳар гулшанастӣ.  
Дилат пурҷӯш, рӯят пурбор аст,  
Ба ҳар ҷое, ки рафтӣ, навбаҳор аст.  
Ҳавои боғу бӯстон хуррам аз туст,  
Замини Тоҷикистон хуррам аз туст.  
Чароги хонаи моро фурӯзӣ,  
Лаби чоки биёбонро ту дӯзӣ.  
Ту ваҳшӣ будию мо ром кардем,  
Туро бо коммунизм инъом кардем.

1959

## ОБИ ДУШАНБЕ

Аз кӯхи баланд аст равон оби Душанбе,  
Тар карда лаби ташналабон оби Душанбе.  
Ҳарчанд ки чорист ба сад асру замонҳо,  
Бо ёди Ватан монда ҷавон оби Душанбе!

Бас модари он синаи пуршарьн ҷибол аст,  
Хушкидани сарчашмаи ин об муҳол аст.  
Густурда табиат ба раҳаш сабз гилеме,  
Дорои замин асту замон, ҷоҳу ҷалол аст!

То дашти калон сар-сари санг аст равона,  
Аз мағзи дара «маҳмил»-и танг аст равона.  
Ҳар қатраи худ то ба ҳама ҳалқ расонад,  
Бо монеаҳо толиби ҷанг аст равона.

Дар соҳили он манзили ман ҷой гирифтаст,  
Як боғу чаманзор саропой гирифтаст.  
Бо оби Душанбе шуда ҳамсояи наздик,  
Чо аз ҷигари мамлакати бой гирифтаст.

Пас умри ману оби Душанбест муқимӣ,  
Дар қишвари ман зиндагию зист муқимӣ.  
Монанди мани шоири дилдодаи ин об  
Дар рӯйи ҷаҳон боз дигар кист муқимӣ?

1963

## РҮДИ МАН

Рүди ман, олам дигар шуд,  
ту ҳамонастӣ, ҳамон,  
Сарзаминат пурсамар шуд,  
ту ҳамонастӣ, ҳамон,  
Даври ман, даври хунар шуд,  
ту ҳамонастӣ, ҳамон,  
Дидаю дил пуршаар шуд,  
ту ҳамонастӣ, ҳамон.

Осмон дар синаи ту аксандозӣ кунад,  
Бо чамоли ту ситора шӯхию бозӣ кунад,  
Оламеро хусни ту аз хештан розӣ кунад,  
Моҳи гардун дар дили шаб гарданафрозӣ кунад.

Медавӣ дар кӯҳсору сар ба сангон мезаниӣ,  
Уштури мастиӣ магар, ҳар сӯй ҷавлон мезаниӣ?  
Даст бар сар мӯҳарошон, рӯҳарошон мезаниӣ,  
Қатраҳои сардро бар кӯҳсорон мезаниӣ.

Дар канорат то сахаргах ҷой кас гирад, хуш аст,  
Бо нигоре домани ишқу ҳавас гирад, хуш аст,  
Ҷойи сабза давра дар болои ҳас гирад, хуш аст,  
Фориг аз кори ҷаҳон як дам нафас гирад, хуш аст.

Тезтар, бурротар обат аз дами шамшер ҳам,  
Софтар аз оби ҷашми тифли бетақсир ҳам,  
Пурчилотар аз руҳи ҳуршеди оламгир ҳам,  
Тундтар аз бод ҳам, аз бодпо нахчир ҳам.

Як назар кун, рӯди ман, атрофи ту тағиیر ёфт,  
Аз дами ту дашти бирён чораву тадбир ёфт,  
Гарчи бепарво дили ман раҳ ба сўят дер ёфт,  
Ҳарчи бошад, ҳусни ту дар шеъри ман тасвир ёфт.

Боз мебинам, ки рұдам,  
ту ҳамонастī, ҳамон,  
Пеши ту ман дар сучудам,  
ту ҳамонастī, ҳамон,  
Дил ба рұят ман күшудам,  
ту ҳамонастī, ҳамон,  
Гүш нокарда сурудам  
ту равонастī, равон...

## ЧҮПОН

Чүпон ба сари күхү чаридан рама дорад,  
Аз санг ба харсанг чахидан рама дорад.

Бүйи гули күхио алафзори чарогох  
Дар панчай бод асту давидан рама дорад.

Чун абри сафеде, ки гирифтаст фазоро,  
Чодар ба сари сабза кашидан рама дорад.

Сарчашма занад чүш, аз он барра кунад нүш,  
Аз чүйи сафобахш паридан рама дорад.

Дар дasti шүбон чүб хитобест ба душман,  
Гургон ба ҳаросанду рамидан рама дорад.

Чүпон нигарад бо назари меҳр ба поён,  
Аз қуллаи күхсор хамидан рама дорад.

Ишқу ҳаваси дидани ин манзари зебо  
Ман дораму ту дориву дидан хама дорад.

1967

## СИЛСИЛАИ КҮХИ ҲИСОР

Дидай манзараи силсилаи күхи Ҳисор,  
Нукрагун шаршараи силсилаи күхи Ҳисор,  
Рұдҳои дараи силсилаи күхи Ҳисор,  
Акси охубараи силсилаи күхи Ҳисор.

Нест ин силсила монанд ба күхи дигаре,  
Дорад ин күх ба худ хос шукӯхи дигаре,  
Күххө саф зада ҳастанд ба ҳам дүш ба дүш,  
Як гурӯҳ аз пасу аз пеш гурӯхи дигаре.

Бағали күхи Ҳисор аст пур аз чашмаву рұйд,  
Гулмаҳай дикқати сайёд кунад қалб ба худ,  
Абрҳо мисли шутур гарданы худ карда дароз,  
Об нұшанд зи рўди чамани сабзу қабуд.

Бағали күхи Ҳисор аст тамошогаҳи мо,  
Манзилу маҳфили мо, бистари мо, ҷогаҳи мо,  
Чашмаҳояш дами ҷӯшидану фаввора задан  
Гашта монанд ба оҳанги дили оғаҳи мо.

Күххө, ки ба замин пой фурӯ сохтаанд,  
Құллаҳо рахна ба сақфи фалак андохтаанд.  
Мисли байроқи зафар, машъали тобони ҳаёт,  
Офтоби сахариро ба сар афрохтаанд.

Гар ниҳай по ба заминаш, кафи по нарм шавад,  
Чисму ҷони ману ту аз нафасаш гарм шавад,  
Қатраи шабнами наврехта дар чөхраи гул,  
Ҷилвагар чун арақи гунаи пуршарм шавад.

Симу зар, сурмаву симоб дихад кӯхи Ҳисор,  
Ташнагонро шабу рӯз об дихад кӯхи Ҳисор,  
Чорзону зада дар майкада чун пири мугон,  
Ҷоми саршори майи ноб дихад кӯхи Ҳисор.

Ман, ки дар домани ин силсила тавлид шудам,  
Қатраи ашки азову фараҳи ид шудам,  
Чун расидам ба сари қуллаи кӯхи Ватанам,  
Ҳофизи ин Ватани пайрави хуршед шудам.

1967

## ДАРАИ АРҰСОН

Аз Душанбе чун барой, күхсөр ояд зи пеш,  
Күхсори пуршукүхи обшор ояд зи пеш,  
Құллаҳои осмонбұси Хисор ояд зи пеш,  
Аз Душанбе чун барой, қад-қади рұди зулол,  
Меравй гүё зи паҳлуят гузар дорад ғизол.

Меравй, аз ҳар ду паҳлуят арұсон бигзаrand,  
Волгаҳоро зеб дода гуларұson бигзаrand,  
Чун насими рұдҳои шұхчарён бигзаrand,  
Форам овози дафу чангу рубоб ояд ба гүш,  
Дил дарояд дар хүрӯшу мот гардад ақлу ҳуш.

Духтарон пүшида атлас дилнавозй мекунанд,  
Пеш-пеши келину домод бозй мекунанд,  
Дар миёни хубрүён сарфарозй мекунанд,  
Як чаҳон ҳусну латофат дар бағал дорад дара,  
Ошиқонро дафтари байтуғазал дорад дара.

Бин чӣ гуна ин дара ҷойи тамошо гаштааст,  
Ҷойи парвози нигоҳи мардуми мо гаштааст,  
Кони ҳусни духтарони зеби дунё гаштааст,  
Дил агар афтод дар ин кўй, роҳаш гум кунад,  
Ишқ агар лашкар кашад, охир сипоҳаш гум кунад.

Духтаронро ман ба сад ишқу ҳавас дорам назар,  
Шод гардам аз саодатхояшон мисли падар,  
Чунки дорам ман ҳам уммәд аз набера, аз писар,  
Мерасад рӯзе, ки фарзанди мани дилбохта,  
Бо арӯси хеш ояд хонаро пур сохта...

1972

## КҮХ

Күх ором аст, аммо дар дилаш дорад шарап,  
Боду абри рүзгорон аз сараш дорад гузар.

Күх ором аст, доим күхвор истодааст,  
Чашмаҳояш то ба укёнусхо дорад сафар.

Чун баровардī садо, акси садо ояд зи күх,  
Гар ба сүяш по ниҳодī, танг гирад дар камар.

Күхро бинī ҳамеша сарбаланду бовикор,  
Дар фазояш пар занад танхο уқоби тезпар.

Нест мисли күх чизе пуртахаммул, пуртавон,  
Чунки дорад бар сараш байрақ зи хуршеди сахар.

Дар ҹавонī порае аз күх будам, баъд аз ин,  
Сад қасам, ки ман чудо аз ў намегардам дигар.

1975

## ҚАЛАМ

Қалам гүфто, ки ман шохи чаҳонам,  
Қаламкашро ба мақсад мерасонам.

(*Аз халқ*)

Қалам гүяд, ки асбоби шарифам,  
Ба дасти ҳар зарифе ман зарифам.

Қалам гүяд, ки инсонро азизам,  
Ба дасти покдил афтам, тамизам.

Қалам гүяд, ки инсонро яроқам,  
Яроқи иттифоқам, ҳам нифоқам.

Агар афтам ба дасти ҳақшиносон,  
Зи рӯйи ҳақ қунам хизмат ба инсон.

Мусаххар бо сухан созам чаҳонро,  
Намоям маҳрами дилҳо забонро.

Муҳаббатро, садоқатро сароям,  
Ба ҳам пайванд ҷонҳоро намоям.

Намоям фарқ гулҳоро ман аз хор,  
Намоям фарқ дилбар аз дилозор.

Дихам ман сарбаландӣ мардҳоро,  
Намоям дур аз дил дардҳоро.

Ба тасвир оварам ҳусни заминро,  
Чаҳони нав, ҳаёти дилнишинро.

Кунам бедор ҳисси ошиқонро,  
Бақои нав дихам умри ҷавонро.

Агар ман бо қаламкаш дұст монам,  
Қаламкашро ба мақсудаш расонам.

Агар афтам ба дасти нохалаф ман,  
Шавам тири маломатро ҳадаф ман.

Асир афтам агар бар дасти нокас,  
Намоям зиндагониро мулаввас.

Чаҳон торик чун зиндан намоям,  
Чафову қабр бар инсон намоям.

Дурұғу рост бофам, харза бофам,  
Суханро тез созам, дил шикофам.

Агарчи ширро донам сафед аст,  
Вале гүям сиёх асту палид аст.

Ба дасти нокасон гардам гирифтор,  
Шаванд аз ман тамоми халқ безор.

Ба монанди ачал оям ба ҳар дар,  
Хұрам коғаз, хұрам чону хұрам сар.

Кунам хурсанд ман табъи бадонро,  
Суханчину муноғиқ одамонро.

Зи ман – аҳли қалам, бошед огох,  
Нагардам то силохи дасти бадхох.

1975

## ОШЁНИ БАЛАНД

Ошён гар мегузорӣ, дар баландиҳо гузор,  
Дар баландиҳои кӯхи сарбаланди мо гузор.  
Осмон дар гунбади сабзаш агар ҷоят диҳад,  
Ошёни фикри дурандеш дар он ҷо гузор.

Нестӣ ту булбули чӯлӣ, ки афғон сар кунӣ,  
Чашмро бо камтарин ашки надомат тар кунӣ,  
Бевафоии гули хори биёбон дидаву  
Манзили худро нишемангоҳи ғору ҷар кунӣ.

Ошён гар паст бошад, бод вайронаш кунад,  
Бачча ҳам бозичаи дасти фалахмонаш кунад.  
Гурбаи мискин, ки умре дар ғами болу пар аст,  
Ҷӯчаҳои навпаратро роҳати ҷонаш кунад.

Дуртар парвоз кун аз лона – аз ҷойи баланд,  
То ки парвози ту ояд дӯстдоронро писанд.  
То ба сӯят ҷашми ҳайрат дӯхта, гӯяд Ватан:  
«Эй хушо гаштаст фарзанди азизам арҷманд».

Гар кунӣ парвоз, парвоз аз уқобон ёд гир,  
Аз давиданҳои аспи рӯзгорон ёд гир.  
Хоҳ гирий, хоҳ ҳандӣ, чун баҳорон сабз бош,  
Чангӣ роҳро шустан аз борони найсон ёд гир.

Гар кунӣ парвоз бо ёди падар парвоз кун,  
Бобҳои тозаро дар пеши рӯят боз кун.  
Гулханеро, ки падарҳо дар раҳат афруҳтанд,  
Машъали тобандай дастони пурэъҷоз кун.

Ошён гар мегузорӣ, дар дили инсон гузор,  
Аз раҳи меҳру вафову аҳди бепоён гузор.  
Нест ҷунки хеч ҷизе аз дили инсон баланд,  
Ошёни меҳри худ дар мағз – мағзи ҷон гузор. 1967

## АСРИ МАН

Шиквае аз ту надорам, асри ман,  
Чун туй омӯзгорам, асри ман.  
Бахти хоболуди ман чунбондай,  
Соҳибэъчозат шуморам, асри ман.  
Дидай дар бекарориҳои хеш  
Тоқату сабру қарорам, асри ман.  
Саргузашти гулгуландози ту шуд  
Боиси гуфтугузорам, асри ман.  
Гоҳ гирён, гоҳ хандон кардай  
Тифли шӯхи рӯзгорам, асри ман.  
Гоҳ рӯятро гирифт абри сиёҳ,  
Офтоби нурборам, асри ман.  
Аз замин бардоштӣ то осмон,  
Шухрату шаъни диёрам, асри ман.  
Одамиро боз дар хайрат гузор,  
Қувваи эҷодкорам, асри ман.  
Дидай дар имтиҳонҳои бузург  
Аҳди худро устуворам, асри ман.  
Сар фуровардам ба пеши зан, вале  
Шуд фалак дар ихтиёрам, асри ман.  
Гар накардам пурра қарзамро адо,  
Авф кун, маъзур дорам, асри ман.

1972

## **МУНДАРИЧА**

Писари Ватан.....	7
Қиссаи Ҳиндустон.....	37
Ҳасани аробакаш.....	78
Чароги абадӣ.....	152
Модарнома.....	178
Ошёни баланд .....	191
Асри ман.....	206

# **МИРЗО ТУРСУНЗОДА**

## **Гулчини ашъор**

Муҳаррир  
Муҳаррири  
техникӣ  
Мусаҳҳех  
Тарроҳ

Шералӣ Умарзода  
Робия Абдуллоева  
Сироҷиддин Хӯҷамқулов  
Фирдавс Давлатбеков

Ба матбаа 26.03.2015 супорида шуд. Ба чопаш 02.04.2015  
имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16. Коғази оғсет. Чопи оғсет.  
Чузъи чопӣ 13. Адади нашр 20 000 нусха.  
Супориши № 73/2015

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.  
Тел: 222-14-66, E-mail: [najmiddin64@mail.ru](mailto:najmiddin64@mail.ru)

Дар КВД «Комбинати полиграфии ш. Душанбе»  
бо супориши № 7 чоп шудааст